



НОСИРЧОН МАЪСУМӢ

ФОЛКЛОРИ  
ТОЧИК





Фондатар Г. Садыков  
Библиотека № 4

**Н. МАЪСУМИ**

# **ФОЛКЛОРИ ТОЧИК**

*Қисми 1*

*Наши дуюм*

**Мұҳаррири ин нашр  
Додоғон Обидов**

**ДУШАНБЕ  
2005**

ББК 82.3 точик-6  
М-40

Китоб бо дастгирин моддии Сафорати Чумхурии  
Исломии Эрон, Раиси Кумитаи давлатии ҳифзи му-  
ҳити зист ва хоҷагии ҷангал Каримов Абдуллоҳид Ёку-  
бович, Исоева Мусаллама Мирзоевна ва саъю кӯшиши  
ҳоҳарзодаи устод Носирҷон Масъумӣ — Мӯътабар Иб-  
роҳимова ба табъ расидааст.

Н. Масъумӣ. Фолклори точик. — Душанбе:  
2005. 160 сах.

## АЗ МУАЛЛИФ

Конспекти «Фолклори точик» (қисми 1), ки бо ҳуқуки даствавис барои истифодаи студентони институти гоибона, чун маълумоти мухтасари ибтидой, пешниҳод карда мешавад, як қатор масъалаҳои фолклоршиносиро дар бар мегирад. Аммо ҷараёнҳои фолклоршиносии умумӣ муваққатан дохил карда нашуданд.

Чанде аз масъалаҳо, ки бо фолклоршиносии точик ва фолклори пеш аз револютсиягии мо вобастаанд, ҳанӯз масъалаҳои пурра ҳалкардашуда намебошанд. Пурра ва ҳартарафа кор карда шудани ҳамаи масъалаҳои фолклорӣ ва пурра омӯхта шудани фолклор он кори бузурги дуру дарози ояндаи муассисаҳои илмӣ ва фолклоршиносҳои мо мебошанд, ки онро сар кардаанд ва давом медиҳанд.

Конспекти мазкур аз фолклори точик барои ошно шудан бо масъалаҳои фолклорӣ ва фолклоршиносӣ фақат материалест. Қисми яқӯми ин курси конспективӣ (фолклори точик) асосан материалҳои фолклории давраҳои то револютсияро дар бар мегирад ва дар атрофи он муҳокима ронда мешавад. Умедворем, ки муаллимон, студентон ва мутахассисони соҳаи фолклор ва адабиёт бо маслиҳатҳои худ барои дар оянда беҳтар кардани ин кори аввалин ёрии амалии худро дарег наҳоҳанд дошт.

**Н. МАЪСУМИЙ**

# 1. МАСЬАЛАХОИ УМУМИИ ЭЧОДИЁТИ ДАҲНАКАИИ ХАЛҚ

## САРСУХАН

✓ Маънои лувавии калимаи «фолклор» ҳикмати халқ, дониши халқ аст. Азбаски ин термин дар соҳаи фолклоршиносӣ хеле мувофиқ афтода буд, вай зуд термини умумӣ-интернатсионалӣ шуда рафт.

Дар таҳти ин термин дар ибтидо танҳо материали омӯхташавандаро фаҳмида бошанд, vale баъдҳо фаннеро, ки дар бораи ин материал баҳс мекунад, низ фаҳмида шуд. Аммо ба ду маъно кор фармуда шудани як термин душворӣ овард. Ин аст, ки ба термини «фолклор» суффикси «истика» (калимаи «шиносӣ»), ки ин термин маънои илмӣ-фаниӣ медиҳад, илова карда шуд ва термини мустакили «фолклористика» (фолклоршиносӣ) ба майдон омад.

Дар натиҷа акнун аз термини «фолклор» материал (объекти омӯхташаванд) аз термини «фолклоршиносӣ» (фолклористика) фанне, ки дар бораи фолклор баҳс мекунад ва аз «фолклоршинос» (фолклорист) шахсе, ки ба омӯхтан ва ҷамъ намудани фолклор машғулият дорад, фаҳмида мешавад.

Ба ҳамин тариқа, дар таҳти термини «фолклор» эҷодиёти даҳнакии назму насрӣ оммаи васеи халқ фаҳмида мешавад. Ба ибораи «эҷодиёти даҳнакии халқ» умуман ҳамчун эҷодиёти ягонаи омма нигоҳ кардан, ба вай аз ҷиҳати манфиатҳои синғӣ бетафовут ва бетарафона назар кардан дуруст нест, зоро эҷодиёти даҳнакӣ ба гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ, ба синғҳо тааллӯқ дорад. Бешубҳа, қисми бузург ва зиёди мероси адабии даҳнакӣ маҳсули эҷодии оммаи васеи меҳнаткаш мебошад. Фақат қисми ниҳоят ками ў ба синғҳои ҳокими ҷамъияти кӯхна мансуб аст. Эҷодиёти

даҳанакӣ аз аввал то ба охир ба манфиати синфии табақаҳои чамъияти хизмат карда омадааст.

Дар мамлакати мо, дар СССР, ки ҳаёти иқтисодӣ, сиёсӣ ва маданият ба дараҷаи муқоисанашаванд тараккӣ кард, синфҳои эксплоататсиякунанд нест карда шуданд, акнун ифодаҳои «эҷодиёти ҳалқ», «назми ҳалқ», «санъати ҳалқ» ба маънои пурра ва хоси худ фаҳмида мешавад. Дар замони мо эҷодиёти даҳанакии ҳалқ ба манфиати сотсиализм ва коммунизм хизмат мекунад.

Хулоса, фолклор эҷодиёти даҳанакии оммаи ва-сеи ҳалқ буда, дар маврид ва давраҳои гуногуни таъриҳӣ, дар пояҳои гуногуни тараққиёти ҳаёти маданий, иқтисодӣ, сиёсӣ ва дараҷаи гуногуни тафаккури эҷодӣ ва акидаҳои мардум ба таври чамъбаст, натиҷа ва хулосаҳои умумиҷаётӣ дар намуди назму наср дар жанру шаклҳои гуногун гуфта шудааст. Мундариҷаи эҷодиёти даҳанакии ҳалқ ниҳоят бой аст: панду насиҳат, таълиму тарбия, қаҳрамонӣ-паҳлавонӣ, соғдилий, фидокорӣ-вафодорӣ, ҳунаромӯзӣ-санъатварӣ, муҳаббати самимий, ҳикматомӯзӣ, аҳлоқу одоб, ҳаҷв-шӯҳӣ, суханварӣ-ҳозирҷавобӣ, муносибат ва муомилаи чамъияти, шикоят, мубориза, инъикоси беҳтарини орзую ҳавас, талабу ҳоҳиш дар бораи ҳаёт ва чамъияти озод, оромӣ ва фаровонии неъмат, дар бораи ҳукумати ҳалқӣ, истехсолот ва техника – ин ҳама тематикаи фолклор буд; дар ин темаҳо асарҳои ҳалқ ба таври реалистӣ, мифологӣ ва ҳаёлӣ дар муборизаҳои синфӣ-сиёсӣ, дар мубориза бо табиат эҷод карда, ба шакл дароварда шудаанд, ки инъикос ва хулосаҳои ҳаётӣ-чамъияти мебошанд.

Ибтидои фолклор аз қадимтарин давраҳои чамъияти инсонӣ сар шудааст. Фолклор ибтидои санъати сухан, манбаи асосии образҳои бадей, ибтидо ва сарчаашмаи адабиёти китобатӣ мебошад. Эҷодиёти даҳанакӣ модари адабиёти бадеи китобист.

## ТАЪЛИМОТИ МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ ДАР БОРАИ ЭЧОДИЁТИ ДаҲАНАКИИ ҲАЛҚ

Донистани муносибати ба эҷодиёти даҳанакӣ доштаи асосгузорандагони марксизм-ленинизм яке аз масъалаҳои зарурӣ мебошад.

Маркс ва Энгелс дар замони худ дӯстдорандагони фолклор буданд. Онҳо эҷодиёти даҳанакии бисёр ҳалқҳоро меомӯҳтанд, ҳатто достони «Гуфтор дар бораи полки Игор»-ро ба забони русӣ бо шавқу ҳаваси зиёде хонда, ба ў ҳамчун беҳтарин хотираи бадеии асри-миёнагии адабиёти рус баҳо додаанд. Мактуботи Маркс ва Энгелс, ки дар онҳо дар бораи назми даҳанакӣ бисёр гап меравад, ё ин ки асарҳои биографии дар бораи Маркс ва Энгелс навиштшудагӣ, шоҳиди онанд, ки доҳиёни пролетариат адабиёти даҳанакиро хеле дӯст медоштанд, дар мавридҳои лозимӣ ва зарурӣ ўро дар асар ва баромадҳои худ кор мефармуданд. Чунонки П. Лафарг менависад, худи Маркс нақл кардан ва гуфтани афсонаҳои ҳалқиро ниҳоят дӯст медоштааст.

Маркс ва Энгелс аз фолклор на танҳо афсонаҳоро медонистанд, балки онҳо намуд ва жанрҳои дигари фолклори ҳалқ ва миллатҳои гуногунро ҳам нағз медонистанд (масалан, фолклори ҳалқи рус, норвег, франсуз, рим, юнон ва гайра).

Маркс маҳсусан ба достони юнонӣ дикқати чудонона додааст. Қайдҳояш, ки дар ин бора дар асараи «Оид ба танқиди иқтисодиёти сиёсӣ» мавҷуданд, дар соҳаи фолклоршиноси ҳамияти фавқулодда калоне доранд ва дастуруламали назарияйӣ мебошанд. Маркс дар ин ҷо масъалаи фавқулодда муҳимми тараққиёти нобаробари шаклҳои маданият ва қувваҳои истеҳсолии ҷамъиятро баён мекунад. Вай нишон медиҳад, ки дар ҳолати хеле ақибмонии қувваҳои истеҳсолкунанда ва

тарақкис гайриқаноатбахши муносибатҳои истеҳсолӣ, баъзан надсторойка чунон бокувват тараққӣ мекунад, ки вай ба тараққиёти ҷамъияти давраи оянда ҳам таъсир мебахшад. Маркс ин ҳолатро таҳлил карда мегӯяд:

«...Дар ҳусуси санъат бошад, маълум аст, ки давраҳои муайяни гул-гулшукуфии вай бо тараққиёти умумии ҷамъият ва аз ин сабаб ҳам, бо тараққиёти асосҳои материалии ҷамъият, ки гӯё скелети ўро ташкил медиҳад, ҳечгуна мувофиқат надоранд. Масалан, нисбати бо ҳалқҳои ҳозира доштаи юнониҳо ва ё ҳамчунин Шекспирро гирем.

Баъзе шаклҳои санъат бошад, масалан, эпос, ки бо шакли классикии худ дар таърихи дунё давраҳоеро ташкил кардани ўзтироф карда шудааст, дар аввали сар шудани эҷоди санъате, ки мо ҳоли ҳозир тасаввур мекунем, ба вучуд оварда шуда наметавонад; ба ҳамин тариқа, дар соҳаи худи санъат ҳам шаклҳои маълуми аҳамияти бузург доштагӣ танҳо давраи нисбатан пасти тараққиёти санъат мумкин аст, ки ба вучуд оварда шаванд»<sup>1</sup>.

Маркс ин зиддияти байни дараҷаи баланди санъат ва нисбатан паст будан, ақиб мондани тараққиёти ҷамъияти давраҳои муайяни таърихиро қайд карда, сабаби онро эзоҳ медиҳад: «Агар ин ҳол дар соҳаи санъат, дар муносибати намудҳои гуногуни он мавқеъ дошта бошад, он гоҳ боз камтар тааҷҷубовар аст, ки ин вазъият дар бобати ҳамаи соҳаҳои санъат нисбат ба тараққиёти умумии иҷтимоӣ мавқеи худро соҳиб аст. Душворӣ танҳо дар формулировкаи умумии ин зиддиятҳо мебошад. Ин зиддиятҳоро танҳо аз ҳамди-

1. К. Маркс. Соб. соч. I. XII ч. Введение к «Критике политической экономии», Партизат, 1933 г. стр. 200.

гарапон чудо кардан кифоя аст, онҳо ҳамон замон равшан ва баён мегарданд. Масалан, муносибати санъати Юнон ва байд Шекспирро нисбат ба замони ҳазира гирем. Маълум аст, ки мифологияи Юнон на танҳо арсенали санъати Юнон, балки заминай онро ҳам ташкил мекард... Ҳар гуна мифология дар тасавворт қувваҳои табиатро бартараф мекунад, тобеъ менамояд ва ба шакл медарорад ва бо ёрии тасавворт вай бо ҳукмронии ҳақиқӣ аз болои ин қувваҳои табиат, но падид мешавад... Предпосилкаи санъати Юнон мифологияи Юнон мебошад. Яъне табиат ва шаклҳои ҷамъиятие, ки дар фантазияи ҳалқ бешуурона, бадей кор карда шудаанд, ҳамин гуна шартҳои пешакӣ буданд<sup>1</sup>.

Ин муҳокима ва масъалаҳои пешниҳодкардаи Маркс на танҳо барои фаҳмидани эпоси Юнон аҳамияти бузурги назариявӣ дорад, балки барои фаҳмидани қонуну қоидаҳои умумии тараққиёти назм (маҳсусан назми эпикӣ), ҳамчунин барои ҳал кардани такдири эпосҳои қадими тоҷикӣ низ аҳамияти қалоне доранд.

Санъатшиносони марксист барои эзоҳ додан ва баён намудани ин ҳолат кӯшиш доранд, ки чаро асарҳои бадеии пеш аз замони мо эҷод карда шудагӣ боз ҳам дар шароитҳои дигари иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маданий лаззатбахшии бадеии худро давом дода истодаанд. Маркс сабаби ба эпоси қадимӣ ҳаваси сустнашаванда доштани одамонро ба тариқи зерин нишон медиҳад:

«Мард наметавонат аз нав ба кӯдак мубаддал шавад, ё ки вай кӯдакфеъл шуда монад. Аммо магар ўро сoddадилии кӯдак хурсанд карда наметавонад?»

1. К. Маркс. Введение к «Критике политической экономии», стр. 203.

Магар худи вай барои ба пояи олӣ аз нав кор карда баромадани моҳияти ҳақиқии худ кӯшиш намекунад? Магар дар табиати кӯдакӣ дар ҳар давра характеристики шахсии вай, дар ҳақиқати гайрисунъии ў чоннок намешавад? Ва ҷаро кӯдакии ҷамъияти инсон дар он ҷо, ки вай ба тарзи хеле зебо сабзидааст, барои моҳаммҷун дараҷаи ҳеч вақт такрорнашаванд ва рақзани доимӣ шуда наметавонад. Бачагони тарбия наёфтагӣ ва кӯҳансолона ақл доштагӣ ҳам мешаванд. Кӯдакони нормалӣ юнониҳо буданд. Лаззате, ки санъати онҳо ба моҳодааст, бо он пояи тараккӣ накардаи ҷамъияти, ки дар он худи вай сабзида расидааст, муқобил намеистад. Баръакс, вай натиҷаи ўст ва ба таври ҷудошаванд бо он алоқаманд аст, ки муносибатҳои ҷамъияти пухтанашуда ва нарасидагӣ, ки вай дар он вақт пайдо шудааст ва ё факат метавонист пайдо шавад, ҳаргиз аз нав такрор шуда наметавонад<sup>1</sup>.

Маркс ва Энгелс аз ҷавонӣ ба намудҳои ањанивии фолклор, ки аз ибтидои тараккиёти инсоният сар карда эҷод карда шудааст, диккати қалон дода омадаанд.

Энгелс дар яке аз мақолаҳои худ, ки соли 1839 бо сарлавҳаи «Китоби ҳалқии немис» навишта буд, дар бораи аҳамият ва тарзи фоида бурда шудани эҷодиёти даҳанакии ҳалқ гап задааст. Он китобҳои ҳалқӣ, ки бо ҳосияти худ дар байнӣ адабиёт ва фолклор меистанд, бо оддӣ будани худ ҳавас ва диккати Энгелсро ҷалб карда ҷавонистанд. Аммо муҳимаш он аст, ки Энгелс танҳо ба қайд кардани моҳияти адабӣ ва этнографии онҳо маҳдуд нашуд, балки вай имконияти таъсири сиёсӣ ва аҳамияти пропагандавии онҳоро дар мубориза барои озодӣ, дар мубориза ба муқобили амалдорон ва умуман ба муқобили синфи эксплоататор қайд карда нишон дод.

1. К. Маркс. Введение к «Критике политической экономии», стр. 157.

«Китоби халқй, - менависад Энгелс, - чунин вазифае дорад, ки дар ҳангоми аз кори рўзонаи вазнини худ монда шуда баргаштани деҳқон ўро андармон кунад, вайро дилшод гардонад, ҷоннок кунад, мачбур намояд, то ки вай меҳнати вазнини худро фаромӯш кунад, сахрои сангини ўро ба боғи муаттар бадал намояд; вай (китоби халқй) вазифадор аст, ки устохонаи ҳунарманд ва зери чортоки шогирд зиккунандаро ба қасри мўҳташам бадал намояд ва маҳбуби зебои ўро дар намуди бонуи ачоиб нишон диҳад. Вай ҳамчунин вазифадор аст, ки... ҳисси ахлоқии ўро муайян кунад, вайро барои эътироф кардани қувваи худ, ҳуқуки худ, озодии худ мачбур намояд, мардонагӣ ва муҳаббати вайро нисбат ба ватан бедор кунад.

Ҳамин тариқа, агар талабҳоеро, ки аз рӯи адолат умуман дар назди китоби халқй мондан мумкин аст, он иборат аз мундариҷаи бои адабӣ, суханҳои қатъӣ ва покизагии одоб мебошад... Дар он сурат гайр аз ин, мо ҳак дорем талаб кунем, ки китоби халқй ба замони худ ҷавоб дода тавонад, вагарна вай китоби халқй шуда наметавонад. Агар ба замони мо, ба характери муборизаи вай барои озодӣ, ба конститутсионизми таракқӣ карда истодагӣ, муқобилият ба зулми аристократия, ба муборизаи фикр бо пиэтизм муайянни рӯхия бо бокимондаҳои тирагии аскетизм дикқат карда шавад, дар он сурат чаро мо ҳакдор неstem аз китоби халқй талаб кунем, ки вай дар ин хусус ба доираи кам маълумот доштагӣ таъсир расонад. Ба вай, албатта бо роҳи дедуксияи бевосита, ҳаққонӣ ба фаолона будани ин кӯшишҳо нигоҳ кардан даркор аст, ки ҳеч вақт риёкорӣ, ҳушомадгӯй, дар назди амалдорон ва пиэтизмро бунёд нақунад. Худ аз худ маълум аст, ки бояд ба китобҳои халқй урфу одати замонҳои пешина, ки дар замони мо

бемаъний ва ё беадолат мебошад, бегона шуда мондан гирад»<sup>1</sup>.

Энгелс вазифай ичтимой ва сиёсии китоби халқиро ба ҳисоб гирифта, ба принсиби танҳо аз нуқтаи назари эстетикий ба асарҳои халқӣ наздик шудани романтикҳо мукобил мебарояд ва зарурияти аз ҳар ҷиҳат аз назари танқид гузаронидан ва аз нав кор карда шудани онҳоро қайд карда мегузарад. Вай ҳатто ба мероси революционии поэзияи гузашта бо назари танқид нигоҳ мекунад ва бо ин моро таълим медиҳад, ки вакто ки мо эҷодиёти даҳанакии халқро меомӯзем, ҳамон тавр рафтор кунем; зеро аз рӯи гуфтаҳои Энгелс ва умуман аз рӯи фактҳои зиндагӣ маълум аст, ки суруд ва асарҳои дар замон ва шароитҳои гуногуни гузашта ба вучуд омадагӣ ҳар хел характер ва мундариҷа доранд.

Энгелс дар қайдҳо ва мақолаҳои худ ҳамеша се ҷиҳати маҳсуси эҷодиёти даҳанакии халқро нишон медод:

1. Қимати бадеии эҷодиёти даҳанакӣ.
2. Таъсири сиёсӣ, табиявӣ, вазифай ичтимой-сиёсии фолклор.
3. Қимати таърихӣ-маърифатбахшандай асарҳои фолклорӣ.

Дар бораи аҳамияти сурудҳои халқӣ Пол Лафарғ фикрҳои муҳиме баён кардааст. Вай дар бораи эҷодиёти даҳанакӣ якчанд рисолаҳо навиштааст. Яке аз онҳо, ки соли 1886 навишта шудааст, «Сурудҳои халқии тӯй ва урфуодатӣ» мебошад. Лафарғ қимати сурудҳои тӯй-маъракавии мамлакатҳоро ва халқҳои гуногунро ҳамчун манбаи хеле хуби маълумотҳои доир ба таърихи зиндагӣ ва муносибатҳои иҷтимоии онҳо муайян кардааст.

Вай материалҳои фолклориро таҳлил карда, аҳамияти дар таърихи зиндагонии занҳо, дар оила ва

1. К. Маркс и Ф. Энгелс. Соч. том II, стр. 26-27, 1929.

чамъият доштай онҳоро баён кардааст. Лафарг назарияи иқтибосро рад карда, дар фолклор ҳамчун асос гирифта шудани қонунҳои умумии тараққиёти чамъияти инсониро тарафдорӣ мекунад. Вай проблемаи шароитҳои иҷтимоӣ ва иқтисодиро ба масъалаи пайдоиши сурудҳо илова мекунад, ки ин кори вай аҳамияти қалони назариявӣ дорад.

«Сурудҳои ҳалқӣ, - мегӯяд Лафарг, - умуман характеристики маҳаллӣ доранд. Сюжет мумкин аст, ки аз берун (аз хориҷа) оварда шавад. Аммо вай танҳо дар сурате қабул карда мешавад, ки агар вай бо рӯхия ва урғу одати онҳое, ки ўро даҳанакӣ мекунанд, мувоғиқ ояд... Дар гуногунтарин ва дуртарин ҳалқҳо сурудҳо, нақлҳо ва одатҳои ба якдигар монанд мавҷуданд. Олимон таҳмин мекунанд, ки онҳо (сурудҳо) ё аз ҳалқ ба ҳалқ гузаронида шудаанд, ки бо вай онҳо то ҷудошавии ҳуд муносибат ва мубодилаи фикрӣ доштаанд. Шакли асбобҳо – табар, корд дар қадимтарин вақтҳо дар Европа ва Австралия ба якдигар монанд аст. Ин, албаттаг, аз рӯи анъана ва ё иқтибос нест. Ягонагӣ – як хел будани материали ҳом одамонро дар он ҷо ва дар ин ҷо ба як хел кор карда баромадани ў оварда расонидааст. Монанди ҳамин одамоне, ки таассуроти ҳодисаҳои якхеларо қабул кардаанд, онҳоро бо сурудҳо, нақлҳо ва одатҳои ба ҳамдигар монанд баён мекунанд.

Поэзияи ҳалқ, асари омма дар асоси зиндагонии оммаҳои ҳалқ эҷод мешавад. Ҳалқ сурудҳои ҳудро дар таҳти таассуроти бевоситаи ҳаяҷон, воқеаҳои дар ҳиссииёти дарунӣ аз сар гузаронидагӣ ба вучуд меорад. Дар натиҷаи ин таъниот ва ҳақиқат адабиёти даҳанакӣ нисбат ба ҳар қадом асари индивидуалии ҷудогона бештар қимати таърихири соҳиб аст.»<sup>1</sup>.

1. П.Лафарг. «Очерки по истории культуры», 1926, стр. 51-54.

Аз ин нүктай назар эчдиёти даҳанакии халқдои монгуссан барои омӯхтани таърихи зиндагонии халқдои СССР на танҳо ба адабиётчиён, балки ба таърихчиён ва этнографҳо ҳам материали хеле бой ҳоҳад дод.

Ба аҳамияти бадей, таърихӣ, тарбиявӣ ва сиёсии назми даҳанакии халқ рафиқ Ленин ҳам баҳои баланд додааст. Ленин китоби Дал – «Лугати забони русӣ»-ро омӯхта, ба мақол ва зарбулмасалҳое, ки дар ин китоб буданд, дикқат медод. Вай достонҳо ва маҷмӯаҳои ҷудогонаи эчдиёти даҳанакиро бисёр меҳонд. Як вакт вай баъд аз ҳондани як маҷмӯаи асарҳо – достонҳои даҳанакӣ-халқӣ бо тамоми шавқу ҳавас қайд кард, ки он асарҳо материали хеле мароқоваранд, зоро орзу, ҳавас ва умеди халқро нишон медиҳанд. Аммо ин материалро аз назари танқид гузаронида, шароит ва муносибатҳои иҷтимоӣ-сиёсии онҳоро нишон додан лозим аст. Дар ин мавзӯъ асарҳои хеле зебои тадқиқӣ навиштан мумкин аст. Мана дикқати таърихчиён – адабиётчиёни моро ба чӣ ҷалб кардан даркор буд. Ин эчдиёти ҳақикии халқ барои омӯхтани ҳолати рӯҳияи халқ дар рӯзҳои монгуссан барур ва муҳим мебошад, -гуфта буд В. И. Ленин.

Ленин адабиёти даҳанакиро дӯст медошт. Ӯро на танҳо чун бойтарин манбаи лаззатҳои бадей-адабӣ қайд мекард, балки ба фолклор ҳамчун ба ҳӯҷҷати таърихӣ, ки дар корҳои сиёсӣ ва ҷамъиятии рӯзҳои монгуссан додааст.

Рафиқ Сталин ҳам дар бораи маданият фикрҳои гаронбаҳое ронда, тараққиёти маданияти шаклан миллӣ ва мазмунан сотсиалистиро ба кор карда шудан ва фоида бурда шудани меросҳои адабӣ-маданияи халқҳо вобаста мешуморад. Дар ин бора ҳамин нишондоди таърихии Ӯро овардан кифоя аст, ки вай ҷамъбости ҳамаи фикрҳои дар боло қайдгардида ва дастуруламали асосӣ мебошад. Рафиқ Сталин соли 1925 дар нутқи дар

мачлиси студентони КУТВ эродкардаи худ чунин гуфта буд:

«Мо маданияти пролетарӣ месозем. Ин тамоман дуруст аст. Аммо ҳамин ҳам дуруст аст, ки маданияти пролетарии мазмунан сотсиалистӣ дар ҳалқҳои гуно-гуне, ки ба соҳтмони сотсиалистӣ кашида шудаанд, ба тафовути ҳусусиятҳои забон, тарзи зиндагӣ ва ҳоказо нигоҳ карда, ба худ шакл ва усулҳои гуногуни ифодаро қабул мекунад. Маданияти мазмунан пролетарӣ ва шаклан миллий – чунин аст он маданияти умуминсонӣ, ки сотсиализм ба сӯи вай рафта истодааст. Маданияти пролетарӣ маданияти миллиро бекор намекунад, балки ба он мазмун медиҳад. Ва инчунин маданияти милли ҳам маданияти пролетариро бекор намекунад, балки ба он шакл медиҳад»<sup>1</sup>.

Ба ҳамин маънӣ адабиёти даҳанакии тоҷик, санъати бой ва соҳаи муҳим аст. Вай барои муайян кардани тарзи зиндагӣ, рӯхия ва муборизаҳои ҳалқ, барои тараккӣёти санъату адабиёти оламшумули тоҷик асос ва сарчашмаи гаронбаҳоест.

Аз ин ҷиҳат ҳам соли 1941 ба муносибати даҳрӯзai санъати тоҷик дар Москва, дар сармақолаи «Правда» навишта шуда буд: «Санъати бисёр зебои ба худ шакли маҳсус доштаи тоҷик аз он иборат аст, ки вай дар базаи маданияти қадими олий ва хеле хуб таъсисёфта мустаҳкам ва пойдор шуда истодааст».

Ин гуфтаҳо бевосита ба маданияти советии тоҷик даҳл доранд, ки вай бехтарин ва пешравтарин ҷиҳатҳои маданияти ҷандинасраи ҳалқи тоҷикро дар бар гирифта нашъунамо мейбад.

1. И. В. Сталин. «Марксизм ва масъалаҳои миллий-колониалий», с.1940, сах. 243-244.

## МУНОСИБАТИ САНЬАТ ВА БАЪЗЕ СОҲАҲОИ ФАН БО ФОЛКЛОР

Фолклор хусусиятҳои маҳсусе дорад, соҳаҳои гуно-гуни фан ва санъат ба дараҷаи муайяне ба вай алоқаманд мебошанд. Яке аз хусусиятҳои фолклор лаҳзаҳои синкетизми вай аст. Ҳамоҳангӣ ва алоқаи канда-нашавандай эҷодиёти даҳанакӣ бо намуд ва унсурҳои дигари санъат – хусусияти синкетизми фолклор мебошад.

Асарҳои фолклорӣ дар вакти гуфтани сурудан ба худ намуди санъати саҳнагиро мегиранд (ба воситаи мимика, жест, ҳаракати драмавӣ ичро мешавад). Ӯро ба қатори санъати музикавӣ ва хореографӣ низ дохил кардан мумкин аст, ки ин ҳол маҳсусан дар ҳангоми ичрои асарҳои фолклорӣ ба таври оммавӣ расмият ёфта буд ва ин хусусият то ҳол боқӣ мондааст.

Дар вакти ичрои ин ё он асари фолклорӣ ичро-кунандагон, созанда ва гӯяндагони вай на танҳо худи тексти муқаррариро ба таври оддӣ меҳонанд ва мегӯянд, балки дар айни замон ӯро ба як оҳанги маҳсус дароварда таронасарой мекунанд; ин тексти ба оҳанг даровардашударо бо музика ҷӯр – ҳамовоз мекунанд; ба ҳаракатҳои драмавӣ мегузаранд, ракс мекунанд – ҳамаи онҳо лаҳзаҳои синкетизми фолклор мебошанд. Бинобар ин театршиносӣ ва музикашиносӣ қисман бо фолклоршиносӣ ҳам муносибат дорад ва алоқаманд мешавад.

Фолклор аслан ва табиатан ба шароитҳои зин-дагии оммаи ҳалқ вобаста мебошад. Аз ин сабаб этно-графия ҳам бо фолклор алоқаманд аст. Бинобар ин, фолклоршинос бояд то як дараҷа таъриҳдон ва этно-граф ҳам бошад, зоро маъсалаҳои гуногуни доир ба зиндагӣ ва урғу одати ҳалқ будагӣ, дар ҳар қадам дучор

шудан мегиранд, ки онхоро бояд ба зиндагии халқ нигоҳ карда ҳал кунем. Бе ин моҳияти асосии асарҳоро кушода додан душвор аст.

Файр аз ин, фолклор инъикоси забони халқ аст, зеро вай дар забони умумии ҳар як халқ ва дар лаҳча ва шеваҳои гуногуни он эҷод карда мешавад. Аз ин ҷост, ки ба дараҷаи муайянे забоншинос ва шевашинос будани фолклоршинос яке аз шартҳои зарурӣ аст; ин кор, бешубҳа, барои нағзтар донистани ҳусусиятҳои забон, услуб ва маҳорати бадеии гӯяндаҳо ёрӣ мерасонад.

Эҷодкорони адабиёти даҳанакии халқ муносибатҳои худ, мулоҳиза ва афкори худро дар асарҳо «дар базаи материалии забон, дар базаи терминҳо ва ҷумлаҳои забон»<sup>1</sup> баён мекунанд. Бинобар ин асарҳои флоклорӣ барои забоншиносӣ ва шевашиносӣ материали муҳимми омӯзниш мебошанд.

## ОИД БА МАСЬАЛАИ ПАЙДОИШИ АДАБИЁТИ ДАҲНАКАӢ ВА ТАРАҚҚИЁТИ ОН

Масъалаи пайдоиши назм ва умуман адабиёти даҳанакӣ танҳо бо материалҳои фолклории як миллат, як халқ муайян намегардад. Барои ҳал кардани ин масъала – масъалаи ба вучуд омадани умуман санъат, фактҳои таърихӣ ва археологӣ дар бораи зиндагии халқҳои қадим, мушоҳидони этнографӣ дар зиндагӣ ва ақибмондагиро ба ҳисоб гирифтан даркор аст. «Фарз кардан даркор аст, ки унсурҳои забони ҳозира ҳанӯз дар замонҳои хеле қадим, пеш аз давраи гуломдорӣ ба миён омада буданд», - мегӯяд рафиқ Сталин. — Ин нишон

1. И. Сталин. "Оид ба баъзе масъалаҳои забоншиносӣ", 1950.  
саҳ. 7.

медиҳад, ки таърихи пайдоиши адабиёти даҳанакӣ ба қадимтарин давраҳои тараққиёти ҷамъияти инсонӣ рафта мерасад.

Монанди он, ки худи нутқи овозӣ дар протсесс ва натиҷаи меҳнат, бо фоида бурдани воситаҳои меҳнат ба вучуд омада сабзидараст (дар ин бора таълимоти классикҳои марксизм-ленинизм дар бораи ҷамъият, маданият, забон ва тафаккур ба хотир оварда шавад), санъати адабӣ ҳам дар алоқамандӣ бо протсесси меҳнат ва зиндагӣ пайдо шуда, тараққӣ кардааст. Лаҳзаи муайянкунанда дар масъалаи ба вучуд омадан ва тараққиёти санъати адабӣ ҳанӯз дар зиндагонии коммунизми ибтидой оҳанги меҳнат буд, ки ба худ оҳанги ҳаракату ҷисм ва оҳанги калимаро тобеъ мекард. Дар протсесси меҳнат ба ҳамдигар тобеъ будани ҳамаи он оҳангҳо асоси синкретизмро пайдо кард. Аммо ин санъати ҳанӯз ба қисм ва соҳаҳои алоҳида ҷудо нашудагиро нишон медод. Ин унсурҳои якҷоя гардидағӣ дар пояҳои тараққиёти минбаъдаи санъати адабӣ ба қисмҳои гуногун: ракӯс, музика, назм, наср ва монанди инҳо ҷудо шуда рафт. Дар таркиби синкретизми ибтидой ҷиҳати семантикийи калима, дар аввалҳои кор, роли дуюмдараҷагиро мебозид, мегӯянд.

Дар он вақт оҳанг ҳоким будааст. Дар тараққиёти минбаъдаи зандагӣ, маданият ва забон тексти адабӣ ба вучуд меояд ва мураккаб мешавад. Аммо дар ин ҳол ҳам бисёр вақт текст ба оҳанг тобеъ шуда мондааст. Аз ҳамин ҷиҳат мегӯянд, ки назм дар давраҳои аввали тараққиёти худ нисбат ба оҳанг тексти қатъӣ на доштааст.

Такрори ифода ва ибораҳои гуногуни адабӣ, ки маҳсуси фолклор мебошад, дар пояҳои аввалини синкретизм бисёр буда, баъдҳо ба таври анъанавӣ давом кардааст, ки инро дар фолклори ҳамаи ҳалқҳо

дидан мумкин мебошад. Эчодиёти даҳанакӣ, ки аз даҳан ба даҳан гузашта, танҳо дар хотири гӯянда ва сарояндагони вай мемонад, онҳо хусусияти накли будани ўро нигоҳ медоранд. Дар давраҳои тараққиёти фолклор алоқамандии вай бо протсесси амалиёт ва истехсолот ҳарактернок аст. Ин дар замони мо ҳам хеле равшан дида мешавад ва исбот гардидааст, ки сурудҳо дар ҷараёни кори ҷисмонӣ ба вучуд меоянд ва нисбат ба ҳодиса такрори он (накарот ҳам пайдо шудааст. Масалан, сурудҳои маршии ҳамаи давраҳо ва ҳамаи ҳалқҳо ҳам дар баробари ҳаракати ҷисмонӣ пайдо шуда, барои тезонидан ва сабук қунонидани ҳаракат, инчунин барои рӯхбаландкуй ва андармонӣ ёрӣ мерасонанд, ки ин хусусият ба таври анъанавӣ давом дорад. Таронаҳои дар ҷараёни кори заминронӣ, галлакӯбӣ ва дигар хел машгулиятҳо суруда ва эҷод карда шудагӣ ҳам инро тасдиқ мекунанд. Ин нишон медиҳад, ки эчодиёти ҳалқ ҳамеша бо меҳнат ва зиндагии вай алоқаманд аст. Вай маҳсули фаъолияти меҳнатӣ ва ҳаёти ҳалқ мебошад.

Пояи минбаъдаи протсесси тараққиёти назм бо тараққиёти сурудҳои ба таври умум ҳондашаванд якҷоя меравад. Дар натиҷаи мураккабшавии зандагӣ матни (тексти) ин сурудҳо (аз рӯи текст ҳондан) тараққӣ мекунад. Дар ин вақт вазифаи асосӣ ба зиммаи ҳофизҳо ва гӯяндагон меафтад. Текс дар байни умумхонҳо ба таври яккахонӣ мегузарад ва ба зиммаи умум бештар ҳондани накоратҳо ва такрори лирикӣ бокӣ мемонад. Ҳамин тарика, нутқи бадей-адабӣ ва диалогӣ сабзидан мегирад. Тадриҷан аз синкетизми умумӣ роли ҳофизони алоҳида чудо мешавад, ки онҳо бисёр вақт вазифаи шоирӣ, музикантӣ ва раккосиро адо мекарданд. Фаъолияти эҷодӣ ва таронасароии ҳофизони мо ин факто тасдиқ мекунад.

Тараккиёти минбаъдаи назм бо роҳи гузаштан аз ҳофизӣ ба шоирий, бо роҳи чудошавии тадриҷии музика ва рақс, чудошавии сурӯд аз аккомпонементи музикавӣ ва дар охир бо чудошавии тексти адабӣ аз оҳанги бевоситаи музикавӣ ба амал омодааст. Аммо боқимондаҳои алоқаи унсурҳои аз ҳамдигар чудошуда рафтагӣ дар протсесси эҷодӣ-адабӣ давом карда истодааст.

Баромади синкетизми назм дар вакътҳои охир ҳам дар фолклор дида мешавад, ки бештар дар иҷрои вай лаҳзаҳои оҳанг, вазн ва дар амалиёт жест, мимиқа ва ҳаракатҳои гуногун дида мешавад.

Мо аз қадимтарин давраҳо сар карда иамудҳои эҷодиёти даҳанакии ҳалқи тоҷикро ҳам мебинем, ки ин намунаҳо ҳам дар шакли назм ва ҳам дар шакли наср ба вучуд омадаанд. («Монанди Достони Заррина», «Зарир», «Рустами Достон», «Қиссаи Шерак» ва як қатор афсонаву достончаҳои дигар). Аммо шакли назми онвакътаро айнан таҳлил карда ва намуна нишон дода наметавонем, зоро ки мо намунаи манзуми он материалҳоро надорем. Аксарияти достонҳои қадима ба қисса мубаддал шудаанд.

Дар он материалҳо хусусиятҳои зиндагӣ, тартибот ва урғу одатҳои ҳамонзамона акс ёфтааст. **Ниҳоят кам бошад** ҳам, дар он асарҳо таъсироти ақидаҳои динии қадим, анимизм, сеҳр нигоҳ дошта шудааст. **Баъдҳо** анимизм ва сеҳр дар асарҳои фолклорӣ (маҳсусан дар достон ва афсонаҳо) меафзояд. Ин натиҷаи дар шуури одамон ба таври хаёлӣ инъикос ёфтани муносибатҳои ҷамъиятий ва муносибат ба олами «берун аз табиат» мебошад. Ин натиҷа ва таъсирни динҳои қадимиӣ ва баъд таъсирни зардуштизм, буддӣ, хрестяниӣ, ислом ва дигарҳо мебошад. Аз ин нуқтаи назар дида баромадани он мароқовар аст, ки ба қавли Маркс, «алоқамандии

ҳамаи муносибатҳо ба якдигар ва ба табиат» ба ақидаи динии ҳалқи тоҷик дар давраҳои қадим ва баъдтар чӣ тавр акс ёфтааст. Ҳислатҳои асосии баъзе аз асаҳрои он давраҳо бошад, иборат аз анимизм, сехр, тилисмот, тасвиrotи мифологӣ ва ақидаҳои гузаштагони аждодӣ буд.

Тасаввуроти анимистӣ дар бораи табиати инсонро иҳота карда гирифтагӣ дар он вақт аз он иборат буд, ки мувоғики ин ақида ӯташ, замин, растани, об, офтоб ва дигарҳо рӯҳӣ (илоҳӣ) кунонида шуда, ба тасаввуроти дар бораи гузаштагон мавҷуд буда ҳамоҳангӣ пайдо кардааст.

Барои қабилаҳои заминдор ва ҷорводор образи қалоншавандагон, саркардагони қабила, пеш аз ҳама барҷаста намоён шуда меистод. Аммо ингуна образҳо дар тасаввурот ҳамеша танҳо гирифта намешуданд. Онҳо дар мавридиҳои ҷудогона ба саҳрои меҳнат ва ба оила алоқаманд кунонида мешуданд. Тасаввурот дар бораи ин образҳо бо шароит ва урғу одатҳои маҳсус вобастагӣ доштааст.

Дар натиҷаи ин одатҳои маъракавӣ фолклори маросими: мотам, тӯй, идҳою хурсандиҳо, ёдоварӣ кардани гузаштагон ва ҳонадони нав пайдо мешавад. Нисбат ба ҳамин тарзи зиндагӣ ва муносибатҳои иҷтимоӣ порҷаҳои гуногуни адабиёти даҳанакӣ ҳам эҷод карда шудаанд.

Дар давраи феодализм ингуна ақидаҳо зиёдтар ва қатъитар шуданд. Ин расмиятҳо бештар дар баҳор гузаронида мешуданд. Азбаски аз ин расмиятҳо барои табакаҳои болонишин даромад зиёд буд, рӯҳониён «хурмати гузаштагони муқаддас»-ро нигоҳ доштани шуда, рӯзҳои маросимиро муқаррар мекарданд ва қонунӣ будани ўро «кисбот» менамуданд. Онҳо бо ин роҳ таъсири динро боз ҳам зиёд мекарданд. Ин одатҳо

баъдҳо урфу одати расмии зиндагӣ шуда монда буданд, дар асарҳои адабии қадим ва баъдинаи фолклор инъикос ёфтанд.

Сайру зиёрати мазор кардан, ба сари қабр бурдани хурокворӣ («арвоҳошӣ – ошӣ арвоҳ») ва чироғ гирондан ва ин гунаҳо одате буд, ки бо пропагандаи рӯҳониён авҷ гирифта, бештар манфиати онҳоро таъмин мекард. Асарҳои фолклории дар ингуна мавридҳо рӯидагӣ, ҳеч гоҳ аз таъсироти динӣ ҳолӣ нестанд. Пас дар таҳти таъсири ингуна ақида ва одатҳо низ асарҳои фолклорӣ эҷод карда шудаанд. Баъдҳо бо таъсири рӯҳониёни ислом урфу одати мардумон тағиیر ёфт. Унсурҳои сеҳру ҷоду, миф, ақидаи анимистӣ нисбат ба давраҳои пеш зиёдтар шуданд.

Халқ вобаста ба амалиёти меҳнатӣ ва муборизаи ҳаётӣ худ асарҳои аҷоибу гароиб эҷод мекард. Ин материалҳо барои сабук кардани кору аҳволи вазнин, барҳам додани гусса, меҳнати вазнин, камтаъсир кардани хунуқӣ, гармӣ ва дигарҳо гуфта мешуданд. Баъдҳо рӯҳониён кӯшиш карданд, ки дар ин гуна асарҳо ҳам таъсири худро гузаронанд. Бокимондаҳои динии давраи қадим ба мо бо ҷандин дигаргунуҳо омада расидааст. Мо чигунагии ҳамаи он урфу одатҳо, ақидаҳо ва тағиироти онҳоро дар ҳангоми таҳлили асарҳои гуногуни адабиёти даҳанакӣ ва расмиятҳо нағзтар фаҳмида метавонем. Ба ҳар ҳол асоси эҷодиёти даҳанакии халқро зиндагӣ, мубориза, муҳокима ва беҳтарин орзуҷо ҳавасҳои оммаи меҳнаткаш ташкил медиҳад.

## ЭҶОДИЁТИ ДАҲОНӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ МАҲСУСИ ОН

Дар соҳаи фолклоршиносӣ баъзеҳо фолклорро табиатан ба адабиёт муқобил мегузоштанд, аз ада-

биёти хаттии бадей чудо мекарданد. Онҳо чунин мешумориданд, ки гүё фолклор аз ҷиҳати бемуаллиф ва «ғайрисунъӣ» («ғайрибадей») буданаш ба адабиёти бадей муқобил аст ва аз вай чудо шуда меистад, дар сурате ки адабиёти китобатӣ муаллифи муйян дорад ва бо обу ранги «сунъӣ» зеб дода шудааст.

Ин тавр фикр кардан, албатта, дуруст нест, зоро ки масъала на дар бораи аз тарафи ҳамаи ҳалқ эҷод карда шудани асарҳои фолклорӣ аст, балки дар бораи ба таври омавӣ паҳн шуда рафтани ин ё он асари фолклорӣ ва дар ташкилёбии он иштирок кардани коллектив мебошад.

Ҳар як асаре, ки дар гуфтугӯи ҳалқ шакли оммавиро гирифта паҳн шудааст, вай на аз тарафи ҳамаи гӯяндагон, ҳамаи ҳалқ якбора эҷод карда шудааст, балки дар ибтидо, эҷодкори муайянни худро дорад. Асарро як кас эҷод кардааст, баъд вай ба таври оммавӣ инкишоф ёфта, дар тагийрёбӣ ва такмилёбии он ҷандин қасон иштирок карда, ба эҷодиёти ҳамаи ҳалқ мубаддал кардаанд. Асаре нест, ки вайро ҳамаи ҳалқ якҷоя ва якбора эҷод карда бошад, ё эҷод кунад. Дар ҳақиқат асари дар ибтидо аз тарафи ягон кас сар карда шудагӣ, баъдҳо бо қувваи коллектив такмил дода, дигар карда мешавад.

Мушоҳидаи созандагон, гӯяндагон ва эҷодкорони фолклор аз болои зиндагӣ ва табиат ниҳоят зиёд аст. Маҳорат ва қобилияти бадей, ҳофиза ва лаҳзаҳои дигари рӯҳияи индивидуалий дар ташкилдиҳӣ ва тараққиёти пешина ва минбаъдаи эҷодкунии адабиёти даҳанакӣ роли асосиро бозидааст ва ҳоло ҳам ин хосият ҳамчун шарти асосӣ дар вай дида мешавад. Исбот гардидааст, ки ҳар як гӯянда ва иҷроқунандаи асарҳои назму насли даҳанакӣ ба дараҷаи муайяне эҷодкори он асар ҳам шуморида мешавад. Дар байни гӯянда ва

хофизон одамони хеле зиёди боистеъдод, дорои фикр, хаёл ва тасаввури бои бадей ҳастанд, дар баробари ин тақлидчиёни номустақил ҳам мавҷуданд.

Дар байни хофизон ва гӯяндаҳо одамони дар соҳаи санъат пуртаҷриба, юмористҳо, сатирикҳо, насиҳатчиён, агитаторҳо, фантастикҳо, романтикҳо буданд ва эҷодкорону гӯяяндагони фолклор аз ҷиҳати маънавӣ, мафкуравӣ ва истеъдодӣ, эҷодӣ нисбат ба адабиёти китобатӣ ақиб намемонданд. Ин ҳолат ва ҳусусият дар фолклор аз қадимтарин вактҳо боз дида мешавад.

Таҷрибаҳои зиндагӣ, дониши таҷрибавӣ ва муборизаҳои гуногуни ҳалқ дар ҳар соҳа қобилияти эҷодии ҳуди ӯро ба вучуд овардааст ва ба дараҷаи матлуб пеш бурдааст, тараккӣ додааст. Ин ҷо сухан дар бораи эҷодиёт ва қобилияти эҷодӣ меравад; пас ҳуди эҷодиёт чист?

«Эҷодиёт, -- мегӯяд Горкий, -- он дараҷаи баланди кори фикрӣ аст, ки тезии амалиёти вай аз заҳираи донишҳо, таассуроти ниҳоят барҷаста, фактҳои ҳарактернок, картинаҳо, деталҳо омада мебарояд ва онҳоро дар суханҳои ниҳоят равшан, чукур ва муайяни ҳамафахм доҳил мекунад».<sup>1</sup>

Мана ҳамин таърифи устоди сухан Горкийро айнан ба эҷодиёти даҳанакии ҳалқ ҳам татбиқ кардан мумкин аст, зеро фолклор аз ин гуна хислатҳо ҳеч вакт ҳолӣ нест, балки айнан ҳуди ҳамин хислатҳо дар вай ҳаст. Ин аст, ки фолклор эҷодкунандагони аслии ҳудро соҳиб аст, вай ҳеч гоҳ бемуаллиф набудааст ва намешавад. Масъала дар он аст, ки дар фолклор номи эҷодкунанда дарҷ намешавад. Аз ин ҷиҳати нисбат ба адабиёти китобатӣ, «бемуаллиф» яке аз ҳусусиятҳои фолклор аст.

1. М. Горкий. Советская литература, 1934, стр. 28.

Дар масъалаи «гайрисунъй» будани фолклор, ё ин ки дар вай набудани элементҳои «сунъй» бошад, қайд кардан даркор аст, ки ин фикр тамоман ба хусусиятҳои ҳамаи намудҳои санъат ва адабиёт муқобил аст. Агар дар текстҳои фолклор элементҳои образнокӣ набошад (калимаи «сунъй» дар ин ҷо маҳз ба маънои образ ва обуранги бадей кор фармуда шуда бошад ҳам, дар адабиёт дар масъалаи будан ё набудани элементи «сунъй» гап задан хеле кори номувофӣ аст), пас чаро дар таҳлили ҳар як асари ҳалқӣ мо дар бораи санъати бадей, хусусиятҳои тасвир, ифода ва образҳои бадеии вай гап мезанем. Агар образнокӣ хусусияти фолклор набошад, дар он сурат текст ва асарҳои фолклорӣ танҳо ҳарактери ба таври механикӣ, схематикӣ ва хушку ҳолӣ нишон додани ҳақиқати объективиро мегиранду «копияи тағири» зиндагӣ шуда мемонад. Ҳол ин ки «ибтидои санъати сухан дар фолклор аст», - мегӯяд А. М. Горкий.

Чунон ки адабиёти бадей бе образҳои бадей намешавад (ҳол он ки образи бадей дар гуфтугӯи оддӣ ҳам мешавад), фолклор ҳам, ки модари адаб мебошад, бе обуранги бадей ва бе образ шуда наметавонад. Ҳеч вақт гӯянда фикри худро хушк баён намекунад; образҳои бадей, ки воситаи муҳимми ифодаи фикр ва таъсиргузорӣ мебошанд, ҳаргиз элементҳои «сунъй» шуморида намешаванд.

Равшан аст, ки гӯянда, сароянда ва эҷодкорони фолклор барои беҳтаршавӣ ва сифати баланди кори худ мекӯшанд, асари худро бо тамоми маҳорат, бо суханҳои образнок ороиш медиҳанд ва барои ба даст даровардани ин маҳорат ва санъаткорӣ ба таври мунтазам ҳар як ҳодисаи зиндагониро бадикқат аз назар мегузаронанд, меомӯзанд, то ки қобилияти эҷодии худро дар ин бора зоҳир намоянд. Албатта, дар ин

«мактаби адабӣ» шогирдон ва устодон ҳастанд, ки аз якдигар фарқ мекунанд.

Бо ҳамаи ин образҳои бадеии фолклор ва адбиёти бадеии китобатӣ, аз баёноти сунъӣ сохта, гайритабии иборат будани масъаларо ҳаргиз намефаҳмонад. Ҳар дуяш ҳам хислат ва табиати як санъати бузург аст.

Ба ҳамин тариқа, масъалаи «бемуаллифии» асарҳои фолклорӣ аломати маҳсуси эҷодиёти ҳалқ шуда мемонад. Муаллифони онҳо муайян карда нашудаанд, текст ва асарҳо дар ҳангоми эҷод карда шуданашон навишта нашудаанд, балки аз забон ба забон, аз авлод ба авлод гузашта, дар фикру хотири мардум мондаанд. Қайд кардани он факт зарур аст, ки баъзан, ниҳоят кам (ва ин масъала чун одат дар ҳалқҳои Осиё Миёна, Эрон, Кавказ мавҷуд аст) муаллифи текстҳои фолклор, сурудҳо муайян аст, номи муаллиф, одатан, дар охири порча нишон дода мешавад. Ин одати муқаррарии адабиёти ҳаттӣ, маҳсусан классикий мебошад. Аммо дар фолклор бағоят кам ва агар бошад, бештар дар эҷодиёти намояндагони маҳсуси фолклори ҳалқӣ ҳаст (монанди Фахрии Рӯмонӣ, Чамбул, Сталский, Бобоюнус Худойдодзода, Ҳикмат Ризо, Саидалий Вализода ва дигарҳо).

Файр аз ин, чунин асарҳо ёфт мешаванд, ки гарчи номи гӯянда муайян нишон дода нашудааст, вале эҷодкори онҳо ба ягон восита муайян карда мешавад.

Қисми дигари асарҳои bemuallif бевосита аз эҷодиёти муаллифони муайяни адабиёти китобатӣ буда, ё таҳаллус аз охирашон афтида мондааст ва ё таҳаллус ба маънои муқаррарӣ фаҳмида шуда, аҳамияти худро ҳамчун номи хос гум кардааст. Дар ин бора фактҳои зеринро овардан кифоя аст:

Яке аз газалҳои Низомии Ганҷавӣ, ки кайҳо ба ҳалқ маълум гардидааст ва ҳалқ ўро асари худ шуморида,

бо номи «Хокистари дил» месарояд ва дар тасаввури одамон умуман халқӣ шуморида шудааст, ин аст:

Шудам бар сурате ошиқ, ки бо маҳ мекунад ғавғо,  
Чӣ сурат? Сурати дилбар. Чӣ дилбар? Дилбари зебо.  
Агар рӯяш намебинам, ду чашмам чашмае гардад,  
Чӣ чашма? Чашмаи лӯълӯ. Чӣ лӯълӯ? Лӯълӯи лоло.  
Агар дар бод бихромад, дусад гулгул барангезад,  
Чӣ гулгул? Гулгули булбул. Чӣ булбул? Булбули шайдо.  
Хаёлеро, ки медорам, ғамамро ҳамдаме бошад,  
Чӣ ҳамдам? Ҳамдами маҳрам. Чӣ маҳрам?

Маҳрами дилҳо.

Нигори ман ба сад хубӣ, ду зулфаш нагҳате дорад,  
Чӣ нагҳат? Нагҳати анбар. Чӣ анбар? Анбари соро.  
Маро аз баҳри чононе, Низомӣ, шарбате бояд,  
Чӣ шарбат? Шарбати қотил. Чӣ қотил? Қотили чонҳо.

Дар варианте, ки дар байни халқ машҳур аст, пеш аз ҳама, байти охирин – байти тахаллус дида намешавад. Дигар ин ки дар мисраи якум ба ҷои ифодаи «бо маҳ» - «бо ман» панҷум ба ҷои «агар дар бод бихромад» -- «агар дар мо хабар ояд» ва дар мисраи нуҳӯм ба ҷои «нигори ман ба сад хубӣ ду зулфаш нагҳате дорад» -- «нигори ман басе хубу ду зулфони каче дорад» кор фармуда шудааст. Вақте ки газали мазкур ба халқ гузашт, хонандай шеър дар вақтҳои зарурӣ ўро мувофиқи талаб ва ҳиссияти худ истеъмол намуда, мутобики рӯҳияи шахсӣ ба таври индивидуалий аз нав кор карда баромадааст. Дар натиҷа газали Низомӣ ба газали халқӣ – «Хокистари дил» мубаддал шудааст.

Ё ин ки мисоли дигарро гирем. Як газали хеле машҳури Амир Ҳисрави Дехлавӣ дар байни халқ на ба шакли газал, балки гӯё ба таври интихобшуда, ба шакли рубоиҳои ҷудогона паҳн шудааст, ки дар вай

тагийирот қариб дида намешавад<sup>1</sup>. Ҳамин хел мисол дар яке аз газалҳои Камоли Ҳучандӣ низ воқеъ шуда, аз он ба ҳачми як рубой ба қатори рубоиёти ҳалқӣ гузашта мондааст<sup>2</sup>.

Монанди ҳамин мо рубоии зерини Маҳастии Ҳуҷандиро, ки ба муқобили султон Санҷар гуфтааст, дар байни рубоиёти ҳалқии вилоятҳои Фарғонса ва Қӯлоб мебинем:

Дунё ба мисли кӯзаи заррин аст,  
Гаҳ об дар ўталҳ, гаҳе ширин аст.  
Ту гарра машав, ки умри ман чандин аст,  
К-ин аспи ачал мудом зери зин аст.<sup>3</sup>

Ба ҳар ҳол зоҳиршавии бетахаллусӣ бешахсу соҳиб буданро нишон медиҳад, зоро дар адабиёти навишта ҳам асарҳо ва текстҳои анонимӣ (беимзо) бисёр дида мешаванд. Масалан, баъзе шеърҳои дар байни ҳалқ паҳншудаи Ҳофиз, Ҳилолӣ, Ҷомӣ, Саъдӣ, ҳикояҳои Убайди Зоконӣ ва дар замони мо баъзе шеърҳои Айнӣ, Турсунзода, Лоҳутӣ, Деҳотӣ, Миршакар, Раҳимӣ ва дигарҳо аз ҳамин ҷумлаанд, ки сарояндагони ҳалқӣ ўро маҳсули эҷодиёти даҳанакӣ медонанд.

Гурӯҳи дигари порчаҳо, маҳсусан текстҳои рубоиҳо барои ин ки дар онҳо одатан ном ва тахаллusi шоир нест, аз адабиёти ҳаттӣ ба қатори рубоиёти ҳалқӣ ба адабиёти даҳанакӣ гузашта рафтаанд. Масалан, чистони зерин, ки аз ҷумлаи чистонҳои ҳалқӣ аст, бе ҳеч гумон аслан маҳсули адабиёти китобатӣ, маҳсули эҷо-

1. Намунаи фолклори тоҷик, чопи 1940, тартибдиҳанда М. Турсунзода, сах. 137. (§281, 282).

2. Ҳамон маҷмӯа. сах 144 (§113)

3. Ҳусейнзода. Адабиёти тоҷик, 1950, сах. 123.

диёти шоири муайяне мебошад, ки ин ҳам аз шакл ва ҳам аз мазмуни ў намоён аст, ўро дар адабиёт «чистони аносир» меноманд:

Он чист, ки бепой шабу рӯз равон аст?  
Он чист, ки пой ба сар чумла забон аст?  
Он чист, ки як дам биравад дар ҳама олам?  
Он чист, ки андар шиками чумла ниҳон аст?  
(чавобаш: об, хок, оташ, ҳаво).

Хусусияти фолклор дигар аз он иборат аст, ки асарҳои фолклорӣ ҳамеша дорои тексти қатъии худ намебошанд, ҳамеша дар варианҷҳои гуногун намоён шудан мегиранд; адабиёти китобатӣ бошад, ба тексти муайяни авторӣ соҳиб аст. Бо вучуди он ки ин ҳол хусусияти маҳсуси фолклор аст ва роли варианҷҳо дар таърихи фолклоршиносӣ ниҳоят калон аст, тексти қатъӣ надоштани асарҳои фолклорӣ хусусияти ба адабиёти бадей-китобатӣ муқобил гузошташудаи фолклор намебошад. Зоро худи адабиёти китобӣ ҳам то як дараҷа ин хусусиятро дорост.

Ин хусусият маҳсусан дар замонҳое, ки дастгоҳи китобчопкунӣ набуд, бештар дида мешуд. Дар он вақт асарҳои шоирон ва нависандагон ба таври дастнавис аз тарафи котибҳои маҳсус ба шакли девон ба маҷмӯа дароварда мешуданд. Дар натиҷаи ин ё тартибидҳанда (котиб) аз ҷиҳати техникӣ ҷойҳои чудогонаи он асарро дигар мекард ва ё асар аз ҷиҳати идеологӣ мувоғики талаби замон аз нав таҳrir мейфт ва варианти дигари ў бо каме тағйирот ба вучуд меомад. Дар ҳар ҳол котиб – тартибидҳанда калима ва ифодаҳои чудогонаро тағйир медод ва ё каму зиёд мекард. Ингуна ҳолат дар таърихномаҳо ва солномаҳо ҳам дида мешавад. Ингуна ҳолати пайдошавии варианҷҳо дар адабиёти китобатӣ,

хатто баъд аз ихтирои асбоб ва машинаи чопӣ ҳам мавҷуд буд.

Албатта, дигаршавӣ дар фолклор ҳарактери асосӣ аст ва ин ҳолат дар навбати худ барои фаҳмидани асарҳои фолклорӣ аҳамияти зиёде дорад. Азбаски одатан асари фолклорӣ навишта намешавад, тексти як вакӯт ба вучуд омадагӣ факат дар хотири гӯянда мемонаду ҳалос. Дар ин сурат дар баъзе гӯяндаҳо варианти нави кӯтоҳ, ё васеъкардашудаи вай ҳосил мешавад.

Ба ҳар ҳол тексти фолклор бетағиҳир нест, вай ҳамеша дар ҳолати тағиیرшавӣ мебошад, ҳатто як асар дар худи як гӯянда ҳам метавонад якчанд вариант дошта бошад. Масалан, гӯяндаи афсона ва достон дар вакти такроран гуфтани ягон асар метавонад ўро кӯтоҳ, васеъ, таъсирнок ва ё бетаъсир карда гӯяд: бо обуранги бадей зинат диҳад, идеализатсия кунад ва мумкин аст, ки хушку ҳолӣ баён намояд. Ин албатта, ба ҳолати рӯҳии гӯянда вобаста мебошад. Рӯҳияи гӯяндаро дикқат, аҳамият ва рӯҳияи шунавандагони ў низ метавонад таъмин намоянд ва ё ба вай шароит ҳосил кунанд. Дар он сурат ба ҳар як варианти як асар, ки аз тарафи як гӯянда ё ин ки асаре, ки аз тарафи якчанд гӯянда дар сюжет гуфта шудааст, ҳамчун фактҳои чудогонаи бадей ва асарҳои алоҳидай дар як мавзӯй ва сюжет ба вучуд омадагӣ нигоҳ кардан лозим мешавад. Ин тариқа фактҳо дар адабиёти китобатӣ ҳам мавҷуданд. Масалан, сюжети «Лайлӣ ва Мачнун», «Хисраву Ширин», «Юсуф ва Зулайҳо», «Искандарнома» ва монанди инҳоро якчанд шоирон ба назм овардаанд.

Гӯянда дар ҳангоми иҷрои вазифа худро на танҳо ҳамчун нақлкунанда, балки эҷодкунандаи он асар ҳам ҳисоб мекунад. Ана ҳамин ҳусусияти гӯяндагон – эҷодкорони фолклор ба аҳамияти хеле муҳим молик аст.

Хусусияти дигари фолклор давом, сабзиш ва тарақ-қиёти аиъанавии вай мебошад. Аммо ин алломати фарк-кунанда ва ба адабиёти китобатй муқобил гузошта мешудагӣ нест. Зеро худи адабиёти китобатй ҳам бе аиъанаи назму наср сабзиш надошт. Албатта, ин масъала дар фолклор бештар дида мешавад ва ба ин муносибат аст, ки фактҳои хело қадим ва асарҳои мураккабсюжет асрҳо боз дар хотири одамон нигоҳ дошта шудаанд (монанди афсонаҳо, «Достони Рустам», сурудҳои таърихӣ – ҳамчун суруд дар бораи Шӯриши Восеъ ва дигарҳо).

Хусусияти дигари фолклор (ҳам аз ҷиҳати шакл ва ҳам аз ҷиҳати мундариҷа) иборат аз он аст, ки дар вай нишона ва бокимондаҳои маданияти кӯҳнаи форматсияҳои гуногун ва ҳаёти иҷтимоӣ-иктисодӣ дида мешавад (давраи ибтидой, қабилавӣ, гуломдорӣ, феодализм, капитализм). Аммо ин ҳосият ҳам фолклорро аз адабиёти бадей ва умуман аз санъат ҳамчун соҳаи алоҳида ҷудо карда намепартояд, зеро элементҳои бокимонда ва нақши худро гузоштаи ҷамъияти гузашта ва ҳозира дар маданияти моддӣ, дар урғу одат, дар аҳлоқу одоб, нуқтаи назар ва ҷаҳонбинӣ, дар забон, дар санъат ва умуман дар ҳамаи зиндагонии ҷамъиятий дида мешаванд. Ба таври дигар гӯем, дар ҳар факти меросӣ, ки ҷамъияти инсонӣ ба вучуд оварда ва аз худ бокӣ гузоштааст, дар айни замон вай моро аз таърихи зиндагонӣ ҳабардор менамояд ва дар он элементҳои маданияти давраҳои гузаштаи таърихӣ намоёнанд. Ба ҳамин маъно эҷодиёти даҳонии ҳалкро акси садои гузашта ва овози баланди замони ҳозира меноманд.

Фолклор инъикоскунанда ва аслиҳаи муборизаи синғӣ мебошад. Дар ин хусус ҳам вай бо ҳеч чиз аз адабиёти бадей ҷудо намешавад. Ин функтсия ҳам ба адабиёти китобатй ва ҳам ба фолклор умумӣ аст.

Олимони ба синфи ҳоким тааллук доштагы фолклорро аз нүктай назар иштеп көрүп, манфиати синфи ҳоким истифода мекарданд. Онҳо ҳам он қисми эчдиёти даҳанакиро чамъ мекарданд ва ё фойда мебурданд, ки вай аз чихатти ахлоқ, одат, чахонбинӣ, майшат, расмият – хулоса, аз чихати идеология ба синфи ҳоким ва арбобони шариат мувоғиқ омада бошад. Масалан, барои онҳо ба ҷои зарбулмасали «ишками бой нагораи худост» ё «чаҳими гушнаи мумсикро ҳоки гӯр пур мекунад», - «бо худододагон ситета макун, ки худододаро худо додаст»ро интихоб намудан ва кор фармудан аз ҳар чихат мувоғиқ шуморида мешуд, зоро онҳо роли фолклорро дар кори мубориза, агитатсия ва пропагандай худ медонистанд.

Аммо онҳое, ки қатъӣ назар аз табақаи иҷтимоиашон, нисбат ба синфи ҳоким ва арбобони дин муносибати душманона доштанд, аз тартиботи замона норозигӣ баён мекарданд, манфиати ҳалқро мудоғиа менамуданд, эчдиёти даҳанакии ҳалқ диққат ва ҳаваси оҳоро ба худ мекашид ва дар мубориза ба муқобили душманони ҳалқ илҳом мебахшид, материал медод. Ингуна материалҳоро, ки ҳаматарафа манфиати ҳалқро ҳимоя мекард, чамъ менамуданд ва дар асарҳои худ истифода мекарданд, чунин фолклор барои муборизони озодихоҳи ҳалқ яке аз аслиҳои тавоно ва буррои муборизаи синфи Ҷаҳони рӯҳи демократӣ-революционӣ буд.

Душвории таҳлили мундариҷавии асарҳои фолклорӣ дар он аст, ки онҳо на танҳо факти замони ҳозираанд, балки дар худ воқеа ва ҳодисаҳои зиёди гузаштаро низ доранд, ки ба тарзи доимӣ аз нав кор карда шуда, аз даҳан ба даҳан, аз насл ба насл мегузаранд ва дар хотир нақш мебанданд. Асарҳои фолклорӣ (афсона, рубой, латифа, масал ва гайра), ки чандин давраро

дида, аз даҳони садҳо гӯяндагон гузашта мураккаб шудаанд, таҳлили онҳо ҳам хеле душвор ва мураккаб аст. Аммо ин масъала дар фолклоршиносии советӣ масъалаи ҳалнашаванда нест, донишмандони советӣ инро ҳал мекунанд.

Модоме ки дар таҳлили мундариҷавии асарҳои фолклорӣ, одатан, бо қушиши фаҳмиданӣ вазифа ва аҳамияти иҷтимоии вай дар замонҳои гузашта ва ҳозира кор сар мекунем, пас гӯянда ва сарояндагони ўро ҳамчун санъаткор, эҷодкорони ин ё он асар ба хотир оварда, роли эҷодии онҳоро ҳамчун воситаи муҳими таҳлили асарҳо ба назар мегирем. Бинобар ин барои фолклоршиносӣ на танҳо навиштани асар ва текстҳои фолклорӣ зарур аст, балки қайдҳо ва маълумоти муфассал дар бораи гӯянда – эҷодкорони чудогона ҷамъ намудан ҳам лозим аст, ки барои ҳали масъалаҳои гуногун сабуқӣ мебахшад. Чунончи, маҳорат ва қобилияти санъаткорони фолклор (афсонагӯйҳо, достонгӯйҳо, ҳофизҳо, марсияҳонҳои маросими мотам ва монанди ҳаминҳо) ба ҳар кас муюссар нашудааст. Дар ҳар қадоме аз ин соҳаҳо одамони маҳсус буданд ва бо ин машгулияти худ шӯҳрат пайдо карда буданд. Инҳо эҷодкорон ва тараққидиҳандагони фолклор мебошанд

Асарҳои эҷодиёти даҳанакӣ ҳамеша ба дигаргуниҳо дучор шуда омадаанд. Ҳар як гӯянда аз ҳофизи каму беш маҳоратнок шакл, композитсия ва қисман сюжети асарҳоро дигар карда, таассуроти худро ба таври эҷодӣ дар онҳо монондааст. Фолклоршиносӣ ба ин протсесси тадриҷан дигаршавии асарҳои фолклорӣ дикқат ва аҳамияти калон медиҳад.

## ТАЪСИРИ ФОЛКЛОР ВА АДАБИЁТИ КИТОБАТӢ БА ҲАМДИГАР

Адабиётшиносон ва фолклоршиносон, ки дар соҳаи адабиёт ва фолклори тоҷик корҳои илмӣ-тадқиқотӣ бурдаанд, оид ба муносибати адабиёт ва фолклор як қатор фактҳоро нишон медиҳанд.

Роли бузурги дар эҷодиёти Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Низомии Ганҷавӣ, Саъдӣ, Убайди Зоконӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Камоли Ҳуҷандӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Мушфикӣ, Сайидо, А. Дониш, Айнӣ, Турсунзода, Миршакар, Лоҳутӣ ва дигарон доштаи фолклорро мо дар асарҳои онҳо дида бошем ҳам, сабаб ва дараҷаи ин таъсирот ҳанӯз ба таври илмӣ ва конкретӣ муайян карда нашудааст.

Классикҳои адабиёти тоҷик гарчанде ки дар бораи фолклор ва аҳамияти вай асарҳои назариявии маҳсус навиштаанд ва дар ин бора баромадҳои алоҳидае на-кардаанд, бо вуҷуди он эҷоди онҳо пур аз материал ва оҳангҳои эҷодиёти даҳанакӣ буда, гувоҳӣ медиҳад, ки онҳо эҷодиёти ҳалкро хеле чукур омӯхтаанд, мединистанд ва ўро як манбаи эҷодиёти худ шуморида, ба таври васеъ моҳирона фоида бурдаанд.

Дар адабиёти советии тоҷик устод Айнӣ, Турсунзода, Миршакар, Р. Ҷалил ва нависандагони дигар аз ҷумлаи ҳамин гуна одамонанд, ки дар эҷодиёти худ беҳтарин намунаҳои адабиёти даҳанакии ҳалкро ҳамчун факти занда, ҳӯҷҷати зиндагонии ҳалқ ва воситаи мухимми бадӣ истифода кардаанд. Аҳамияти бузург ва қимати баланди эҷодиёти санъаткорон ҳам, аз як ҷиҳат, дар ҳамин аст.

Адиби бузурги пролетарӣ, сардафтари адабиёти советӣ А. М. Горкий яке аз дӯстдорандагони фолклор буда, ба фолклор баҳои ниҳоят баланд медод. Дар эҷодиёти вай, маҳсусан дар асари «Бачагӣ», «Универ-

ситетҳои ман»..., сурудҳо, ҳикояҳо ва афсонаҳои ҳалқӣ мавқеи маҳсусеро ишғол мекунанд. Горкий на танҳо дар асарҳояш фолклорро фоида мебурд, балки дар айни замон бо баромадҳои адабӣ-назариявӣ ва танқидии худ масъалаҳои фолклорро ба таври назариявӣ низ ҳал мекард. Вай борҳо ба нависандагони советӣ муроҷиат карда ва маслиҳат дод, ки онҳо ба таври бояду шояд эҷодиёти даҳанакиро чуқур омӯзанд ва бо ҳусусиятҳои бои бадеи вай ошно шаванд, ўро аз худ намоянд. Барои ҳамин ҳам вай дар маърӯзани ҳуд дар съезди якуми нависандагони умумииттифокӣ, соли 1934, дар масъалаи фолклор бештар истода, диққати ҳамаро ба ин масъала ҷалб карда буд. Вай дар ин съезд маҳсусан ду ҷизро таъкид кард:

1. Эҷодиёти даҳанакӣ бо фаъолияти меҳнатии инсон вобаста аст ва бо он алоқаи зич дорад.
2. Фолклор образҳои равшан ва барҷастаи қувваҳои якҷояшавандаро маҳз ба воситаи ҳамин алоқа ба вучуд овард ва сохта тавонист.

«...Ман аз нав диққати шуморо, рафиқон, - гуфт Горкий дар съезд, - ба он факт ҷалб мекунам, ки типҳои ниҳоят барҷаста, чуқур, типҳои аз ҷиҳати бадӣ ҳақиқӣ коркардашудаи қаҳрамонҳо дар фолклор – эҷодиёти даҳанакии ҳалқи меҳнаткаш ба вучуд омадаанд. Ҳамин гуна образҳо, монанди Прометей, доктор Фауст, Василиса Премудрая, Петрушка (ки доктор, поп, политсия, шайтон, ҳатто маргро мағлуб мекунад) мебошанд, ки дар кори ба вучудоварии онҳо фикру ҳиссиёт ба таври расиогармоникӣ ва интуитсия ба ҳисоб ғирифта ва якҷоя карда шудааст. Ингуна якҷоякунии ҳарактерҳо дар як тип – индивид танҳо дар сурати иштироки бевоситаи эҷодкор ва созанда дар

кори эчодии ҳақиқӣ, дар мубориза барои тағиیر додан ва аз нав сохтани зиндагонӣ имкониятпазир аст»<sup>1</sup>.

Ин гуна гуфтаҳои падари адабиёти советӣ Горкий бевосита ба фолклори тоҷик ҳам даҳл дорад, зеро вай на танҳо дар бораи он фактҳое, ки ба худаш маълум буданд, гап зада буд, балки дар ин бора вай масштаби қалон – эҷодиёти даҳанакии ҳамаи ҳалқҳо ва миллатҳои дунёро дар назар дошт.

Рустами Достон, инчунин типҳои қаҳрамонҳои хеле устокорона тасвирёфта ва ба вучуд овардашудаи афсонаҳо монанди Бибӣ-Санамсултон, Мориавгор, Ҳамдам-бозургон, Соҳиба, Робиаи Чилгазамӯ ва гайраҳо дар фолклоранд ва фикрҳои дар ин бора гуфтаи Горкийро такроран тасдиқ мекунанд. Аксар вақтҳо қаҳрамонҳои афсона ба типҳои ниҳоят баланд, машҳур ва санъаткорона ба вучуд оварда шудагӣ буданашон нигоҳ накарда, беном эҷод карда мешаванд. Дар он сурат қасб, лақаб, вазифа ва ягон ҳусусияти онҳо номбар карда мешавад, ё худ нисбат ба гурӯҳи иҷтимоӣ – подшоҳ, вазир, савдогар-бозургон, дарвеш-камбагал, ҳоркаш ва дигарҳо гуфта мешавад. Ё ин ки ҳар афсона-гӯй бо хости худ ба қаҳрамонҳо ном мемонад. Масъалаи муҳим, асосӣ ва ҳалкунанда на номи қаҳрамонҳо, балки образи худи онҳо мебошад, ки ин типҳо дар фолклори гузашта ва тасаввурот типҳои ниҳоят баланди бадей, образи одамони шуҷоъ, мушкилкушо, эҳсонкор, ҷодугар, золим, образи одамони ҳаматарафа ба камолрасида ва коркардашуда мебошанд; гарчи онҳо бо номи худ машҳур нестанд, вале дар амал аз Прометей. доктор Фауст... монданӣ надоранд.

Горкий дар съезд дар бораи намояндагони имрӯзai фолклор – сарояндагон ва қиссағӯйҳои ҳалқӣ гап зада,

1. М. Горкий. Советская литература, 1934, стр. 13.

аҳамияти онҳоро гуфта истода, ба Сулаймон Сталский ҳамчун ба Гомери асри XX аҳамияти чудогона дода гузашт ва иззату эҳтироми ингуна одамонеро, ки дар онҳо қобилияти ба вуҷуд овардан ва соҳтани асарҳои қалон ва зиёд мавҷуд аст, хеле зарур шуморид ва таъкид карда гуфт:

«Такрор мекунам: ибтидои санъати сухан дар фолклор аст. Фолклори ҳудатонро ҷамъ намоед, ўро омӯзед, аз вай ибрат гиред. Фолклор ба ҳамаи шоирон ва нависандагони советӣ материали зиёде ҳоҳад дод. Ҷӣ қадаре ки мо гузаштаро нағз донем, ҳамон қадар ҳам моҳияти бузурги ҳозираро, ки мо эҷод кардаем, чу-курттар ва ҳурсандонатар мефаҳмем»<sup>1</sup>.

Дар ҳақиқат ҳам ҷӣ қадаре ки нависанда ва ё шоир гузаштаро ҳуб донад, эҷодиёти даҳанакии ҳалқро аз ҳуд қунад, чукур омӯзад, дар замони мо асарҳои вай ҳамон қадар ҳам мароқовар, дилпазир, пурмазмун ва оммафаҳм мешаванд, чунон ки инро ҳуди асарҳои Горкий исбот карданд. Дар адабиёти советии тоҷик асарҳои устод Айнӣ «Доҳунда», «Ғуломон», «Марғи судхӯр», «Ёддоштҳо» намунаи бехтарини ҳамин гуна асарҳо ҳастанд. Аз ин ҷост, ки эҷодиёти нависандагони советӣ тамоман ба ҳалқ ҳизмат мекунад, ба рӯҳияи ў, мақсад ва орзуҷ ҳаваси ў мувоғиқ мебошад. Яке аз қувваҳои бисёр зӯр ва сабаби мазмунан ҳалқӣ будани эҷодиёти нависандагони мо дар ҳамин аст.

Пас маълум шуд, ки эҷодиёти даҳанакии ҳалқ ҳамчун асос ва модари адабиёти бадеии китобӣ ба эҷодиёти шоирон ва нависандагон таъсир баҳшида, шакл, образҳои бадеӣ, восита ва приёмҳои тасвири ўро бой кардааст. Дар ин бобат адабиёти ҳазорсолаи тоҷик ва инчунин адабиёти советии тоҷик (ҳикоя, роман ва

1. М. Горкий. Советская литература, 1934, стр. 49.

достонхой Айнӣ, Турсунзода, Лоҳутӣ, Миршакар ва гайраҳо)-ро ба хотир овардан кифоя аст.

Дар баробари ин, ба эҷодиёти даҳонӣ таъсир баҳшидани адабиёти китобӣ ҳам ҳодисаи деринаи анъанавӣ ва аз нуқтаи назари эҷодӣ тамоман мусбат мебошад. Дар давоми асрҳо ва инчунин дар замони ҳозира яке аз роҳу воситаи инкишоф ва бойшавии адабиёти даҳанакӣ адабиёти бадеии китобӣ ҳисоб меёбад. Ин чунин маънное дорад, ки сюжети баъзе кисса ва ҳикояҳои китобӣ ба адабиёти даҳанакӣ гузашта, жанри афсонаҳоро бой кардааст: порчаҳои гуногуни шеърии китобатӣ ба эҷодиёти ҳалқ дохил шуда, жанри суруд ва таронаҳоро бой кардааст: ҳикояҳои чудогона аз «Гулистон»-и Саъдӣ, «Рисолаи дилкушо»-и Убайди Зоконӣ, «Баҳористон»-и Абдураҳмони Ҷомӣ ва дигарҳо ба фолклор гузашта, жанри латифаҳоро пурра кардаанд; қитъа, рубой, байт, мисраъ, ибораҳои алоҳидаи китобӣ жанри зарбулмасл ва мақолаҳо, чистонҳо ва мундариҷаи онҳоро бой кардаанд.

Ба ин тариқа, муносибати байни ҳамдигарии эҷодиёти даҳанакӣ ва адабиёти китобиро худи ҳамин протесси дер боз ба таври анъанавӣ давомдоштаи таъсиргузории эҷодӣ муайян менамояд, ки мо натиҷаи онро дар асарҳои фолклорӣ ва китобии бадӣ хеле равшан мушоҳида мекунем.

Тараққиёти фолклор баъд аз Революсији Октябр ва алоқаи вай бо адабиёти бадеии давраи мо, маърӯзаи Горкий ва намояндагони республикаҳои миллии Иттифоки Советӣ он фикру идеяро тасдик карданд, ки фолклор ҳам монанди адабиёти бадей-китобатӣ ҳамкор ва ҳамфидри зиндагонии ҳозира, ҳамкор ва шариқи соҳтмони нав – ҷамъияти сотсиалистӣ мебошад.

Тараққиёти ў ба ҳаракати адабии мамлакати мо вобастагӣ дорад. Бо мазмуни сотсиалистӣ асарҳои нави

фолклорро ба вүчүд овардани коргарон ва колхозчиён, бо зиндагонии имрӯза маңкам вобаста будани онро нишон медиҳад.

Дар давраҳои муборизаи шиддатноки синфӣ: мубориза барои ҳукумати советӣ, ҷанги гражданий, давраи барқароркуний, саноатикунонидани мамлакат ва колективонидан фолклор ҳамчун аслиҳаи муборизаи синфӣ хизмат кард. Роли фолклор ва эҷодкорону сарояндағони ҳалқӣ дар давраи Ҷанги бузурги Ватаний ҳам, ниҳоят калон буд. Фолклор дар замони осоиштагӣ ҳам монанди умуман санъат ва адабиётамон ба манфиати коммунизм хизмат меномояд.

Ғамхории ҳукумати советӣ ва роҳбарии партия аз ҷиҳати идеологӣ ва бадей ба дараҷаи баланд бардошта шудани фолклорро таъмин мекунад ва ин аст, ки протсесси ҳаматарафа сабзидани эҷодиёти даҳанакии ҳалқи меҳнаткаш бо суръат, мувофики талаби замони ҳозира давом дорад.

Дар замони мо роли театрҳо, радио, грамзапис, экспедитсияҳои гуногуни илмӣ – тадқиқотӣ дар ҷамъ овардани фолклор ва боз ба ҳуди ҳалқ расондани вай ниҳоят бузург аст. Ба ин восита як қисми материали фолклори тоҷик гун карда шуд. Ба ин муносибат меросҳои адабӣ-мадании ҳалқ каму беш аз назари танқид ва тадқиқ гузашта, дар асоси ҷаҳонбинии марксизм-ленинлизм дар зиндагонии имрӯза санҷида татбиқ карда шуда, ба таври оммавӣ дар байни ҳуди ҳалқ, ки эҷодкунандаи вай аст, паҳн кардан ҳам сар шуд. Ин ҷорабиниҳо, аз як тараф, ҳамчун материали муҳимми маданий фоида бурдани ҳикмати ҳалқи меҳнаткаш бошад, аз тарафи дигар, рӯҳбаланд кардани ҳалқ барои боз ҳам давом додани эҷодиёт, тезонидани суръати эҷодӣ ва тарбия кардани қобилият, талант ва маҳорати эҷодии ҳалқ мебошад.

Дар натичаи рохбарй ва чорабинихои партия ва ҳукумати советӣ табъ ва истеъдоди ҷодии ҳалқи мо боз ҳам ба маънои пурраи худ ба гул-гул шукуфтан сар карда, суръати пешрафти ў тезтар мешавад.

## II. МАСЪАЛАҲОИ ОИД БА ТАЪРИХИ ФОЛКЛОРШИНОСӢ ВА ДАРАҶАИ ОМӮХТА ШУДАНИ ФОЛКЛОРИ ТОЧИК

Аз фолклори қадими тоҷик намунаҳои пурра ба мо омада нарасидаанд. Баъзе фактҳо бе восита ва ё ба воситаи шоирон, нависандагон, таърихчиён ва сайёҳон бо ақидаҳои гуногун ва тағйиротҳо то ба замони мо омада расидаанд. Дар бораи намунаҳои фолклори то давраи истилои араб асосан дар маъхазҳои таърихӣ-адабӣ каму беш гуфта шудааст. Дар навиштани ҳикоя ва нақлҳои солномаҳо, таърихномаҳо дар масъалаҳои гуногун аз фолклор фоида бурдаанд. Маъхазҳо исбот мекунанд, ки дар қадим, ҳатто то давраи истилои араб, намудҳои гуногуни эҷодиёти даҳанакӣ мавҷуд будаанд. Аммо мо нишонаҳои он асар ва жанрҳоро дар ҳолати аслии онҳо надорем. Дар ин бора фақат ғотҳо (суруд)-и «Авесто»-ро мисол овардан мумкин аст.

Ба ҷамъ кардани асарҳо ва порчаҳои фолклорӣ, таърихчиён ва сайёҳони қадими мамлакатҳои гуногун ҳам сар карда буданд. Гайр аз ин, материалҳо аз тарафи худи донишмандҳои маҳаллий дар вактҳои қадим ҷамъ оварда шудаанд. Ин кори онҳо бо мақсади ба вучуд овардани ягон асари адабӣ, маҷмӯаи адабӣ карда шудааст. Пандномаҳо, асарҳои маҳсус, асарҳои қаҳрамонӣ-паҳлавонии он давра ҳам аз фолклор ҳолӣ намебошанд; аксарияти онҳо дар асоси материалҳои фолклорӣ ба вучуд оварда шудаанд. Дар асрҳои VIII-

IX ингуна материалҳо аз тарафи донишмандони тоҷик ҷамъ оварда мешуданд; дар асри X бошад, маҳсусан шоирон ва муаррихон ба ин кор мароқоварона дикқат мекарданд. Дар ин бора хизмати Рӯдакӣ, Дақиқӣ ва Фирдавсӣ ниҳоят қалон аст. Дар асрҳои баъдина класикҳои адабиёти тоҷик боз ҳам зиёдтар ба фолклор ҳамчун ба сарчашмаи бои эҷодӣ така кардан гирифтанд. Дар ҳақиқат шоирон аз фолклор фоида бурда, асарҳое эҷод карданд, ки он асарҳо дар таърихи адабиёти дунё роли бузурге бозиданд, ҳазинаи адабиёти дунёро пур кардан.

Маҷмӯа ва китобҳои ҳалқӣ аксар на аз нуқтаи назари қаноаткунонидани талаб ва ҳаваси доираи танги ҷамъият, балки пештар аз нуқтаи назари умуман маърифатпарварӣ, инсондӯстӣ, адолатпарварӣ, ислоджкунии одобу ахлоқи ҷамъиятӣ ва ба ҳамин муносибат ба ҳалқ манғиат расондан тартиб дода мешуданд.

Як қатор асарҳои дар замонҳои гузашта дар жанрҳои алоҳида ба вучуд оварда шудагӣ аз материалҳои фолклорӣ иборат буда, ниҳоят гуногунмазмун мебошанд. Масалан, «Ҷомеулҳикоёт», «Ҷомеуттамсил», қиссаи Абӯмуслим ва дигарҳо маҷмӯаи асарҳои гуногунмазмун ва гуногунҷанри ҳалқӣ ё ки китобҳои ҳалқӣ мебошанд. Дар китоби «Матлаулулум» ва як қатор маҷмӯаҳои дигар намунаҳои зиёди фолклорӣ ҷамъ оварда шудаанд. Ҳайрҳоҳии донишмандони ба ин кор машгул шудагӣ нисбат ба оммаи ҳалқ хеле зиёд буд. Онҳо меҳостанд, ки маҳсули эҷодии ҳалқро ба худи эҷодкоронаш расонанд. Зарур шуморида мешуд, ки ҳар касе аз «ҷавоҳироти маъниӣ, ки маҳсули ақли комил» ва тафаккури одамизод аст, бебаҳра намонад.

Баъдҳо аз тарафи олимони советӣ академик Бартолд, проф. Андреев, Семёнов, Кисляков, доктор Ниёзмуҳаммадов, инчунин аз тарафи кандидати фанҳои

филологӣ Болдирев, А. Мирзоев, Турсунзода, Бузургзода, Р. Ҷалилов ва дигарҳо кор карда шудани баъзе соҳаҳои фолклор, ҷамъ кардан ва тартиб додани маҷмӯаҳои асарҳои фолклорӣ ба дараҷаи муайянे ба пешрафти фолклоршиносии тоҷик ёрӣ расонд. Дар ин бора як қатор китоб ва мақолаҳои чоп шуда баромадагиро номбар кардан кифоя аст: асарҳои проф. Андреев оид ба этнография ва фолклори мардуми Помир; асарҳои Л. Бузургзода ва Р. Ҷалилов – «Инъикоси шуриши Восеъ дар фолклор», «Рубоиёти ҳалқии Конибодом»; маҷӯаҳои Болдирев («Намунаи фолклори тоҷик») ва Турсунзода («Намунаҳои фолклори тоҷик») тартиб додагӣ; китобчай А. Мирзоев – «Зарбулмасалҳои тоҷикӣ»; «Маҷмӯаи афсонаҳо» (тартибдиҳанда Б. Ниёзмуҳаммадов); «Латифаҳо» (А. Дехотӣ); маҷмӯаи масалҳо ва латифаҳо (ба забони русӣ – К. Улугзода); маҷмуаи афсонаҳо (ба забони русӣ – С. Юсупова); маҷӯаҳои «Шеър ва достонҳо», «Достони ҷанги қаҳрамононаи тӯпҷӣ Муҳаммадӣ Иброҳимов», «Баҳодурони Ҷанги Ватаний» (Бобоюнус Ҳудойдодзода); «Ҳалқ месарояд» (тартибдиҳанда Л. Бузургзода); «Ба Сталини маҳбуб» (тартибдиҳанда Б. Ниёзмуҳаммадов); «Шоирони ҳалқӣ дар Ҷанги бузурги Ватаний» (тартибдиҳанда Суҳайлӣ); маҷмӯаи шеър ва достонҳои Бобоюнус, Саидалий Вализода, Ҳикмат Ризо; материалҳои фолклории дар «Адабиёти Ватан» (синфи V-VI-VII) ва «Адабиёти тоҷик» (синфи 8) – Ҳусайнзода, Мирзозода, Мирзоев) ва гайраҳо. Аммо ин ҳама аввали кор аст. Дар ин соҳа дар оянда дар назди филологҳо, фолклоршиносҳои мо корҳои зиёди илмӣ-тадқиқотӣ истодаанд.

Ба ҳамаи ин, гарчанде, ки фолклори тоҷик аз қадим сар карда каму беш омӯхта ва ҷамъ карда шудааст, вале қай то ҳол ба як тартиби муайян дароварда нашудааст.

Сабаби ин вобаста ба кор карда нашудани бисёр материалҳо ва масъалаҳои фолклори тоҷик мебошад.

## ФОЛКЛОРШИНОСИИ СОВЕТӢ

Дуруст ҳалкуни масъалаҳои гуногуни фолклор ба зимиаи фолклоршиносони советӣ афтода буд. Фолклоршиносони советӣ аз ибтидои кор ба иҷрои ин вазифа кӯшиш карданд. Партияи бولшевикӣ ва Ҳукумати Советӣ ба кори тадқиқотчиён ёрии амалӣ доданд, кори онҳо натиҷаҳои дурахшон баҳшид.

Баъд аз револютсия кор барои гундоштан ва омӯхтани фолклори замони гузашта, барои омӯхтани зиндангии ҳалқҳои зулмдида ва барои омӯхтани фолклори замони мо авҷ гирифта рафт. Дар айни замон роли муҳимро дар ин бораи сексияи фолклории Иттифоқи нависандагони Советӣ ва Академияи Фанҳои СССР мебозад.

Иттифоқи нависандагони Советии Тоҷикистон ва Институти таърих, забон ва адабиёти Академияи фанҳои Тоҷикистон дар муддати чанд соли оид ба ҷамъоварӣ ва омӯхтани фолклори замони гузашта ва ҳозираи тоҷик як қатор корҳо кард. Тартиб дода шудани маҷмӯаи афсонаҳо, сурудҳо ва эҷодиёти шоирони ҳалқӣ Бобоюнус, Ҳикмат Ризо ва Саидали Вализода аз ҷумлаи муваффакиятҳои солҳои охирин аст.

Кӯшиши Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон оид ба навишта гирифтани достони «Гӯрӯғлӣ» ташабbusi калон аст. Бисёр асарҳои тадқиқотӣ дар бораи фолклор навишта шуданд. Ғайр аз ин материалҳои фолклорӣ ҳам хеле зиёд чоп карда шуданд.

Дар солҳои аввали баъд аз Револютсияи Октябр ҷараёни асосӣ дар фолклоршиносии советӣ асосан

«мактаби таърихӣ» буд. Баъдҳо танқиди ҳаққонии «мактаби таърихӣ» ва формализмро фақат илми марксистӣ, забоншиносӣ ва адабиётшиносии марксистӣ-лениниӣ дода тавонист. Дар натиҷа фолклоршиносии советӣ бо рӯҳу таълимоти марксиз-ленинизм тараққӣ кардан гирифт. Охир на танҳо фактҳои ҳозираи эҷодии шаҳру қишлоқ, балки фактҳои гузаштаи дур ҳам омӯхта шудан гирифтанд, дигаргуни ҷаҳонбинӣ ва фаҳми ҳалқ дар роҳи эҷодӣ ва дунёшиносии эҷодкунандагони фолклор низ ба таври эҷодӣ ба ҳисоб гирифта шуд. Ба ин кор, барои ҷамъ овардани меросҳои адабии ҳалқ, идора, ташкилот ва экспедитсияҳои гуногун корҳои шоёне карданд. Дар якчанд соли охирин экспедитсияи проф. Андреев оид ба омӯхтани этнографияи мардуми Помир бисёр материалҳои нави фолклориро дода тавонаист.

Фолклори советӣ, ки дар вай азnavсозии шуури одамон ва тараққиёти маданияти сотсиалистӣ акс ёфтааст, ҳамчун ҳӯҷати муҳимми ҷамъияти сотсиалистӣ омӯхта мешавад. Дар баробари ҳамаи инҳо асарҳои фолклории замони мо яке аз воситаҳои ташвиқот ва тарғиботии идеи коммунистӣ мебошад. Фолклор ҳеч вакт ба монанди давраи советӣ ба таври васеъ ба нафъи ҷамъиятий ба омма хизмат накарда буд. Фолклоршиносии советӣ моҳияти тарбиявӣ ва агитационии фолклорро кушода, ӯро боз ба истифодай оммай ҳалқ тақдим намуд.

Ҷанги гражданиӣ, давраҳои соҳтмони сотсиалистӣ, колективонидани ҳочагии қишлоқ, зиндагӣ ва маишати нав ба муқобили кӯҳна, мудофиаи Ватан, зиндагонии Армияи Советӣ, образи доҳиёни революсияи сотсиалистӣ – Ленин ва Сталин, мубориза ба муқобили душманҳо ва монанди инҳо тематикаи фолклори советиро ташкил медиҳанд, ки аз тарафи фолклоршиносони мо омӯхта шуда истодаанд. Чунон ки дидем,

фолклори советй тамоми соҳаҳои зиндагониро дар бар гирифтааст. Барои дуруст кор карда баромадани пояҳои тараққиёти эҷодиёти даҳанакӣ ва ҳалли масъалаҳои фолклоршиносӣ асос шуд ва ёрии амалӣ-назариявӣ расонд. Ҷустуҷӯҳои археологӣ ва этнографӣ-търиҳӣ барои муайян кардани баъзе масъалаҳои фолклоршиносӣ материали бой медиҳанд. Дар асоси ҳамаи ин материалҳои търиҳӣ-археологӣ, этнографӣ, омӯҳта шудани фактҳои эҷодиёти даҳанакӣ, барои қонунҳои тараққии эҷодиёти ҳалқ ва жанру намудҳои онҳоро кушодан, маънидод кардан имконияти васеъ пайдо гардид.

Вобаста ба ин танқиди назарияи сотсиологизми вулгариро додан аҳамияти қалони назариявӣ пайдо кард.

Фолклоршиносии советй назарияи сотсиологизми вулгариро рад мекунад ва бо он мубориза мебарад. Назарияи сотсиологизми вулгарӣ дар бораи баромади аристократии достонҳо, афсонаҳо, ба назарияи фолклоршиносии буржуазӣ бурда мерасонад. Як қатор танқидҳое, ки барои фош кардани назарияи сотсиологизми вулгарӣ (баромади аристократии эпосҳо) ба вучуд омада буданд, фолклоршиносии советиро ба роҳи дуруст андохтанд. Фолклоршиносии мо бо роҳбарии партия бо мақсади тарбия кардани рӯҳи ватандустии советй, муҳаббат ба давлат ва Ватани сотсиалистӣ, ҳурмат ба боигарии мадании вай, тарбия кардани рӯҳия ва идеи интернатсионализми коммунистӣ, ки ба ҳурмати маданияти миллии ҳар як ҳалқ асос ёфтааст, пеш маравад. «Эҷодиёти ҳалқҳои СССР» ном китоби чопшудабаромадагӣ шоҳиди ғамхорӣ ва роҳбарии партия ва ҳукumat, шахсан Сталини кабир, шоҳиди муваффакиятҳои мо мебошад.

Ҷамъ намудани фолклори ҳалқҳои мо масъалаҳои гуногуни сарбастаи фолклорро кушод ва мекушояд.

Вазифаи фолклоршиносии мо аз он иборат аст, ки бо назарияи марсизм-ленинизм пурра мусаллаҳ шуда, бо кор карда баромадани асарҳои фолклорӣ ба тараққиёти эҷодиёти халқ ёрӣ расонад, ба манфиати халқ кор кунад, ба болоравии маданияти шаклан миллию мазмунан сотсиалистии мо ёрӣ дихад. Фанни ҳақиқӣ дар бораи фолклор, дар бораи эҷодиёти халқ фақат он фан аст «...ки худро аз халқ дур намедорад, тайёр аст, ки ба халқ хизмат кунад, тайёр аст, ки ҳамаи муваффақияти фанро ба халқ дихад, ки вай ба халқ на ба таври маҷбурий, балки ихтиёрий хизмат мекунад» (Сталин).

### Ш. ФОЛКЛОРИ МАРОСИМИИ ТОЧИК, ФОЛКЛОРИ МАРОСИМӢ ВА КАЛЕНДАРИЙ

Як соҳаи фолклори тоҷикро назм ва насри маросимӣ ва календарӣ ташкил медиҳад. Ин қисм ҳам аз рӯи ҳарактери баёнот, мавриду мавқеи ба вучуд омадани материал ва урғу одати ҷамъиятӣ дорои мазмуну шаклҳои гуногун мебошад. Фолклори маросимӣ ва календарӣ иборат аз қисмҳои зерин аст: 1) фолклори календарӣ, ки ба фаслҳои сол даҳлдор аст; 2) фолклори маросими тӯй ва умуман маросимҳои ҳурсандӣ; 3) фолклори маросимҳои мотам; 4) фолклори сарбозӣ; 5) маросимҳои маҳсуси занона; 6) рамл ва раммолӣ;

Тамоми расму одати халқи тоҷик, чи тавре, ки дар гузаштаҳои дур будааст, айнан то замони мо омада нарасидааст. Он расму одатҳои қадим баъд аз паҳн шудани дини ислом тағйир ёфтанд. Онҳо дар натиҷаи воқеаҳои таърихии гуногун дар мамлакати мо (истилои Искандар, арабҳо, туркҳо ва мугулҳо) ва омехташавии халқҳо бо расму одати юнониҳо, арабҳо, туркҳо, мугулҳо ва халқҳои дигари дуру наздиқ элементҳои

гуногунро дар бар гирифтаанд. Аз ин чост, ки дар материалхой мавчуда бокимондаи элементҳои омехтаи расмият, урфу одатҳоро мебинем. Аммо ин маъни дар натиҷаи омехташавӣ гум шуда рафтани тамоми ҳусусиятҳои русуми маҳаллиро намефаҳмонад. Бо вучуди ин ҳама омехташавӣ урфу одатҳои маҳаллии тоҷикон тамоман нигоҳ дошта шуданд ва ниҳоят равшану намоёнанд. Баръакс, аз расму одати ба мо дохилшудаи ҳалқҳои дигар факат унсурҳои чудогона бοқӣ мондаанд. Дигар хел шаданаш ҳам мумкин набуд. Материалҳое, ки оид ба расму одати календарии қадиманд, дар намуди аслиашон не, балки бо тағириоти зиёде ва мураккабшавиҳои баъдина қисман дастраси мо шуданд. Аммо аз сурудҳои қадимтарини календарӣ бошад, нишонаеро ҳам дида наметавонем,

Дар ҷараёни зиндагонӣ маросим ва календари динӣ бо расму одати календарии худи ҳалқ – дехқонон ва ҳунармандон ҳамроҳ шуда, шакли умумиро гирифтааст, ки дар вай соҳтакориҳои динӣ намоён шуда меистад. Ҳатто дар ин омехташавӣ ҳамроҳ шудани урфу одат ва календари як динро ба дини дигар (дини зардуштиро бо дини ислом) дида метавонем. Унсурҳои анимистӣ дар ин ва ё дар он расмият ҳамчун ақидаи динии мардум, тарзи эътиқодот ва таъсири рӯҳониён бοқӣ мондаанд. Фолклори календарӣ – маросими барои он аст, ки ба вучуд омадани вай ба фаслҳои гуногуни сол, ба моҳҳои алоҳида, ба ҳафта ва рӯзҳои чудогона вобаста мебошад. Расму одате, ки ба фаслҳо, моҳҳо ва рӯзҳо алоқаманд аст, манбаи баромади материалҳои сикли маросими – календарии фолклори тоҷик шудааст.

Баҳорон – саршавии мавсими заминронӣ, ки ўро дехқонон «қӯшбарорӣ» ё «ҷуфтбарорӣ» мегуфтанд, ҳамчун арафаи саршавии оммавии меҳнат пешвоз гирифта мешуд. Дар ин вакт он чи ки урфу одати мероси

буд, ба таври анъанавӣ намоиш медоданд ва мегузаронданд. Зиёраткунӣ, хурсандии ҳаматарафа, «дуою фотиҳа» бо «бӯю тафаш», «кушоиши кор» хостан ва «мадад» талабидан аз «Бобои дехқон», осудагӣ ва фаровонии ҳосилро талаб кардан мазмун ва мақсади асосии ин маросим буд. Ин ҳамчун одат дар аввали баҳор гузаронида мешуд, ки ин лаҳзаи саршавии чӯшу хурӯши корро моҳи «ҳамал» меномиданд. Мақоли «ҳамалу амал» ҳам маҳз ҳамин мавридиро ба хотир меоварад. Ана дар ин гуна маврид ва маросимҳо як катор материалҳои фолклорӣ ба вучуд омадаанд. Ҳикоя ва ё суруд дар бораи «Бобои дехқон» ва «каромотҳои» ў ҳам маҳз бо ҳамин характер (анимистӣ ва зиндагии реалии дехқонон) гуфта ва ба шакл дароварда шудааст. Азбаски ин одат дар ҳар қисмати Тоҷикистон мувофиқи расму одати маҳаллӣ гузаронида мешуд, мазмун ва сюжети материалҳои фолклории дар ин мавзӯъ ба вучуд омадагӣ ҳам вариантҳои гуногун дорад.

Масалан, «Бойчечак», ки расмияти бачагона аст, дар рӯзҳои аввалини баҳор аз тарафи бачагон гузаронида мешавад. Дар ба дар рафта талабгорона ва тамаъгорона садо баровардани тӯдаи бачагон ба маънои пурра талбандагӣ ва гадоиро ифода намекунад. Бойчечак гули зарди хушнамуд аст, ки пеш аз амал – пеш аз саршавии маъракаи кишту кор дар охирҳои зимистон ва аввали баҳор, дар моҳи тут мешукуфад. Рӯидани ин гул муждаи баҳор аст. Ба ин муносибат мардумонро муборакбод кардан даркор аст. Мардумро аз омадани баҳор «ҳабардор кардан» ба зиммаи ҷамъияти бачагон афтода буд. Аммо дар таҳти ин расмият ақидаи урғу одати ҳалк ҷой гирифтааст. Дар вақти ба даре рафтани бачагон ва ба таври умумӣ сурудхонии онҳо соҳиби ҳона мебарояд, салом мекунад, пас аз қабул намудани «бойчечакчиён» дастай гул- бойчечакро «зиёрат»

(бўй) мекунад, ба абрўвони худ мемолад ва баъд, аз рўи кудрати худ чизе инъом (ҳадя) мекунад ва бачагон боз ба дари дигар мераванд ва боз суруд меҳонанд. Мазмуни суруди онҳоро зиндагӣ, ҳусусият ва ҷиҳати иҷтимоӣ-иктисодии он оила ё хонавода муайян мекард.<sup>1</sup> Бинобар ин суруди «Бойчечак» аз ҷиҳати мазмун фарқ дошт. Иштирокунандағон-ичроқунандағони ин расмият асосан бачагони камбағалу косиб буданд. Баъд аз тамом қардани гулгашти худ инъом ва ҳадяҳои ҷамъшударо дар байни худ таксим менамуданд.

Оила дар ҳакки баҳшандагон «дуо» мекунад, ба онҳо анбори пур, ҳамёни зар, ба корашон барака ва ҳосили фаровон металабад. Баҳори бо файз ва серупурии мардум – ҳоҳиши охирини «бойчечакчиён» ва мундариҷаи асосии ин расмият аст:

Бойчечакам ило шуд,  
Ҳамён пур аз тилло шуд.  
Бойчечак, бойчечак.

Порчай «Бойчечак» шеъри бачагона мебошад. Дар баъзе байтҳо қофия мувофиқат намекунад. Аз ҷиҳати вазн ҳам дар баъзе вариантҳо мувофиқати умумий дида намешавад. Ҳар қадом байт бо вазн ва оҳангӣ маҳсус

- 
1. Дар баробари он ки бачагон суруди «Бойчечак»-ро нисбат ба вазъият ва дараҷаи хонадон-оила меҳонданд, онҳо забони он хонаводаро ҳам ба ҳисоб мегирифтаанд. Бинобар ин ба забони ўзбекӣ ҳам хондан мавҷуд буд. Аз ин ҷо варианти ўзбекии «Бойчечак» ба вучуд омадааст. Файр аз ин дар ҳалқи ўзбек ҳам ин расмият мавҷуд аст.

Бойчечаким асли дур,  
Асли самарқанди дур.  
Бойчечак, бойчечак.

гуфта шудааст. Аз чиҳати мазмун ҳам қариб ҳар кадоме аз байтҳо ва ҳатто мисраъҳо мустақиланд, пайрави ҳамдигар нестанд. Фикрҳо пароканда ва дар баъзе мисраъҳо қалимачинии оддӣ дида мешавад.

Ин ҳама нокисӣ натичаи парокандафиқрӣ ва камтаҷрибагии гӯяндагон – бачагон аст. Бачагоне, ки ҳанӯз аз нозукиҳои зиндагонӣ ҳабардор нестанд, ҳанӯз таҷрибаи эҷодӣ надоранд, фикри худро мантиқӣ муҳокима ва баён карда наметавонанд, ҳамин гуна сурудҳои парокандамазмуну гуногуншаклро ба вучуд овардаанд. Он чи ки ҳоҳ аз чиҳати мазмун ва ҳоҳ аз чиҳати шакл ба қонунҳои назм мувоғиқ меояд, зуҳуроти қобилияти эҷодии онҳост. Ҳамиро ҳам бояд қайд намоем, ки ба сари ҳуд мустақил будани мисраъҳо, байтҳо, бандҳо ва қисман парокандамазмун будани баъзе сурудҳо яке аз ҳусусиятҳои асарҳои фолклории пешинai бачагона аст. Баъзан дар баъзе вариантҳо таронаи «Бойчечак» аз чиҳати вазн якхела, аз чиҳати шакли бадей хеле суфтаву равон ва аз чиҳати мундариҷа тамоман лирикӣ мебошад. Дар он, аз як тараф, ҳуди гули «Бойчечак» ҳамчун предмет ба таври лирикӣ тасвир меёбад, аз тарафи дигар, мазмун ва фаровонии ҳосил, баҳори сабзу ҳуррам, равнақи ҷорводорӣ ва майшати қӯдакон вобаста карда мешавад. Ба ин маънӣ варианти мазкур мундариҷаи таронаи дигари баҳории бачагонро ҳам дар бар мегирад. Нисбат ба дигар вариантҳо аз чиҳати бадей бартар ва пурратар будани варианти дар зер овардашаванда аз он иборат аст, ки вай ба ҷои мисраи гардон (такрор) байти гардон дорад:

Борон борад ба ёвон,  
Алаф шавад ба ғовон.  
Говони мо сер шавад,  
Шираш ҳӯранд бачагон.

Бойчечак, бойчечак,  
 Даста-даста гулчечак.  
 Бойчечаку бойчечак,  
 Шукуфтга гули инчак.  
 Миён борик-химчак,  
 Тамошо кун келинчак.  
 Бойчечак, бойчечак,  
 Даста-даста гулчечак.  
 Бойчечак гули дастӣ,  
 Миёни худро бастӣ.  
 Чӣ алам дар дил дорӣ,  
 Дар кӯҳу дашт нишастӣ?  
 Бойчечак, бойчечак,  
 Даста-даста гулчечак.<sup>1</sup>

Маросими «бойчечакхонӣ» махсусан дар байни мардуми шимолии Тоҷикистон зиёдтар дида мешавад.

Ин гуна расму одат дар районҳои марказӣ, шарқӣ ва ҷанубии Тоҷикистон ҳам ҳаст. Аммо барои мардуми он ҷо на «бойчечак», балки якчанд одатҳое, ки баъзеашон ба «бойчечак» монанд, баъзеашон тамоман дигаранд, мавҷуд буданд. Айнан дар аввали баҳорон гули «сиёҳгӯш» ва «қароқош» мебарояд. Аз сабаби он ки ин ҳам, монанди «бойчечак» нишонаи баҳор аст, чи тавре ки дар бораи «бойчечак» гап задем, айнан ҳамон тавр гардиш бо ин гулҳо ба амал меомад. Иштироккунанда ва иҷроқунандагони ин амалиёт низ бачагон буданд. Сюжет, мазмун ва мақсади «гулгашти қароқош ва сиёҳгӯш» ҳам айнан «гардиши бойчечак» барин аст. Гули «сиёҳгӯш» ва «қароқош» дар эҷодиёти ҳалқ образ, ифода, рамз ва предмети бадей-лирикӣ

1. Ш. Ҳусейнзода. Адабиёти ватан, барои синфи VII, 1948, саҳ. 27.

шуда мондааст. Агар ҳиссиёти гүяндаро нисбат ба манзараи баҳор ва ҳолати рӯҳии ў ба ҳисоб гирем, ба андозае, ки фикр бесару бар баён карда шудааст, ҳамин тавр порчай нафисро дидা метавонем:

Гули садбарги мане,  
Саду як барги мане,  
Гули сиягӯш, қароқош,  
Дили пурдарди мане.  
Гули санҷити мане,  
Сари кунҷити мане,  
Гули шафттолу салом.  
Гули садбарги мане.

Бо таъсири «гулгашти сиёҳгӯшу қароқош» бисёр сурудҳои лирикӣ ба вучуд омадаанд, ки дар бораи онҳо дар қисми «лирикаи ҳалқӣ» гап мезанем. Дар қатори гулгашти «қароқош» ва «сиёҳгӯш» дар ҳалқи мо сайри «Гули Наврӯз», «Сайри гули биҳӣ», «Сайри гули сурх», «Сайри лола» ва монанди ҳамин расмиятҳо ниҳоят шакли оммавӣ доштанд. Масалан, як суруди «Сайри гули лола» ин аст:

Ҳой гули лола, ҳой гули лола, гули лола,  
Зудтар биёед чинем (-а), гули лола.  
Вақти гули лола шуд (-а), гули лола,  
Кӯҳу даштҳо пурнур шуд (-а) гули лола.  
Мо омадем аз бозор, гули лола,  
Баҳри сайри лолазор, гули лола<sup>1</sup>.

Фасли «Гули Наврӯз» ба ҳисоби кӯҳна – мавриди даромади соли нав аст. Бинобар ин мардуми шаҳру

1. Ш. Ҳусейнзода. Адабиёти ватан, барои синфи VII саҳ. 27.

қишлок дар «fasli гули наврӯз» соли навро ҳам истиқбол мекарданд. Дар байни тоҷикони районҳои шимолӣ ин расмият асосан «Наврӯз» номида шуда, ба таври анъанавӣ гузаронида мешудааст. Мазмуни ҳамаи сурудҳои наврӯзӣ, қатъи назар аз соҳти назмиашон, қариб ба ҳамин равия мебошад:

Наврӯзи навбаҳорон  
Фасли гул асту лола,  
Як сӯй бингарӣ кор  
Як сӯ маю пиёла.

Ин одат ва расмияти зикршуда яке аз манбаъ ва мавқеъҳои пайдоиши асар ва порчаҳои фолклорӣ шуда мондааст. Расму одат, бозихо ва сурудҳои қадим то вакътои охирин ба ин маросими календарӣ як шуда омадааст. Аз ин чост, ки ин маросимҳо характеристи анъанавӣ доранд. Тасвири суръатнок кунонидани меҳнат, ба вучуд овардани муҳаббат ба кор, шикамсерӣ, қаноат кардан, розӣ будан, талаби ҳосили зиёд, никоҳи хурсандона, боигарӣ, ободӣ – ин аст, мундариҷаи сурудҳои расму одати календарӣ. Ингуна тематика на танҳо дар байни мардуми қишлоқ, балки дар байни шаҳрнишинҳо ва қишлоқиҳо умумӣ шуда монда буд.

Файр аз ин ҳамаи он ҷизҳое, ки доир ба фасли баҳор гуфтем, ҳуди баҳор яке аз предметҳои асосии тасвир шудааст. Баҳор – соли нав, фасли нав борони манфиатнок меоварад, сабза медамад, «табиат либоси нав мепӯшад». Ин барои ҳама – табиат ва ҷамъият – фоиданок аст. Пеш аз ҳама барои дехқонон ва ҷорӯдорон айни муддааст. Аз ин ҷиҳат дар сурудҳои маросими ғарбӣ дар баробари ба воситаи гулгаштҳо ба ҳалқ ҳабар расондан, ҳалқро бо баҳори нав муборакбод кардан ҳам одат буд. Масалан:

Баҳорон шуд, баҳорон шуд,  
Ба рӯи сабза борон шуд.  
Чунин халқе намоён шуд,  
Баҳори нав муборак бод!>.

Бинобар он дар сурати гузаштани мӯлҷари бориш дар баҳорон борон металабиданд ва ба ин муносибат мақсад ва орзую ҳаваси худро оид ба фаровонӣ ва серию пурии халқ баён мекарданд. Дар он вақт аз афзудани шири гов сар карда то нуқтаи охирин – аз ҳар чиҳат ба мақсад расидан баён карда мешуд. Масалан, тексти зеринро аз назар гузаронем:

Борон борад ёвон-ба  
Алаф шавад говон-ба  
Говон хӯранд шир тиянд,  
Шира ба кампир тиянд.  
Кампир хӯрад кор кунад,  
Ҳосила бисёр кунад.

Дар таронаи «Бойчечак» ин маъний ба машнати бачагон нигаронида шуда, характеристи бачагонагии ўро равшантар мекунад. Дар ин тарона мақсад аз ба кор даровардани кампир сафарбарӣ кардани ҳамаи аъзоёни оила мебошад. Суръат ёфтани кор, ба даст даровардани ҳосили бисёр талаб мекунад, ки дар оила каси бекор намонад. Аммо дар варианти дигари ў мо муҳокимаи дигареро мебинем. Дар он талаби илм-савод ва ба муродрасӣ дида мешавад. Дар он сурат, аз рӯи одат, гӯянда ба мулло, ба худо муроҷиат карда, онҳоро «илмбахш» ва «муродбахш» медонад:

1. Ш. Ҳусейнзода. Адабиёти ватан барои синфи VII, саҳ. 26.

Шира ба мулло диҳем,  
Мулло ба мо китоб диҳад,  
Китоба ба худо диҳем,  
Худо ба мо мурод диҳад.

Баҳор – арӯси ҳамаи фаслҳост. Баҳор, аз як тараф, фасли маросимӣ-маъракавӣ, аз тарафи дигар, символи маҳсуси шеър-порчаҳои лирикаи ҳалқӣ шуда омадааст, ки ба воситаи он ҳиссиёт, эътиқод ва орзуу ҳаваси дар зиндагӣ доштаи одамон ифода мейбад.

Оддитарин урфият мақсади алоҳидае дошт. Дар сурати дар сари вакт наборидани борон дар баҳорон, ки сабаби ҳушксолӣ шуда метавонист, мардум аз рӯи одат боронро даъват мекарданد, ки ин «Сусҳотун» ном дошт. «Сусҳотун» одати умумӣ барои мардуми ҳамаи районҳои Тоҷикистон буд. Дар вақти гузаронидани амалиёти «Сусҳотун» ҳамон порчаҳое хонда мешуданд, ки онҳо талаби сеҳромези дәҳконҳоро ифода мекарданд. Чунон ки аз мисолҳои овардашуда дидо мешавад, дар таронаҳои маросими бахорӣ, аз як тараф, қӯшиш ва муборизаи барои зиндагӣ доштаи ҳалқ ҳаққонӣ тасвир мейбад, аз тарафи дигар, боварӣ ва эътиқоди анимистии мардум нисбат ба табиат ва ҳодисаҳои табиӣ ифода ёфтааст. Дар замоне, ки одамон ҳанӯз мутеи табиат буданд, қувваҳои табиатро ҳанӯз зери дасти худ накарда буданд, боварӣ доштанд, ки «марҳамати» ҳодисаҳои табиатро нисбат ба одамизод ба воситаи сухан зиёд карда метавонанд. Ба тарикӣ дигар, мардум ба воситаи сухан ба табиат таъсир бахшида, ўро ба майлу ҳоҳиши ҳаётӣ худ нигаронидан, тобеъ кардан меҳостанд.

Фасли тобистон ҳам дар навбати худ серкор ва серташвиш мебошад. Дар фасли тобистон ҳурдтарин масъалаҳо ҳам дикқати аҳли меҳнатро ҷалб менамояд.

Барои дехқонҳо даравидани галла, хирманкӯбӣ, гундоштани ҳама гуна ҳосилот аз дашту сахро, ҷамъ намудани сӯхтусӯз барои зимистон – ҳамаи инҳо лаҳзаҳои сурудхонии ҳалқ буданд, ки он сурудҳо ҳамеша бо протсесси меҳнат ягонагӣ доштанд ва ҳамоҳанг буданд, зеро онҳо айнан дар протсесси меҳнат ба вучуд меомаданд. Он вакт меҳнати озод набуд. Махсусан барои занҳо, ки бо тамоми орзу ҳавас ба зиндагонӣ мебаромаданд, vale аз сабаби маҳкумии худ дар хонаи шавҳар ҳам дар шароити канизӣ маҳкумона зиндагӣ мекарданд, аз меҳнати вазнини хонаи шавҳар шикоят карда, хонаи падару модарро орзу менамуданд.

Гундумаки худрӯя дарав мекардум,  
Ин кора ба хонаи падар мекардум.  
Нумоли калон бошаву дар сар бандум,  
Ҳавлии падар бошаву бегам гардум.

Тобистону тирамоҳ на танҳо ба мардумони дехқон, балки барои боғдорҳо ҳам маъракаи ҷӯшу хурӯши меҳнат мебошад. Мубориза барои ҳосилоти боғдорӣ ва сифати он порчаҳои аҷоибро ба вучуд овардааст.

## ФАХРИИ РӮМОНИ

Фаҳрии Румонӣ яке аз намояндагони машҳури фолклори пеш аз револютсиягии районҳои шимолии Тоҷикистон аст. Вай соли 1840 дар қишлоғи Шайхбурҷони Ҳуҷанд таваллуд ёфтааст. Падараҷ шаҳси қашшоқ буд, бинобар ин пас аз мурдани падараҷ аз вай ҳеч навое мерос намондааст. Фаҳрӣ аз хурдсолагӣ ба устокорон-косибони давлатманд чун ҳалифа (боғандо-шогирд) хизмат карда, ҷандин сол умри худро ба ин кор сарф

намудааст. Дар вактҳои шогирдиаш хеле азобу саҳти-хоро аз сар мегузаронад. Охир ба боғандагӣ моҳир шуда, аз ихтиёри устокори худ берун рафт. Ҳудаш бо қарзу қавола дӯкони боғандагӣ ташкил кард. Вай бо меҳнати худ камбагалона умр ба сар мебурд. Дар қатори бодгорони дигари Ҳучанди собиқ, Фахрӣ ҳам чоряк таноб боф дошта, аз ҳосили ин боячча бар иловай боғандагӣ зиндагонии худро мегузаронид. Фахрӣ дар ин бояччаи худ бо шавқи тамом меҳнат мекарду ниҳол ва дараҳтони ўро бо дилу ҷон парвариш менамуд. Дар порчаҳои «Ало шуд», «Ҷугурчук» ва «Қандак макун» Фахрӣ меҳнат, кӯшиш, хиссиёт ва таҷрибаҳои бодгории худро акс кунонидааст.

Фахрӣ талҳиҳои ҳаётро бисёр ҷашид. Вай ба ҳукми ноинсофонаи «калоншавандагони» маҳалла дучор гардид: ҳон, ҳоким, оқсаққол ва югурдакони онҳо ба камбагалон, аз он ҷумла ба Фахрӣ, андозҳои гуногун бор мекарданд. Ингуна муносибати золимона ба рӯҳияи косиби бодгор Фахрӣ таъсир карда, фикрҳои норозиёнаи ўро нисбат ба тартибот ва ҳаёти талҳи онрӯза, нисбат ба табақаи ҳоким ба вучуд овард. Роҳ ва воситаи беҳтарини ифодакуни фикрҳои норозиёнаи вай назм шуда монд; ў дар ин роҳ табъ ва қобилияти шоирии худро пурра истифода намуд. Ана порчаи «Боҷ»-ро ҳонед:

Равнаки кори факирон аз кучо гирад ривоҷ,  
Медиҳад бо нархи ғалла косибон ҳар ҳафта боч.  
Қоқ шуд қоқу мавиз, ҳаргиз нашуд як дон самар,  
Боз бар болои ин султон мегирад хироҷ.

Дар ин порчаи ҳурди пурмазмун зулми ҳукуматдорон, норозигии табақаи меҳнаткаш – бодгор ва қосиб ба муқобили ҳокимон ниҳоят муҳтасар, вале хело

равшан акс ёфтааст. Шоир на танҳо ба таври оддӣ норозигӣ баён мекунад, балки вай проблемаи «равнақи кори факирон»-ро ҳам муҳокима менамояд. Сабаби камбагалӣ ва бадбахтии мардуми косиб ва боғдорро нишон медиҳад.

Доду фарёд аз дasti «ӯлпон», судхӯрҳо, бепулӣ ва беором будан аз зулми золимон дар порчаи зерини ба таври шикоят навишта шудагӣ бисёр равшан ва ҳачвомезона нишон дода шудааст:

Омад танобу ӯлпон,  
Боқӣ садхӯр кучонда?  
Чуз кӯтарма чора нест,  
Мавиз, ангур кучонда?

Ғазабу нафрати Фахрӣ нисбат ба саркардағони ҳукумати подшоҳӣ ҳамин тавр тезу тунд ва қатъӣ буд.

Фахрӣ дар шеърҳои худ фисқу фасоди давраи феодализмро ҳам ба зери танқид гирифта, саҳт таҳқир кардааст. Ин мазмун ва манзара дар шеъри «Пушти ӯрданда» хеле равшан тасвир ёфтааст.

Фахрӣ шеърҳои ишқӣ-лирикиро ҳам бисёр устокорона, санъаткорона, бо ҳисси чукур ва аз таҳти дил сароидааст. Ғазалҳои ў «Чалақ-палақ» ва «Эй муҳиб» намунаи лирикаи вай мебошанд. Фахрии Рӯмонӣ яке аз қобилиятноктарин шоирони ҳалқии давраи то револютсия аст.

## ✓ ФОЛКЛОРИ МАРОСИМИ ТӮЙ

Расмияти тӯю амалиёти маъракавии он сурудҳо, нақлҳо, бозиҳо ва мутахассисҳои дар асоси он ба вучуд омадагӣ ҳам барои фаҳмидани зиндагонии мардум ва дараҷаи тараққиёти фолклор аҳамияти қалон дорад. Ин

монанди фолклори маросимй-календарй аз хусусият ва зарурияти худи зиндагй-хочагй ва оила баромадааст. Түй кори хочагй ва оилавй мебошад. Аз рўи одат, ташкил шудани оилаи нав, ба оила дохил шудани аъзои коркунанда хурсандй меоварад.

❖ Дар замонҳои қадим арӯсро аз рўи сихатй, пуркүвватй ва лаёқати меҳнатиаш интихоб мекарданд. Яъне арӯс афзояндаи аъзои меҳнатии оила шуморида шуда, меҳнати чисмонии вай ба назар гирифта мешудааст. Урфу одат ва расмияте, ки нисбат ба арӯсу домод дар тўй мавҷуд буд, низ ба ҳамин мақсад ва мазмун равона карда шуда буд. Аммо баъдҳо бо дигар шудани шароитҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ лаҳзаҳои расму одати тўй ҳам тағиیر ёфт. Баъдҳо, аз як тараф, ба арӯс ҳамчун ба аъзои қобили меҳнатии оила нигоҳ қунанд, аз тарафи дигар, бештар ба ҳусни арӯс дикқат мекардагӣ шуданд. Яъне арӯси боҳусну тароват, хушахлоқу одоб, фаросатнок дар баробари ин чакқону кордон хурсандй ва талаби оилаи навро таъмин мекард. Умуман дикқат мекарданд, ки арӯс лоики маросими тантанавӣ ва суруду тарона бошад. Дар натиҷа расмияти сурудхонӣ ва ҳангомаи тўй одати анъанавӣ шуда монд.

Як қатор одатҳое, ки ба тӯи арӯс хос буда, дар қадимтарин замонҳо, ҳатто дар ҷамъияти қабилавӣ, ба вучуд омадаанд, оҳиста-оҳиста бо каму беш тағиирот давом кардан гирифтанд. Элементҳои чудогонаи он расму одати қадим бо лаҳзаҳои нав мураккаб шуда, то замони мо омада расиданд. Шарбат додан ба келину домод, пойандоз паҳн кардан, аз гирди оташ ҷарҳ занонидани арӯс, танга пошидан аз сари арӯсу домод, шаби никоҳ ба як оина нигоҳ кардани онҳо, либоспӯшонии тарафайн, аз торикӣ ва танҳои ҳазар кардани тўйшавандагон – ин ҳама нигоҳ дошта шудани унсурҳои маросими анъанавӣ-таъриҳӣ ва одатии

сехрианд, ки ҳамчун ифодаи ақидаҳои анимистӣ то замони мо омада расиданд. Дар протсесси амалиёт – ба ҷо овардани ҳар қадоме аз лаҳзаҳои дар боло нишон додашуда, нақл ва суханҳои маҳсуси ҳалқӣ гуфта ва ҳонда мешуданд, ки он материалҳо аз таъсири дин низ ҳолӣ набуданд.

Дар вакти гусел кардани арӯс аз ҳонаи падар ба ҳонаи шаҳвар («келинбайӣ») гуселкунандагон ( зану мард ба таври умум) суруд ва таронаҳои шодӣ месароиданд ва пеш аз ҳама барои арӯсу домод умри дароз меҳостанд; давлатмандӣ ва хурсандии оилаи навро талаб мекарданд ва орзу менамуданд:

Садсола шавед, ҳазору садсола шавед,  
Бодавлату хурсанду гулу лола шавед,  
Домоди ҷавони паҳлавони азamat,  
Келин парии биҳиштии боҳурмат.<sup>1</sup>

Давлатманд шудан-серфарзанд шудан ва бисёр умр дидан орзу карда мешавад. Ифодаи «пири бадавлат» ҳам ҳамин маъноро тасдиқ менамояд. Дар ин сурат домод вазифадор аст, ки дар бораи вайрон намудани ин «никоҳи муқаддас» ва пойдор будани зиндагонии ҳуд ба арӯс, ба ҳурмати «косаи шарбат», «савганд» ҳӯрда гӯяд:

Ин косаи шарбате, ки бо ҳам ҳӯрдем  
Ҳаргиз нахӯрам шароб дар ҷоми касе.

Яке аз одатҳои анъанавӣ бо тамоми шаъну шавкат қабул кардани арӯс ба «ҳонаи нав» буд, ки ин расмият бо номи «келинфуророн» машҳур аст. Ба ин

1. Гӯянда Бибирозия, 58 сола, бесавод, аз Қаратог (райони Шаҳринав).

муносибат ба арӯс «мурочиатномаи» тарафи кудо (тарафи домод) ба вучуд меояд. Ин «мурочиатнома» бо унвони «Саломнома» шӯҳрат ёфта буд. Пеш аз хондани «Саломномаи» тарафи домод, якчанд ҳаракатҳо мегузашт: ҳоҳ аз дур аст, ҳоҳ аз наздик, яке аз маҳрамони арӯс (одатан бародараш) савора ҳамроҳи ўмеояд ва дигарҳо бо суруд, тарона, ракс, музиканавозӣ то ба хонаи домод гусел мекунанд. Ҳамин, ки ба хонаи домод расиданд, садои хурсандӣ-сурудхонии мардуми тӯйхӯр баландтар мешавад, ҳаракати драмавӣ меафзояд. Келин се бор аз атрофи «кундаалави» дар мобайни ҳавлӣ будагӣ чарҳ занонида шудан пас, аз тарафи домод аз асп фароварда мешавад. Баъд аз ин, аз он ҷое ки «пойандоз» сар мешавад, ба хондани «Саломнома» шурӯъ менамояд.

Ичроқунандагони ин вазифа гурӯҳи занон буданд. Хонандай «Саломнома» 2-3 каси маҳсус буда, онҳоро, одатан, дар шароити шаҳр ва қишлоқҳои калон аз «биbihалифаҳо» (бибиотунҳо) таъин мекарданд. Дар шароити қишлоқ ин корро бештар 1-2 нафар аз занҳои таҷрибадори кордида бачо меоваранд. Ҳонандагони «Саломнома» аз рӯи текст ё аз ёд меҳонанд, бокимондаи занҳо ба таври умум ибораи «ҳазор алек»-ро такрор менамояд. «Ҳазор алек» аз номи келин ҷавоби саломро ифода мекард. Ҳамин тариқа, ифодаи «ҳазор алек» нақорати маҳсуси ин суруд «Саломнома» шуда монд.

Мазмуни «Саломнома» аҷоиб аст. Дар вай аз «қодирӣ қудрат», яъне худо «ҳикмати» ў сар карда то мустаҳкамшавии оилаи нав, хурсандии арӯсу домод гуфта мешуд.

Ана як порча аз «Саломнома» ҳамин аст:

Ба гӯши раҳи ишрат салом мегӯем,  
Ба соҳибони муҳаббат салом мегӯем.

\* \* \*

Илохъй, насли арўсон ту пурсамар созӣ,  
Ба меҳр ҳар ду ба оғӯши яқдигар созӣ.  
Шаванд хушдилу бо ҳамдигар кунанд бозӣ,  
Илохъй, то дами пири мухаббате созӣ.  
Ба хонаводаи неъмат салом мегӯем.

\* \* \*

Ба мисли Лайлию Мачнун шаванд ин ҳар ду,  
Даме чудо нашаванд аз висол ин ҳар ду,  
Ситораҳои онҳо мувоғиқ шаванд ин ҳар ду.  
Ба мисли Одаму Ҳавво шаванд ин ҳар ду.  
Ба он кунандаи раҳмат салом мегӯем.<sup>1</sup>

Бештар хонандагони «Саломнома» ба ин маърака аз нуқтаи назари «тӯй ҳазинаи худо» нигоҳ мекарданд. Азбаски ақида ва боварии динӣ дар тафаккури гӯянда нақш баста буд, вай наметавонист дар ҳар як кору ҳол ба худо муроҷиат накунад. Аз ин ҷо ба худо вобаста намудани тақдири ҷавонон маҳз натиҷаи ақидаи динии ў шуда мемонад. Аммо ин боварии динӣ наметавонист ўро аз ҳаёти реалий чудо кунад. Ба ин маъно сурудани ҳаёти озод ва курсандона мақсади асосии гӯянда ва созандагони сурудҳои тӯист. Аз ин ҷиҳат ба худо ҳавола намудани тақдири ҷавонон (арӯсу домод) танҳо ифодаи анъанаи таърихӣ, одати муқаррарии гузаштагон шуда мемонад.

Поэтика ва тарзи баёни «Саломнома» низ диққати касро ба худ мекашад.

1. Гӯянда Фиёсова, аз Қаротог, 50 сола, бесавод. Ҳоло дар райони Роҳи оҳан, посёлкаи Лермонтов зиндагӣ мекунад.

«Саломнома» асосан ба таври мұхаммас навишта (ё худ гуфта) мешавад. Аммо ин шакл азбаски бисёр такрор ва тағиیر ёфтааст, як андоза вайрон карда шудааст. Шакли омекташудаи «Саломнома» (мұхаммас ва мұсаддас) аз ちҳати ҳачм каму зиёд шудани вай, аз ちҳати мазмун мұраккаб ё содда шудани ү натицаи кори эчодии хонандагони ү ва вобаста ба шароит мебошад. Худи текст бошад, қаріб дар ҳамаи точикзабонҳо якхела аст. Фарқи баъзе вариантҳо (масалан, варианты Сынъян, тарафҳои Ленинобод, Бухоро, атрофи Душанбеи собиқ ва районҳои чанубий) танҳо дар баъзе мисраъҳои нав илова кардашуда, ифодаҳои тағиирёфта ва дар аввал кор фармуда шудани тартиби ракам мебошад.

Масалан: «аввал ба номи кодири қудрат...», «Дуюм ба номи ҳокими ҳикмат...», «сеюм ба подшоҳи ҳақиқат.. салом мегүем»... ва баъд аз ин тартиби ракам барҳам меҳӯрад. Тартиби ракам, қатъй назар аз ин ки ба вазну андозаи шеър мувоғиқ намеояд, кор фармуда мешавад. Аҳамияти вай танҳо дар ба тартиб номбаркуни мұқаддимаи динӣ буду ҳалос. Бинобар он баъзе гӯяндагон, ки ин дараҷаро фарқ намекунониданду тартиби мисраъҳоро кифоя медонистанд, барои онҳо тартиби ракам зарурият надошт.

Вазни «Саломнома» ҳам ба табиат ва мазмуни вай мувоғиқ ва итоат кунонида шудааст. Ин вазн барои «Саломнома»-и точикзабонҳо умумӣ мебошад. Дар гузаронидани таъсир, ифодаи ҳиссиёти хурсандӣ, ташвиқоти оиладорӣ, мувоғиқ будан дар оҳанги музикавӣ ва бо мақоми хонандагон ҳамроҳ шуда, бо ҳаракати онҳо якҷоя гардидан ягонагии вазни ӯро нигоҳ дошта тавонистааст.

Дар «Саломнома» таъсирни адабиёти китобатӣ дида мешавад. Махсусан мисраҳое, ки ба ақидаи динӣ

далолат мекунанд (ба қувваи берун аз табиат муроциат кардан), кариб ифодаҳои китобатӣ мебошанд. Ин монанди муқаддимаи баъзе қасидаҳо мебошад. Ба ин шубҳа нест, зоро ки тексти китобии «Саломнома» ҳам мавҷуд аст. Дар ин сурат, албатта, вай аз таҳрири қаси каму беш саводноки диндор гузаштааст. Варианте, ки баъд аз ингуна таҳрир кор фармуда шудааст, ифодаҳои динӣ ва ҳусусиятҳои китобиро зиёдтар дарбар гирифтааст. «Гӯши роҳи ишрат», «соҳибони мухаббат» ва монанди инҳо ибораҳои маҳсуси суруд буда, ба ҳусусияти забони «саломнома» далолат мекунанд.

Азбаски расмияти тӯй дар байн тоҷикҳо ғуногун буд, сурудҳои тӯй ҳам ҳар ҳел шудаанд. Қалингирӣ (маҳр) ва ба ин восита дар ҳангоми тӯй муайян кардани қадру қимати арӯс, монанди «савдои духтар» нишонаи тӯйҳои вақти қадим аст, ки дар замони феодализм қувват гирифта буд. Ин одату тартиб ҳанӯз дар давраҳои қадим ҳам мавҷуд будааст. Ба масъалаи никоҳ ва тӯй қоидаҳои дини ислом ҳамроҳ шуда, бо роҳи қонунӣ ва ихтиёри ҳал кардани никоҳро манъ кард, «никоҳи шаръӣ» ба миён оварда шуд, ки дар натиҷа никоҳи маҷбурий ҳукмфармо шуда монд. Вобаста ба ин тартиби никоҳ доир ба никоҳи маҷбурий, як катор суруд ва порчаҳои дигари адабӣ пайдо шуданд.

Дар сурудҳои тӯй аз ҳад зиёд тасвир кардани ҳодиса, «подшоҳ», «шоҳ», «амир» номида шудани домод, «малика», «парӣ» ном гирифтани арӯс, натиҷаи фаҳму шуури ақидаи ахли маъракаи тӯй, ифодаи эҳтиром ва маҳорати эҷодии гӯянда аст. Гайр аз ҳамаи ин дар тӯйҳо созандагони алоҳидай мутахассис (марду зан) мешаванд, ки пул ва ё чиз гирифта маъракаро гарм мекунанд. Ин дар он вақт як намуди драмаи ҳалқӣ шуморида мешуд. Ба тараққиёти анъанавӣ-поэтикий назм тақлид карда, созандагон бисёр материалҳои наъ

эчод карда тавонистанд. Драмавӣ кунонидани воқеа бештар ба таври бадеҳа воқеъ магардид. Ин сабаби пайдоиши як гурӯҳ бадеҳаҳо шуда монд. Бехтарини сурудҳои тӯй аз сурудҳои лирикӣ иборат мебошанд.

Баъзан, мумкин аст гуфт, ки аксар вакт, маъракаи бо тамоми шодию хурсандӣ гузаронидашудаи тӯй баъдҳо дар он оила ба хафагӣ мубаддал мешуд. Ин дар натиҷаи вайронии муносибати зану шавҳари навхона (навоила) ба вучуд меомад. Вайронии муносибати оилавӣ бошад, натиҷаи никоҳи маҷбурий ва таъсири шариати ислом буд. Аз ҷавони дӯстдошта ва интихобкардаи худ ҷудо шуда, бо саъи падару модар ва ё бо маҷбуриятҳои замона зӯран ба каси дигари номуносиб дода шудан, аксар фурӯхта шудани духтарон, баъд аз тӯй сурудҳои ғамангез ва шикоятомезро ба зучуд овардааст. Ингуна таронаҳо маҳсули шикоятҳои аламангези арӯси нокому шурбаҳт ва натиҷаи никоҳи маҷбурии шароити реакционии ислом буданд:

Офтоб задай дар таҳаки долонум,  
Коре кардай ин падари нодонум:  
Чое будай дилум, сарпаст кардай,  
Чое ки дилум набуд, бар қасд кардай.<sup>1</sup>

Дар ин бора дар бобҳои оянда, дар мавриди худ, алоҳида сухан ҳоҳем ронд. Чунки таронаҳои дар ин мавзӯъ, бо ин мазмун гуфташуда, бевосита ба гурӯҳи сурудҳои тӯй дохил намешаванд.

Ҳам дар ҳолати пурра ва ҳам нопурраи худ сурудҳои тӯй ҳамчун ҳӯҷҷати таъриҳӣ, зиндагӣ ва майшӣ зарурияти худро нигоҳ медорад.

1. Ш. Ҳусейнзода, Адабиёти ватан, барои синфи VII саҳ. 28.

Урфу одати түй ва киссаю материалҳои вобаста ба он на танҳо дар түйи арӯсу домод, балки дар түйи писар («хатнасур» ё «хандасур») ҳам қариб ҳамон гуна аҳамият доштанд. Таронае, ки бо нақорати

«Ақай түйдор, давлат ба сарат.  
Саду бистсола шавад гулписарат»

сароида мешаванд, маҳз ба түйи «хатнасур» хос аст. Хулоса, дар фолклори түйи маъракавӣ ҳам моментҳои лирикӣ роли қалон доранд ва мавқеи маҳсусро ишғол менамоянд. Моментҳои лирикӣ дар ҳакиқат дар назми ҳалқӣ хеле нозук, бо ҳиссиёт ва самимияти том баён карда шудааст. Ба ин тарика, сурудҳои түй дар ҳамаи намудашон дар мавриди худ ҳамчун ҳучҷати таъриҳӣ, этнографӣ ва адабӣ аҳамияти маҳсусе доранд. Пурра ҷамъ кардан ва ба таври илмӣ кор карда баромадани онҳо дар этнография ва фолклоршиносии мо яке аз масъалаҳои муҳим шуморида мешавад.

## ФОЛКЛОРИ МАРОСИМИ МОТАМ (МАРСИЯ)

Назми мотам-марсия, ки муносибати ба марг ва шахси марҳум доштаи мардумро нишон медиҳад, одати анъанавӣ ва хеле қадим мебошад. Дар марсия ҳам мо муносибат ва одатҳои қадимро мушоҳида карда метавонем. Расму одати мазкур аз қадимтарин замонҳо сар карда характеристи ҷамъияти гирифта омадааст.

Расмияти мотам ҳанӯз дар ҷамъияти қабилавӣ характеристи умумӣ-коллективӣ доштааст. Баъдҳо вай одати шахсӣ-оилавӣ ҳам шуда монд. Бо вуҷуди он ки ин расмият бо таъсири дини зардуштӣ, ислом ва боз

динҳои дигар, ба як қатор дигаргуниҳо дучор шуда, тагийир ёфтааст, хусусиятҳои қадимиро нигоҳ доштааст. Маросими мотам асосан ду хусусият дорад: аз як тараф, аз мурда ҳазар карда, худро дур қашидан, аз тарафи дигар, ўро ҳурмат карда, дар атрофи вай чамъ гардидан ва таъриф намудани ў ва нафрат ба марг. Ҳамин ду моменти бо ҳам зид ба азодорон-мотамдорон илҳом дода, сурудҳои мотам-марсияҳоро ба вучуд овардааст. Давраи зиндагӣ, фаъолияти иҷтимоӣ ва баъд аз ин кандо шудани риштai ҳаёти одам, объекти асосии тасвирот ва мавзӯи марсия ҳисоб мешавад. Барои баён кардани ин гуна ҳиссиёти чукури эмотсионалий баъзан дониш ва таҷрибаи мотамдор кифоя намекард. Сабаби кам будани таҷрибаи ҳаётии мотамдор, аз саресамагӣ худро гум кардан, воҳима, ғаму гуссаи ба ин восита ба вучуд омадагӣ ва дигарҳо буд, ки ўро беором мегардонид ва аклу ҳуши вайро мебурд. Дар он сурат наметавонист дарду алами худ, ҳиссиёти худро пурра ифода намояд.

Пас, зарурияти пайдо шудани ягон каси мутахассис ба пеш меомад, ки вай ҳиссиёт, дарду алам ва умеду орзу соҳиби таъзияро ифода намояд. Ингуна занҳои таҷрибадор, кордида, ки дар давоми зиндагӣ хеле маросимҳои мотамро диданд, тадриҷан пайдо шудан гирифтанд. Инҳо гӯяндагони мутахассис буданд, ки ба маъракаи таъзияйӣ маҳсус даъват карда шуда, дар «овозандозӣ» роли барандагиро мебозиданд. Онҳо гоҳ аз номи худ, гоҳ аз номи оила ва хешовандони шахси марҳум гӯяндагӣ мекарданд. Агар гӯянда нисбат ба зиндагӣ ва одамони нобудшудаи худ аламзада бошад, ба таври ихтиёрий ҳам ба таъзия иштирок мекард ва «дили пурдарду ситами худро холӣ карда мерафт». Ба ҳар ҳол, ҳоҳ вай даъват карда шавад, ҳоҳ ихтиёрий биёд, музди гӯяндагии вайро соҳиби маърака – таъзия медод.

Ин одат дар қадим барои мардҳо ҳам умумӣ буда, баъдҳо маҳсуси занон шуда мондааст. Назми дар ин мавзӯъ ба вучуд омадагӣ ҳам бештар ва умуман психологияи занҳоро баён мекунад. Азбаски дар тасавури гӯяндагон шакли анъанавии марсия нақш баста буд, ба онҳо соҳтани марсия ва гуфтани сухани нав ҳеч гуна душворӣ намеовард. Дар вакти амалиёт сар кардан, сухани оддии онҳо ҳам дар байни анбӯҳи занон ҳуд ба ҳуд шакл, оҳанги назмро мегирифт. Як қатор суханҳои гуфташуда ба таври мусаҷҷаъ – насрин манзум воеъ ме-гардид.

Марсия на танҳо маҳсули эҷодии гӯяндагони маҳсус буд, ки вай аз ҷиҳати шакл дар байни назму наср меистод, балки жанри поэтикаи маҳсус ҳам шудааст, ки монанди жанрҳои дигар аз рӯи қонуни умумии назм соҳта, ба вучуд оварда шудааст. Дар ин сурат марсия танҳо фолклори ба урғу одати занҳо хос будагӣ не, балки вай барои мардҳо ҳам умумӣ мебошад.

Марги бемаҳал, ҳусусан ҷавонмаргӣ, андӯҳи оила-ро зиёд мекунад. Намунаи беҳтарин марсияи ҳаяҷон-овар, марсияи «Абдулмажидҷонам балам» мебошад, ки вай аз тарафи модар гуфта шудааст. Модар дар симои Абдулмажиди ҷавонмаргшуда умри дароз ва баҳту саодати ҳудро мебинад. Писар «сояи сари модар» - давлати модар аст, модар дар фироки «сояи аз сар рафта месӯзад», «гиребон то ба доманаш чоҷ-ҷоқ мешавад. Бо марги фарзанд «хонаи умеди ҳудро барбодшуда» мешуморад. Ин ҳама доду фигони мадҳушионаи модар ба падару модар азиз ва «пайванди ҷон» будани фарзандро нишон медиҳад. Дар ҳақиқат ҳам модар ҳиссиёте, ки Абдураҳмони Ҷомӣ нисбат ба меҳрубонӣ ва нишонаи беҳтарини одам будани фарзанд

дар достони «Саломон ва Абсол» баён кардааст, дар худ дорад. Җомӣ ин тавр навишта буд:

«Ҳеч неъмат беҳтар аз фарзанд нест,  
Чуз ба чон фарзандро пайванд нест.  
Ҳосил аз фарзанд гардад коми мард.  
Зинда аз фарзанд монад номи мард».

Аз ин чост, ки модари машфиқ «вобалам» мегӯяду «сад шахра вайрон мекунад» ва бекарорӣ ба дараҷае мепрасад, ки «аз ду ҷашмаш ҷӯи хунро мисли борон мекунад.<sup>1</sup>

Бо ин мазмун, вале муҳтасар, аз тарафи мард – сардори оила ҳам таассурот баён карда мешавад. Ба марги ногаҳонӣ гирифтор шудани фарзанди «ба мақсад нарасида», оҳу нолай падар ва ё боборо ҳам шиддатнок кардааст. Ба саволи он, ки чаро мардум то ба дараҷаи мадҳушӣ бекаророна худро ба баҳри андӯҳу алам мепандозанд, ингуна гиряи тоқатшикан ба кӣ хос аст, мо ҷавоберо мегирем, ки вай аз ҷиҳати маъно боз ба ҳамон гуфтаи дар боло овардашудаи Җомӣ ва классикони дигари мо вобаста мешавад. Касе, ки шарбати фарзанддориро ҷашидааст, қайфияти фарзандро диддааст ва ё дар орзуи фарзанд шуда ягона фарзанде ёфтааст, вай дар сурати ўро гум кардан тоқаи худро аз даст медиҳад ва «зор-зор чун абри навбаҳор мегирияд» ва «аз дида ҳунобаи ҷигар равона месозад». Аммо касе, ки фарзанд надорад, вай «дараҳти бесамар аст» ва бинобар он ҳам дар вай ингуна ҳаяҷон ва таассуроти чуқур дида намешавад. Ҷавоби саволи мо ана ҳамин тавр аз тарафи падару модар шарҳ дода мешавад. Инро дар «Ҷони бобо» ном марсия ҳам равшан мебинем:

1. М. Турсунзода. «Намунаи фолклори тоҷик», саҳ. 54-55.

Гулу гулдастай, эй чони бобо,  
Ба мақсад норасида, чонй бобо.  
Чу гулхой замин, ки сар бароранд,  
Ту сар дар хок мондй, чони бобо.  
Агар оху шавам, атрофи олам,  
Наёбам ман сурогат, чони бобо;  
Касе фарзанд надорад, ў чий будай?  
Дарахти бесамар, эй чони бобо!<sup>1</sup>

Бо таъсири баъзе ҳодисаҳои фалокатовари табий ҳам ба сари баъзе хонадон «кӯхи мотам» меояд. Дар он сурат соҳиби таъзия танҳо аз «қазо» ва аз «аҷал» домангир нест, вай аз табиат ҳам домангир шуда, ҳодисаҳои «фавкулоддаи» табиатро қотили одам мешуморад.

Барои ин «Тарма» ном марсия мисоли мучассам шуда метавонад.<sup>2</sup> Ин марсия аз тарафи падари як гурӯҳ ҳалокшудагон гуфта шуда, аз даҳони як дуторчии қаротегинӣ навишта гирифта шудааст.

Ҳодиса дар соли 1914 воқеъ шудааст. Чор нафар дехқонбача (аз як оила) дар вакти сафар дар яке аз дараҳои Қаротегин дар зери тарма монда ҳалок шудаанд. Якбора нобуд шудани чор писару коркун дар ҳаёти падар пареншини калоне овард. Падар – сардори хонадон «сари риштai худро гум мекунад» ва ҳолати рӯҳии вай вайрон мешавад. Дар натиҷа тантанаи зиндагӣ аз он оилаи мустакили осоишта видоъ менамояд. Ҳодисаи табиат на факат писарҳои баркамолро күшту ба сари падар кӯхи андӯху аламро овард, балки оилаи сераъзои ўро вайрон ва пароканда карда, сардори ўро ба сахрои ноумедӣ партофт. Мурдани чор писар, баромада рафтани чор

1. Турсунзода, «Намунаи фолклори тоҷик», саҳ. 57.

2. А. Болдирев. «Намунаи фолклори тоҷик», саҳ. 176-177.

келин аз хона – мазмуни марсияи бобост, ки мисраи так-роршавандай «хундорум ай барфу борон»-ро ба вучуд овардааст. Ин ба муқобили «ҳодисаҳои фалокатовари» табиат норозигии гӯяндаро ифода менамояд. Ба тарики дигар, шикояти камбагалон аз бероҳии замони гузашта дар кӯҳистон бо ҳамин роҳ низ ифода ёфтааст.

Марсия аз адабиёти ҳалқ ба адабиёти китобат гузаштааст. Дар баробари ин марсияҳои китобатӣ, ки аз тарафи шоирон навишта шудаанд, ба эҷодиёти ҳалқ таъсири калон гузаштаанд. Дар натиҷаи ин таъсироти байни ҳамдигарии фолклор ва адабиёти китобатӣ мо ба вучуд омадани марсияҳои аз ҷиҳати бадей баландро мушоҳида мекунем.

Марсия ҳоҳ дар ҳалқ ва ҳоҳ дар адабиёти китобатӣ ба ҳарактери зиндагонӣ ва гӯяндаи вай нигоҳ карда, аз ҷиҳати ҳаҷм ва мазмун ҳар хел: ҳурду калон, лирикӣ, сиёсӣ ва ғайра мешавад. Гӯяндагон дар марсияи ҳуд ба фаъолият ва ҳусусияти марҳум нигоҳ карда, аз замон, аз зиндагӣ, аз амалдорон шикоят мебурданд. Ин ҳолат ҳам дар фолклор (монанди «Усмонҷонуме»), ҳам дар адабиёти китобӣ (монанди «Марсия»-и Айнӣ дар кушта шудани додара什 Ҳочӣ-Сироҷ) дида мешавад. Мазмун ва оҳанги норозогии марсияро ҳам, албатта, замона, рӯҳия, вазъияти гӯянда муайян мекунад.

Марсия танҳо ба гузашта хос нест. Вай ҳамчун жанри маҳсуси эҷодӣ дар айни замон ҳам мавҷудият дорад. Марсияҳои ҳозира аз гузашта бо он фарқ мекунанд, ки онҳо бештар марсияҳои аз ҷиҳати мундариҷа сиёсӣ-ичтимоӣ мебошанду марсияҳои пешинаи ҳалқӣ бештар ҳарактери индивидуалий-оилавӣ доштанд.

Марсияҳои дар бораи рафиқон Ленин, Киров, Орҷоникидзе, Куйбишев, шоирон ва олимони марҳум навишташуда ҳамин гуна асарҳо ҳастанд. Марсияҳои замони советӣ дар мазмуни ҳуд ба ҷои бадбинӣ, ноумедӣ,

характери некбиниро соҳибанд. Дар онҳо ҳисси адоват нисбат ба душманони ҳалқ ифода меёбад.

## НАЗМИ САРБОЗӢ

Назми сарбозӣ дар фолклори тоҷик як қисми муҳими назми ҳалқӣ мебошад. Вай нисбат ба тартиби даҳшатноки сарбозгирӣ ва окибати он ҳучҷати муҳими таърихӣ-адабӣ шуморида мешавад.

Ингуна вазъият ва тартиби тоқатфарсо маҳсусан дар аспи XIX шиддатнок шудааст. Тартиби сарбозгирӣ то аспи XIX ҳам аз фоциаҳои таърихӣ-сиёсӣ холӣ на-буд. Аммо вакте ки тартиботи хунини амирони мангит дар як қисми Осиёи Миёна ҷорӣ гардид ва илова бар ин Осиёи Миёна аз нимаи дуюми аспи XIX сар карда мустамликаи ҳукумати подшоҳии рус шуда монд, тартиботи сарбозгирӣ амир ва мардикоргирии ҳукумати подшоҳӣ фоцианоктар шуда, дарду алами мардумро зиёд кард. Назми дар ин гуна вазъияти сиёсӣ ба вучуд омадагӣ оинаест, ки он зиндагонии мудхиш, воқеаҳои хунини таърихӣ-сиёсӣ ва манзараи умумии замони гузаштаро дар назар чилвагар менамояд.

Ба сарбозӣ гусел кардани одамон дар он замон баробари марг буд. Гуселкунандагон гӯё сарбозро ба марг гусел мекарданд. Зоро муддати дарози 25 сол ё якумрӣ рафтани сарбоз (солдат) на танҳо ҳуди ўро аз ҳаёт ноумед мекард, балки гуселкунандагон, хешовандонашро ҳам ба ҷоҳи ғам ва баҳри ноумедӣ меандоҳт. Ин ҳолат маҳсусан дар рӯҳияи модару падари меҳрубон дида мешуд, ки онҳо мегуфтанд:

Эй марг замуна, ноумедум кардӣ,  
Фарзанди азизма ай назарум дур кардӣ,

Кардй, кардй ба қасди мардум кардй,  
Эй золими баттол, худут гум кардй.

Гуселкунандагон инро ҳамчун «қонунияти беконун» ва тартиботи беадлу инсоф фаҳмидаанд. Аз на зар мачбурий дур карда шудани фарзандони азиз ва ё акрабо шуур ва фаҳми синфии гусекунандаро бедор кардааст. Эҳтимол, гүянда пеш аз ин зиддиятхой синфий-ичтимоиро намефаҳмид ва азобу укубати ба сари мардум омадагиро аз «такдири азал», «хати пешона» ва «фармоиши илоҳӣ» медонист. Аммо ҳамин, ки ин «бало» ба сари шахсан худи вай омад, ў ҳамаи эътиқодҳояшро барҳам медод. Аз қонуни «муқаддаси таҷовузназар» ва «навиштаи азалий» рӯ гардонида, такдири худро дар заминаи конкретӣ, дар шароити реалий ва вазъияти объективии сотсиалий месанцид. Вай мефаҳмид, ки замона – замони маҳдуди феодалий-подшоҳӣ-амирӣ ноумедкунандай ўст. Эй марг ба замона, ки мардумро дар ҳолати бадбахтӣ гузоштааст, мегуфт.

Гүянда фаҳмидааст, ки аз назари ў дур карда шудани фарзанди азизаш ҳодисаи фавқулодда ва муносабати шахсӣ намебошад. «Золими баттол» ба гурӯҳи аксарияти иҷтимоӣ қасд, кина ва баҳилий доштааст. Бинобар ин вай ин зӯрӣ, беадолатӣ ва беинсофии худро нисбат ба ҳалқи камбагал, «ба қасди мардум» нишон медод. Ин аст, ки гүянда тадриҷан ба ҳодисаю воқеа аз нуқтаи назари синфӣ наздик шуда, кувваҳои бо ҳамдигар зид ва оштинопазири замони худро мешиносад.

Аз нофаҳмӣ ба норозигии шахсӣ ва аз вай ба фаҳму шуури синфӣ омада, зиддияти қонуни синфҳои ҷамъиятиро фаҳмидан – тараққиёти тадриҷии ҷаҳонбинии оммаи эҷодкунандай назми сарбозӣ мебошад.

Воқеаи сарбозгирӣ факат дар шаҳр набуд. Дар қӯҳистони тоҷик ҳам ин маърака ҳарактери оммавӣ дошт. Воқиаи сарбозгирӣ дар қишлоқҳо ҳам ба рӯзҳои гиря ва нолаи камбагалон табдил меёфт. Фазандони меҳрубони камбагалон, бечорагон ба таври зӯрӣ, мачбурӣ ва бо фармони амир ба Бухорои собиқ – маркази амирони мангит фиристода мешуданд. Аз ватан, аз ёру бародар, аз падару модар, аз «нозу неъмати зиндагӣ» чудо шудани сарбозшаванда ҳолати ўро бисёр вазнин мекард: охир ўро «ба ҷое мебурданд, ки дар он ҷо на ободӣ, на озодӣ ва на зиндагӣ буд». Ҷӣ илоҷ? Сафари бозгашти ҷавонмард ба ҷое, ки «он ҷо рафтан ҳасту омадан нест», гуселкунандаро ба ин натиҷа овардааст:

Эй баччаҳаке, яктата шуштан додӣ,  
Бечора будӣ, худта ба куштан додӣ,  
Он ҷо, ки тира баранд ободӣ нест,  
На зиндагӣ андар ўву на шодӣ нест.

Ана исботи барҷастаи ба «Сафари бебозгашт» гусел карда шудани сарбози давраи амирӣ, агар ба сухани ҳуди гуселкунандагон гӯем, ҳамин тавр аст.

Дар ҳақиқат ҳам аксарияти онҳо дар шароити саҳтва вазнин зиндагонӣ карда, бо ёди ёру диёри худ мурда ва нобуд шуда мерафтанд.

Пас дар ингуна шароити мудхиш чудошавӣ аз ватан ва ёру дӯстон, сарбоз худро ҷӣ гуна ҳис мекард? Ин нолаи зерини ўро шунидан кифоя аст:

Ин дашти дароз боди сабо мебаранум,  
То гиря кунум, ҷавру ҷафо мебаранум,  
То гиря кунум, фироки раҳдурӣ худум,  
Фарзанди кучояму кучо мебаранум.

Дахшати зиндагӣ сарбозшавандаро караҳт кардаст. Дар ин порча вай қуввати ба замона, ба синфи ҳоким мӯқобилият карданро надорад. Ӯ дар мубориза бо беадолатии замон пассив ва «оҷиз» мебошад. Ҳаракати зинда қариб дар вай дида намешавад. Баръакси гуселкунандагон, гуселшаванда ба андозае дар зери кӯхи ғам мондааст ва ноумед шудааст, зиддиятҳои синфириро намефаҳмад, гунаҳкори он ҳаёти нобаробар ва ҳақиқати талҳро ёфта, идрок карда наметавонад.

Махсусан дар ҷанги империалистии солҳои 1914-1918 мардикоргирӣ дар Осиёи Миёна авҷ гирифта буд, ки «ин барои ба амал омадани шӯриши соли 1916 як баҳонае гардид».<sup>1</sup> Мардикоргирии мачбурии Николай подшоҳ ва дар арафаи револютсияи Бухоро сарбозигирии амири Бухоро ҳам мардуми шаҳр ва ҳам мардуми қишлоқу кӯхистонро ба танг оварда буд; аз он ҷумла вакте ки дар соли 1920 аз тарафи большевикон ва Армияи Сурх шаҳри Бухоро ишғол карда шуда, амир аз таҳт ғурехт, дар шарқии Бухоро аз тарафи гумоштагони амир ба номи «ғазои худоӣ» шиоре паҳн карда шуд. Гумоштагони амир «ин ғазои худоист, ҳар кас наравад, коғир мешавад» гӯён ҳамаи ҷавонони боқувватро ба «ёрии амир» сафарбарӣ карданӣ мешуданд. Онҳо бо ин шиори контролреволюционии худ бар зидди большевикон баромада, ҳалқи зулмидаро ҳам бо ин мақсади зидди большевикӣ як бори дигар гумроҳ карда аз ақиби худ бурданӣ мешуданд ва ўро ба мӯқобили озодкунандааш-Армияи Сурх иғвогарона, фитнагарона бархезондани мешуданд.

Аз рӯи шариат лозим буд, ки ба «ғазои худоӣ» аввал худи уламо ва ҳукамо иштирок кунанд. Вале дар ҳама

1. Ба «Таърихи муҳтасари ҳалқи тоҷик», саҳ. 380-382 муроҷиат кунед.

что акси ин хол дида мешуд. Зүр ба камбагалон омад. Дар қатори чойҳои дигар (монанди Бухоро, Самарқанд, Хуҷанд) дар кӯҳистони тоҷик одамхарӣ ва одамфурӯши сар шуд. Амалдорон ва боён фарзандони худро аз «газои худоӣ» ва мардикорӣ ба воситаи пул ҳалос карда, одамони нодор-ҷавонони камбагал ва батракро ба ин кор маҷбуран ва ё ҳарида мефиристоданд.

Бойҳо ва амалдорон хизматгорони худро ба та-вонгарони дигар мефурӯхтанд. Онҳо ба ҷои фарзандони худ ин «фарзандони зарҳарид»-ро ба «газои худоӣ» равона мекарданд. Ҳаридани одам аз байни мардуми камбагал бо зӯри гузаронида мешуд. Дар ин сурат агар касе ҳоҷад, ки фарзанд ё ҳешованди худро аз ин «балои ногаҳонӣ» ҳалос намояд, маблаги зиёде лозим буд, ки ба амалдорон пора дода, кори худро ба анҷом расонад. Маҷбурӣ одам гирифта, ба ҷои дигар бурда фурӯхтан гуселашавандаро ба нолаю зории токатшикан меовард ва аз ёру бародарон ҳаридорӣ кардани ҷонашро талаб мекард:

Гар маҳбуби манӣ ва ё ки бо ман ёрӣ,  
Гар пул дорӣ - ё, ҷонма ҳаридорӣ кунӣ.  
Мара мебаранд шаҳри дигар мефрӯшан,  
Гар пул дорӣ - ё, ҷонма ҳаридорӣ кунӣ.<sup>1</sup>

«Газои худоӣ» дар кӯҳистон ғазабу нафрати оммаи камбагалро ба муқобили амир, соҳти амирӣ ва бойҳову амалдорони вай ниҳоят зиёд карда буд. Зеро ки дар баробари «газо» маҷбуран рафтани фарзандони онҳо ҳоҷагии онҳо ҳам горат карда мешуд. Ба ин муносибат ҳалқ шуриш мекард ва вазъияти ҳаёти кӯҳистон вазнинтар мешуд. Сарбоз дар вақти хизмат он дарду

1. А. Болдирев. «Намунаи фолклори тоҷик», саҳ. 120-121.

аламеро, ки дар натицаи аз хонадон чудо шудан ба вучуд омада буд, боз ҳам пурратар баён менамояд. Ба кӣ дод гӯяд, аз кӣ домангир шавад? Норозигӣ бар зидди амалдорон ва амир ин оташи алами ўро хомӯш кунонида наметавонист. Бинобар ин ба муқобили техникаи замон, ба муқобили аслиҳаи ҷангӣ ва истеҳсолкунандай ў норозиёна фикр баён мекунад. Ҳанҷару камон ва устоҳои аслиҳасоз барбодиҳандай ҳаёти ў, бехонумон ва оворакунандай сарбоз шуморида шудаанд:

Сари кӯҳи баланду дав-давонум,  
Камон дар китфу ҳонҷар дар миёнум.  
Илоҳо, бишкана дasti камонсоз,  
Аз ин дasti камон бехонумонум.<sup>1</sup>

Вай бо ин на танҳо асбоби ҳарбӣ ва созандай ўро бад мебинад, балки дар баробари ин ба ҷанг занозаниҳое, ки дар он асбоби ҳарбӣ кор фармуда мешавад, бадбинӣ баён кардааст. Вале сарбоз азбаски моҳияти ҷанг, тарзи маҷбурии аскаргирӣ ва воқеаҳои сиёсии дар натицаи ин ба вучуд меомадагиро бо ҳиссу шуури то ба охир революционӣ фаҳмида, идрок ва таҳлил карда, наметавонист, фикри зиддизамонии ў бо норозигӣ баён карда ба муқобили аслиҳаи ҷанггааш маҳдуд мемонд. Аз ин чост, ки мисраи «аз ин дasti камон бехонумонум» бар зидди ҳақиқати талҳ норозигии пассиви сарбозро ифода менамояд.

Бешубҳа, ин баёnot ва шикояти вай натицаи даҳшатҳои майдони мухориба аст. Сарбози ҷавон – «шербачаи» кӯҳистонӣ қобилияти қалони ҷанговарӣ, мардонагии сазовор ва устуворӣ дошт.

1. А. Болдырев. «Намунаи фолклори тоҷик», саҳ. 124.

Дар чанг гурехтан барои ўнанг буд. Аммо бо кӣ ва ба нафъи кӣ чангад? Ба нафъи ҳукумати подшоҳии рус? Барои таҳти шоҳӣ ва ё ба фоидаи бойҳо, амалдорони маҳаллӣ, барои аз нав мустаҷкам намудани системаи амирии Бухоро, ба муқобили Армияи Сурҳ, партизанҳои сурҳ?! Ҳамаи инро вай мулоҳиза мекард ва барои худ заарнок мешуморид.

Аммо вай роҳи ҳалосиро дар ин майдон намеёбад. Охир «шамшери қазо» ба гарданӣ ўмеояд. Дар ингуна вазъият ба вучуд омадани ҳамин гуна муҳокима ва арзи ҳол табии шуда мемонад:

Дар дашт будум, ғулогули занг умад,  
Шербача будум, гурехтанум нанг омад,  
Шамшери қазо ба гарданум танг умад,  
Хуни чигарум ба ҳар сари санг умад.<sup>1</sup>

Аммо чӣ илоҷ, ки сарбозон роҳгумкардагони мачбургардида буданд. Онҳо далер, пурӯкуват, «дар об шиновар» ва «дар чанг баҳодур» буданд, аммо «дар марг асир» афтодаанд. Яъне онҳо бо ин ҳама баҳодурӣ роҳи аз марг, аз чангҳои хонавайронкунанда раҳой ёфтандро надониста, асири марг мешуданд. Ин «гумроҳии баҳодурон» натиҷаи нодонӣ, суст будан ва ё набудани шууру таҷрибаи революционии онҳо буд:

Ҳар чор бародарем дар бомаки пир,  
Ҳар чор камонкашем як дастаи тир.  
Дар об шиноварему дар кӯҳ наҳчир,  
Дар чанг баҳодурему дар марг асир.<sup>2</sup>

1. А. Болдырев. «Намунаи фолклори тоҷик», саҳ. 123.

2. М. Турсунзода. «Намунаи фолклори тоҷик», саҳ. 226.

Мукаррар ба хонанда савол меояд, ки чаро дар замонҳои гузашта хизмати сарбозӣ сарбозро дилгир, маъюс, ноумед, гирён ва нолон мекард? Чаро вай хизмати сарбозиро ба марг баробар медонист? Барои чӣ ин вазифаро ба худ шараф намешуморид? Дар ин масъала, пеш аз ҳама, манфиати ҳалқӣ ё ки синфириро ба назар гирифтани лозим аст. Файр аз он, ки сарбозон дар шароити аз ҳама пасти инсонӣ зиндагӣ карда, ба ҳар гуна даҳшатҳои тоқатнопазир дучор мешуданд, ба аскарӣ якумрӣ мерафтанд ва хизмати аскарӣ дар он вакт, дар замони феодалий на шараф, балки ҷазои олий шуморида мешуд. Сабабҳои дигари муҳим ва асосӣ ҳам мавҷуд буд. Армияи амирӣ ва подшоҳӣ армияи помешчикҳо, капиталистҳо, бойҳо ва рӯҳониён буд. Ин гурӯҳи эксплоататорон бошанд, душманони ватан, душманони ҳалқи меҳнаткашанд. Пас армияи онҳо армияи горатгарон, армияи душманони ҳалқ буд, онҳо барои асирии ҳалқи меҳнаткаш ҷангҳои бешарафона ва истилогарона мебурданд. Синфи ҳоким ба воситаи сипоҳиҳо ба ҳалқ зулм мекард ва молу мулки ўро тороч менамуд. Аз ин ҷост, ки ҳалқ сипоҳиро аз ҳама бадтар медиҳ. Бинобар ин ҳалқ дар он вакт нисбат ба сипоҳиёни амирӣ бадбинӣ ва ҳисси нафрат баён карда мегуфт:

Сипоҳиро ба саг ҳамном карданд,  
Саги бечораро бадном карданд.

Аз он ҷо ки сипоҳӣ ҳамчун қувваи мудҳиш ва зулм тасаввур карда мешуд, мардум бачаҳои худро бо номи сипоҳӣ метарсонданд. Пас сипоҳӣ (sarboz) будан кори шараф ва фахрии мардон ҳам шуда на-метавонист. Ҳеч кас хизмати сарбозиро вазифаи муқаддаси худ ва дар пеши ватан, давлат қарзи граж-

дании худ намешуморид. Пас чӣ тавр мешавад, ки сарбозшавандае, ки фахм ва шуур дорад, кӣ будаൻ ва кӣ шудани худро медонад, ба хизмати армияи амирий равад! Чаро он батракон, камбағалон ва умуман ҳалқи меҳнаткаше, ки пеш аз револютсия аз хизмати аскарӣ метарсид, дар арафаи Револютсияи Кабири Октябр, дар вақти ҷанги Ҷаҳонӣ, револютсияи Бухоро ва ҷанги муқобили босмачиҳо нотарсона, далерона, ба таври ихтиёрий ба аскарӣ ва партизани рафта, бо ёрии ҳалқи рус душманони дохилӣ ва ҳориҷии худро аз ватани ҳақиқии худ бароварда пеш карданд, ононро нобуд соҳтанд? Зоро акнун аскаршавандагон медонистанд, ки онҳо ба қувваи озодкунандай худ ва ҳақ, ба қувваи муҳофизаткунандай шарафи инсонӣ, ватан ва озодии ҳамсифони худ мубаддал гаштаанд, зоро онҳо дубора баркарор гаштани ҳокимати амирий ва тартиботи ўро намехостанд. Акнун солдат хизмати аскариро дар тарона ва сурудҳои худ ҳамчун кори шаъну шараф месарояд. Вай акнун мудофиаи ватан ва озодиро вазифаи давлатӣ ва граждании худ мешуморад ва бо ин фахр мекунад.

Хулоса, сурудҳои сарбозӣ на танҳо ифодаи шикоят, балки дар баробари ин норозигии қатъӣ ба муқобили бадкирдориҳои замони кӯҳна буданд. Аз ин ҷост, ки рафиқ Ленин сурудҳои сарбозиро барои донистани таърихи зиндагонӣ ва рӯҳияи ҳалқ ҳучҷати қимматбаҳо шуморидааст. Чӣ қадаре ки мо таърихи сарбозии замонҳои гузаштаро нағз донем, ҳамон қадар ҳам аҳамият ва роли бузурги сиёсии Армияи озодибахши Советиро чукуртар мефаҳмем.

## VI. ЖАНРХОИ АСОСИИ ФОЛКЛОРИ ТОЧИК ДОСТОНХО

Азбаски жанри достон нисбат ба жанрҳои дигари фолклори точик кам кор карда шудааст ва материалҳои мавҷуда ҳам ба баёноти муфассал имконият намедиҳанд, дар ин бораи фақат бо маълумоти мухтасар маҳдуд мешавем. Таърихи пайдоиши достон дар фолклори точик ниҳоят қадим аст. Гуфтган мумкин аст, ки достонҳои қадимтарини ҳалқӣ ҳанӯз дар вакти сурудҳои давраи ибтидой ба вучуд амада буданд.

Аз маълумотҳое, ки таърихшиноси қадими Юнон Геродот (485-425 то милод) дар бораи Хурросон ва Мовароуннаҳри қадим додааст, садои достонҳои ҳалқӣ меояд. Ҷуғрофиячии қадими Юнон Старабон дар асри I пеш аз мелод нишон медиҳад, ки мардуми эронзамин достонҳои динӣ ва қаҳрамонӣ доштанд ва меҳонданд. Ҳамчунин бо ривояти олими Миср Ҳорис Митиллени (дар асри III милод) Искандари Македонӣ дар вакти юрушааш дар Суза дар бораи қаҳрамонӣ – паҳлавонии Зарир суруд ва достонҳо шунидааст.<sup>1</sup>

Аз асарҳои қадими тоҷикӣ (чун «Авесто»), ривояти олимони қадими тоҷик ва инчунин аз «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ маълум мешавад, ки мардумон дар замонҳои хеле қадим дар бораи ҳаёт ва муборизаҳои Ҷамшед (Йима), Сиёвуш (Сияваршан), Рустам, Кова ва бисёр қаҳрамонҳои дигари мифӣ ва реалий суруд ва достонҳо гуфтаанд. Таърихшиноси асри X Наршахӣ дар асари худ нишон медиҳад, ки гӯё се ҳазор сол пеш аз замони вай ҳам суруду достонҳои ҳалқӣ будаанд.

---

1. Ш. Ҳусейнзода ва И. Маҳвашев, Адабиёти тоҷик, саҳ. 18-19.

ва намунаашон суруду достонҳои дар бораи Сиёвуш гуфташуда мебошанд.<sup>1</sup>

Дар он вақт ҳам достонҳои халқӣ диққати табақаи маълумотнок – донишмандонро бештар ҷалб мекарданд. Баъдҳо кор кардани адабии достонҳои қадими халқӣ бо ба вучуд овардани эпопеяҳои ҷаҳоншумули тоҷикӣ – «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ба анҷом расид.

Чунон ки шарқшиносони машҳур нишон медиҳанд, баъзе аз оҳангҳои эпикӣ, ки дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ дидо мешаванд, ба қадимтарин давра даҳлдор буда, ба нависандагони қадими Юнон, маҳсусан ба Ктазий маълум будааст. Дар он вақтҳо дар қатори якчанд эпосҳои халқӣ дар бораи малика Заррина ва подшоҳи Мидия Стрианга қисса ва достонҳо мавҷуд будааст. Аз гуфтаи Ҳорис маълум мешавад, ки дар он вақтҳо на танҳо достонҳои афсонавӣ мавҷуд буданд, балки манзараҳои чудогонаи қаҳрамониро ҳам бо номбар кардани баъзе одамони таърихӣ нишон медоданд.

Каме баъдтар қиссаи «Зарир ва Заррина» пайдо шудааст. Бо нишондоди Ҳорис Күштасп подшоҳи Мидия буда, то ба Каспий ҳукмронӣ мекард. Аз он ҷо тарафи шарқ, то худи Танаис (Сирдарӯ) ба ихтиёри Зариардо буд. Дар ҳамсоягии Танаис подшоҳи скифҳо Омарӣ ҳукмронӣ мекард, ки вай Одатида ном духтаре дошт. Одатида ва Зариардо якдигарро дидо дӯст доштаанд Гӯё як қиссаи манзум ба ҳамин муносибат гуфта шуда будааст.

Лар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ин сюжет бо тағиӣ-роти қалоне дидо мешавад. Таърихчиёни қадим нишон медиҳанд, ки пас аз афтиданӣ давлати Ассирия ва мидиягиҳо подшоҳи Порс Кайхисрав ба забт кардани

1. А. Кримский – «История Персии и её литературы и дервешской софии. т I, 1914, Москва.

Осиёи Миёна шурӯъ мекунад. Аз рӯи ин ҳодисаи таърихӣ варианти дуюми «Қиссаи Заррина» пайдо шудааст. Накли походи Кайхисрав ба Турун ва галабаи Томирисаро Геродот дар «Таърих» ном китоби худ баён мекунад.<sup>1</sup>

Ҳар ду варианти ин сюжети баён кардашуда ҳам гӯё қиссаҳои онвақта буда, дар мавридиҳои алоҳида гуфта шудаанд. Дар баробари ин онҳо асарҳои таърихӣ-бадӣ буданд. Амалиёти таърихӣ ва шахсҳои таърихӣ асоси сюжет ва скелети асарро ташкил кардаанд. Дар ҳарду ҳам Заррина ҳамчун қаҳрамони асосӣ иштирок мекунад. Ба Заррина иваз шудани Одатида (дар сюжети аввал) ва Томириса (дар сюжети дуюм) кори гӯяндагон ва паҳнкунандагони сюжетҳои мазкур мебошад. Ба ҳар ҳол ин ду асар байдҳо бо унвони «Зарир ва Заррина» интишор меёбад. Аҳамияти ин на танҳо дар он аст, ки мо қадимтарин асарҳои бадеии дар асоси амалиёт ва материалҳои таърихии дар Осиёи Миёна ва Хурросон пайдошударо дорем, ки шоҳиди таърихи дуру дарози назми ҳалқӣ мебошад, балки дар айни замон онҳо манбаъҳои бисёр хубе барои донистани тартиби зиндагонии мардумони қадим, амалиёти табақаи ҳукмрони ҷамъият, далерии баъзе занон дар он вакт тартиби мамлакатдорӣ... шуда метавонад.

Ингуна қиссаҳо на танҳо дар бораи амалиёти пешвоёни қабилаҳо ва саркардаҳои давлатҳои қадим гуфта шудаанд, балки қисса ва достонҳои ба зиндагӣ ва фаъолияти иҷтимоӣ-қаҳрамонии одамони аз байни ҳалқи oddī - меҳнаткаш баромадагӣ бахшидашуда ҳам кам нестанд. Аҳамияти ҳаётӣ, сиёсӣ ва тарбиявии

1. Ба китоби Ҳусейнзода - «Адабиёти тоҷик, саҳ. 21-22, ва ба «Древние авторы о Средней Азии», Ташкент, 1940, стр. 31-32 муроҷиат кунед.

онҳо нисбат ба асарҳои дар бораи калоншавандагон гуфташуда чанд дараҷа афзунтар мебошад. Чунин достонҳои қадими ҳалқӣ дар бораи Кова, Шерак ва дигарҳо оғарида шуданд. Ҷӯпони қаҳрамон Шерак бошад дар замони худ дар мубориза ба муқобили истилогарони форс намунаи беҳтарини кирдори ватандӯстиро нишон додааст.<sup>1</sup>

Ғайр аз ин, як қатор достонҳои қаҳрамонӣ – паҳлавонӣ дар бораи Гударз, Шопур ба вучуд оварда шуда буданд. Баъзе подшоҳон, баъдҳо қаҳрамонон ва паҳлавонони достонҳои ҳалқиро ҳамчун одамони беҳтарин маъкул ёфта, номи он қаҳрамонҳоро ба худ гирифтанд. Масалан, Шопури II ҳамин тавр шудааст. Гударзи асри IV ҳам аз рӯи ҳарактери худ ба Гударзи достонӣ монанд будааст. Ба ин восита достон ва афсонаҳои қадим ному кори подшоҳони қадимро нигоҳ доштанд, ки ин ҳама баъдҳо материали муҳими достони безаволи Фирдавсӣ – «Шоҳнома» шудааст.

Ҳамчунин дар бораи қаҳрамониҳои беамсоли Рустам, ки гӯё вай сардори вилояти Сиистон будааст, достон эҷод кардаанд.<sup>2</sup>

Баъдҳо дар асрҳои аввали милодӣ зиндашавии достонҳо ва номҳои қаҳрамонҳои кӯҳна сар шуд. Дар нимаи дуюми асри V достони «Зарир», «Рустам» ва дигарҳо аз нав кор карда шудаанд. Ҳатто достони дуюмбора кор кардашудаи «Рустами Достон» дар асрҳои VII–VIII ба олимони қадим, аз он ҷумла ба таърихӣ Мисей маълум будааст. Ҳамчунин достони «Барахран» (Баҳром) ҳам хеле машҳур шудааст.

1. Ба қитоби «Адабиёти тоҷик» (Хусейнзода ва Маҳвашев), саҳ. 23. муроҷиат кунед.

2. Бартолд «Доир ба таърихи эпоси форсӣ», боби II.

Баъд аз ин дар асрҳои VII–VIII дар тарафҳои Буҳоро – Пойканд, Рометан (Буҳори кӯҳна) дар байни ҳалқ дар бораи Исфандиёр, Сиёвуш, Кайхисрав достон-чаҳо гуфта мешудаанд. Ҳамаи ин достонҳо, афсонаҳо ва нақлҳои аз даҳони ҳалқ ва гӯяндагон чамъкарда, навишта гирифташуда асоси достонҳои «Офариннома»-и Абӯшукури Балхӣ, «Куштаспнома»-и Дақиқӣ ва «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ шуда монданд.

Вазни ин достонҳо, чунон ки Ҷяконов нишон мебидҳад,<sup>1</sup> вазни хоси достонҳои қаҳрамонӣ будааст. Ин вазн на аз назми араб гузаштааст (гарчи номи арабӣ дода «мутақориб» мегӯянд), балки аз вазнҳои қадими достонӣ мебошад, ки дар байни ҳалқҳои эронӣ машҳур буд. Аммо бо ин ҳама бо қадом вазн гуфта шудани он намунаҳои ҳалқии назмро, ки дар «Авесто» ва китобҳои дигари ҳалқӣ ҷой доштааст, нишон додан аз имконият берун аст.

Чанд аср гузаштан пас достони машҳури пур аз эзопеяҳои қаҳрамонӣ-паҳлавонӣ – «Гӯрӯғлий» дар адабиёти ҳалқ шӯҳрат пайдо кард. Вай пур аз орзую ҳавас, қаҳрамонӣ ва ҳиссиёти озодикоҳӣ, ободипарварӣ мебошад. Тадқиқотҳои охирин дар бораи «Гӯрӯғлий» нишон доданд, ки достони қаҳрамонӣ – «Гӯрӯғлий» яке аз жанрҳои эпикии бисёр қадим ва кӯҳнатарини фолклори тоҷик мебошад. Вай ҳам дар ҳаҷм ва ҳам дар баъзе эпизодҳои қаҳрамонӣ ва тарзи ифода монанди «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ аст. Ҳудуди паҳн шудани ин достон ниҳоят васеъ аст. Достон дар байни тоҷикони районҳои ҷанубӣ, шимолӣ ва марказии Тоҷикистон ва ҳатто дар байни тоҷикони Афғонистон ва ҷойҳои дигар паҳн шудааст ва сароида мешавад.

1. М. Ҷяконов – «Фирдавсӣ, зиндагӣ ва эҷодиёти вай». Ленинград – Москва, чопи Ак. Фанҳо, соли 1940.

«Гүрүгли» ҳамчун достони миллій дар байни халқ-хои Осиёи Миёна, Кавказ, Туркия ва шимолии Эрон низ шұхрат ёфтааст. Ин достон дар ҳар кадом халқ бо варианхой гуногун сароида мешавад. Дар худи достони точикии «Гүрүглий» ҳам вариантхой гуногун мавчуданд.

Ҳар вакт дигар шуда истодани асархой халқй якे аз хислатхой фолклор аст. «Гүрүглий» ҳам ба мурури замон тағиир ёфта, вариантхой гуногуно сохиб шудааст. Дар кори ба вучуд овардани вариантхой ин достон роли гүяндақо – гүрүгличихо калон аст. Масалан: варианте, ки Курбон Җалил мегуфт, аз дигархो гоҳо аз чиҳати мазмун, гоҳо аз чиҳати ифода ва сохти композитсионий фарқ карда меистад. Ба ин кор, бешубұла, тақрибаи бои зиндаги ва дониши гүянда роли калон мебозад.

Курбон Җалил аъзои Иттифоки нависандагони Советии Тоҷикистон буд. Вай аз 70 сол зиёдтар умр дид. Ў ҳанӯз дар овони күдакй ба достоншунавй сар кардааст. Бо вучуде, ки вай бесавод буд, 45 сол дар болои ин достон кор карда, аз ҳар кас тақроран шунида, тақрибаи худро зиёд карда, варианти нав ва машҳури «Гүрүглий»-ро ба вучуд овардааст. Дар хотир нигоҳ доштани қариб сад ҳазор мисраъ ва умуман эчодкорона сароидани он сюжети мураккаб – ин маҳз кори одамони баландхофиза, ин таланти бемислу монанди намояндагони фолклори точик мебошад. Талант, истеъдод ва қобилияти эчодии халқ ана ҳамин тавр бузург аст.

Тасвиrotи воқеа, нишон додани характер ва хусусияти образхо пайдархамоварии ҳодисаҳо ва барои тасвири он образхой баланди бадеиро аз забони оддии халқ ёftan қобилияти Курбон Җалили күхансолпро нишон медиҳад.

Ҳамин гуна маҳорати бузурги эчолӣ – гӯяндагиро мо дар Бобоюнус Ҳудойдодзода, Ҳикмат Ризо, Сокӣ, Бобоумари Қалъачӣ, Мирзоаҳмади Пингонӣ ва дигар шоирон – ҳофизони ҳалқӣ ҳам хеле равшан мебинем.

Дар вазн ва шакл ҳам ин достон мустақил аст. Вазнаш ба ҳеч кадом аз вазнҳои дигари назми ҳалқӣ мувофиқ намеояд. Қонуни ченаки мисръ ё ин ки каму зиёдии ҳичоҳо бо роҳи мухсус муайян мешавад. Вазн ва андозаи шеърии достон гуногун аст. Баъзе миранҷо ба вазни арӯз, баъзеашон ба вазни ҳичо дуруст меоянд. Аммо баъзе мисраҳо аз ҷиҳати вазн ба ҳеч кадоми онҳо мувофиқ намеоянд. Бинобар ин вазни умумии ўро шартӣ «вазни омехта» номидан ҳам мумкин мешавад. «Гӯрӯглӣ» аз ҷиҳати вазн ва ченаки шеърий ба оҳангӣ музика тобеъ кунонида шудааст.

Системаи қоғиябандии достон боз ҳам аҷоибтар аст. Дар ин бобат ҳам мустақилий ва омехтагӣ дорад. Гурӯҳ-гурӯҳ мисраҳо бо як хел қоғия мераванд ва бештарини он қалимаҳои қоғияшаванда такрор шуда ҳам меоянд, масалан:

Кулуни кор кард байталашон.  
Аз очаш бурда монд қирон,  
Ҳамид ба шаҳри Аҳмадхон.  
Зорӣ кард, гирифт шири инсон.  
Ширдаҳон кард кулуншон.  
Ба ҷӯл ҳамид пеши уштурбон,  
Додаш шири фаровон.  
Ширномаҳоро овард дод султон,  
Хуй дод пеши модараш баъд аз он...  
Саворӣ кардаш дар айлоқи калон,  
Гӯрӯглӣ ҳамид ба шаҳри Аҳмадхон...

«Гўрўглй» ҳамчун варианти тоҷикии достон не, балки ҳамчун достони оригиналии миллии ҳалқи тоҷик машҳур аст. Эпоси «Гўрўглй» дар мо ҳанӯз пурра навишта гирифта, ба таври илмӣ кор карда нашудааст. Кори то ҳол дар ин бора карда шудагӣ иборат аз ин аст:

Дар солҳои 1940-1941 бо ташаббуси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон шоир Бокӣ Раҳимзода аз забони Қурбон Ҷалил зиёда аз даҳ ҳазор мисраъ аз достони «Гўрўглй» навишта гирифт. Дар худи ҳамон сол як қисми он дар зери таҳрири шоир Миршакар аз чоп баромад. Айнан дар худи ҳамон вактҳо ҳодими илмии Базаи Тоҷикистонии Академияи фанҳои СССР Лутфулло Бузургзода аз забони шоири ҳалқ Бобо Юнус 2-3 достони «Гўрўглй», аз он ҷумла, достони «Зарринаи зарнигор» ва «Сүгдинча»-ро навишта гирифтааст. Аз асарҳои маҳсуси илмӣ-тадқиқӣ дар бораи ин эпос навишташуда мо танҳо мақолаи А. Мирзоевро нишон дода метавонем. Дигар дар ин соҳа кори ба назар намоёни илмӣ-тадқиқӣ карда нашудааст. Дар сурате, ки таҳлили пурраи эпоси «Гўрўглй» ва муайян кардани ҳусусиятҳои бадеии ўвобаста ба пурра навишта гирифтан ва кор карда шудани он мебошад, мо танҳо бо додани маълумоти ибтидой маҳдуд мондем.

Эпоси «Гўрўглй» аз ҷиҳати мундариҷа пур аз идеяҳои меҳнатдӯстӣ, инсонпарварӣ, қаҳрамонӣ, ватандӯстӣ, ободӣ ва озодихоҳӣ мебошад. Вобаста ба ин муборизаҳои шиддатноки қаҳрамонҳои асосии эпос ба муқобили тартиботи феодалий, муборизаи байни феодалҳо ва ҳонҳо, муборизаи Аваз ва авлоди ў бо Аҳмадхон, мубориза барои бино ва обод кардани шаҳри Чамбул ва дигарҳо хеле равшан тасвир меёбад.

Эпоси «Гўрўглй» азбаски бисёр ҷиҳатҳои зиндагӣ ва ҳусусиятҳои миллии ҳалқи моро дар бар мегираду инъикос менамояд, аҳамияти таърихӣ ва этнографӣ ҳам дорад.

## АФСОНАХО

Дар таҳти калимаи «афсона» ба маъни пурра мо ҳама гуна қисса ва ҳикояҳои ҳалқиро мефаҳмем. Афсона (шуг) ҳамчун эҷодиёти насрин ҳалқ аз қадимтарин давраҳо сар шудааст. Аз ҳамон вактҳо эътиборан афсонаҳо асосан ба ду гурӯҳ чудо шуда тараққӣ кардан гирифтанд. Як гурӯҳ бо мазмуни дунёвӣ – ҳалқӣ гуфта шудаанд, ки эҷодкорони ин гуна афсонаҳо бевосита худи ҳалқ – дехқонон, косибон, донишмандон буданд. Гурӯҳи дигар бо мазмуни динӣ гуфта шудааст, ки эҷодкорони ингуна афсонаҳо рӯҳониён буданд. Табақаҳои дигари ҳоким, ки аз ин қисми афсонаҳо манфиатдор буданд, дар идеология бо рӯҳониён ҳамроҳӣ мекарданд. Ин ду гурӯҳи афсонаҳо аз аввал то охир бо тенденсияи ба якдигар муқобил гузошташуда тараққӣ мекарданд. Ҳанӯз дар асрҳои пеш аз милод, чунон ки Геродот ва Бартолд қайд кардаанд, ҳам афсонаҳои динӣ, ҳам дунёвӣ – ҳалқӣ ба таври расмӣ паҳн шуда буданд. Афсона дар бораи Ҳурмузд ва Аҳриман, дар бораи подшоҳони афсонавии мамлакати тоҷикон, дар бораи оғариниши олам ва одам ва м. инҳо намунаи он афсонаҳои динӣ-мифологӣ мебошанд.

Бо таъсири зардуштизм, ҳатто афсонаҳои характери дунёвӣ-саргузаштӣ доштагӣ ҳам бо масъалаҳои динӣ оғушта шуда рафтанд. Баъд бештарини ингуна афсонаҳо дар «Авесто» ҷамъ карда шудаанд. Баъдтар афсонаҳо торафт зиёдтар шудан гирифтанд. Баъзе достонҳои қадима, монанди достон дар бораи Рустам, Зарир ва Заррина, шакл ва оҳанги аввалии ҳудро гум карда, ба афсонаю нақлҳои муқаррарӣ бадал шуда рафтанд. Баъзе афсонаҳо ба адабиёти китобӣ таъсир карда, дар натиҷа якчанд асарҳои динӣ пайдо шуданд, ки як қисм афсонаҳои диниро дар бар мегирифтанд.

Дар асрҳои V–VI нақлҳои таърихӣ ва нимтаърихӣ пайдо шудан гирифтанд. Дар асрҳои IX–X афсонаҳои қадими динӣ, дунёвӣ, таърихӣ аз ҷиҳати миқдор қариб баробар буданд. Гарчанде, ки то истилои арабҳо афсонаҳои ҳарактери таърихӣ–дунёвӣ доштагӣ қисми зиёдро ташкил мекарданд, аммо баъд аз омадани арабҳо афсонаҳои динӣ аз ҳисоби дини зардуштӣ, ислом, бутпарастӣ ва дигарҳо афзудан гирифтанд.

Дар асрҳои X–XI ва баъд аз он афсонаҳо маҳсус дар маҷмӯае ҷамъ карда нашуда бошанд ҳам, барои ҷамъ кардани онҳо шоирони чудогона кӯшиш доштанд. Дар ин бора хизмати Абӯшукури Балҳӣ («Офариннома»), Дақиқӣ («Куштаспнома»), Фирдавсӣ («Шоҳнома»), Низомии Ганҷавӣ («Баҳромнома»), Саъдӣ («Бӯстон») ва («Гулистон»), Убайди Зоконӣ («Рисолаи дилкушо»), Ҷомӣ («Баҳористон») ва асарҳои дигар бениҳоят бузург аст. Ҳамчунин як қатор асарҳои таърихӣ, тазкиравӣ, монанди «Равзатуссафо», «Тазкиратушшуаро», «Таърихи Табарӣ», «Тазкираи Озарӣ»... ҳам аз афсона ва ривоятҳо холӣ нестанд. Ба гайр аз ҳамаи инҳо чун «Ҷомеулхикоёт» маҷмӯаҳои маҳсуси афсона ва ҳикояҳо баъдтар пайдо шудан гирифтанд. Ҳамин афсона ва ҳикояҳои ҳалқӣ буданд, ки аз аввал то охир ҳамчун материали пурқиммат барои ба вучуд овардани асарҳои дунёвӣ ба шоирон ва нависандагони тоҷик, ўзбек, озарбойҷон ва гайра хизмат кардаанд.

Тараққиёти минбаъдаи оммавии афсона маҳсусан дар давраи ташкилшавӣ ва тараққиёти феодализм воқеъ гардидааст. Ҷӣ қадаре ки муносибатҳои ҷамъиятӣ, истеҳсолӣ, сиёсӣ-иқтисодӣ мураккаб шудан гирифтанд ва аҳволи ҳалқ вазнинтар шудан мегирифт, ҳамон қадар ҳам протсесси эҷодкунии афсона тез мешуд, мазмун, проблема ва таркиби афсонаҳо пурраю мураккаб шудан гирифтанд.

Дар натица типҳои гуногуни афсона, сюжет, композитсия ва образҳои ба дараҷаи баланди бадӣ коркардашуда пайдо шуданд. Афсонаҳо дар бораи ҳайвонот (масалҳо), афсонаҳои сатиравӣ-юмористӣ, афсонаҳои тилисмӣ, афсонаҳои иҷтимоӣ-таъриҳӣ ва монанди инҳо пайдо шудан гирифтанд. Дигаргунӣ иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ ба зиндагӣ – маишати ҳалқ ва рӯҳияи он таъсири калоне дошт ва ин ҳол ба таври анъанавӣ дар эҷодиёти даҳанакии ҳалқ зохир мегардид. Бинобар ин афсонаҳоро фақат дар заминай реалий, бо донистани тамоми шароитҳои конкретии онҳо омӯхтанд мумкин аст. Афсона факти иҷтимоӣ мебошад. Суруд ва газалҳоро сароянда баъзан ҳуд ба ҳуд ҳам ҳонда метавонад, аммо барои афсона албатта аудиторияи шунавандагон талаб карда мешавад. Вай бо меҳнати ҷамъиятий ва бо шунавандагон алоқаманд будани ҳуд функсияи муҳимми ҷамъиятиро иҷро мекунад. Афсона ба меҳнати дехқонҳо, косибон, камбағалон ёрӣ медод. Ӯро гӯё сабук ва ҳосилноктар мекард ва дар вақтҳои истироҳат воситаи дамгирӣ ва ҳудмашгулкунӣ буд. Аҳамият, ҳарактер, образ ва мундариҷаи афсонаҳоро ҳам ҳуди зиндагии ҳалқи меҳнаткаш, соҳти ҷамъиятий, муносибати истеҳсолӣ ва ҷамъиятий муайян мекунад. Ҳалқ афсонаҳои ҳудро ба фаъолияти гуногуни меҳнатии ҳуд, ба идея, ахлок, обру, ҳавас, кӯшишу мубориза, ба ҳарактер ва шаклу вазъияти зиндагии давра вобаста кардааст.

Дар масъалаи ба вучуд омадани вариантҳои гуногуни афсона, соҳт ва таѓиироти мундариҷавии вай роли гӯяндагони афсона хеле калон аст. Гӯяндагӣ санъат ва маҳорати маҳсусест, ки қобилияти бадеии гӯянда бо ин тарбият ёфтааст. Гӯяндагоне буданд ва ҳастанд, ки то 200-300 сюжетро медонанд ва мегӯянд. Ҳеч набошад 5-10 сюжетро медонистагиҳо ниҳоят зиёданд. Ҳар як

гүянда танҳо он афсона, сюжет ва хусусиятхоро қабул мекунад, аз худ менамояд ва ба таври эҷодӣ кор карда мебарояд, ки онҳо ба ҳавас, ҳоҳиш ва ҷаҳонбинӣ ва рӯҳияи умумии вай мувофиқ ояд. Аксар вакът гүянда дар афсонайи худ ҳамаи таҷрибаҳои зиндагонӣ, одоб ва ҳиссиёти шахсии худро қайд мекунад. Дурусттараш, вай дар протсесси ҳикоякунӣ худро яке аз қаҳрамонҳои актив мешуморад. Дар натиҷаи ин гүяндагони ширикор, юморист, ҳаҷвгӯй, моралист ва ташвиқотчиёни иҷтимоӣ пайдо шуданд. Файр аз ин, гүяндагон дар айни ҳол актёрҳо буданд, ки дар ҳангоми гуфтани афсона худ ҳамаи ҳаракатро бо диологи зинда ва драмавӣ кунонидани амалиёт вобаста мекарданд.

Гүяндагон – нақлчиёне ҳам буданд, қи сюжети афсона ва ҳикояи худро асосан аз китобҳо мегирифтанд. Онҳо ё бевосита асарҳоро меҳонданд ва ё дар ҷамъомади китобхонӣ иштирок карда аз худ мена-муданд. Баъд аз ин мувофики ҳоҳиш ва рӯҳияи худ дар ҳангоми нақл аз нав кор мекарданд. Ин аст, ки қисме аз афсонаго маҳз маҳсули кори гүяндагон – нақлчиёни сюжетҳои китобӣ мебошад.

**Як** қисми афсонаго афсонагои тилисмӣ-мӯъчи-зази ташкил мекунанд. Афсонагои тилисмӣ – «аҷоибу гароиб» - яке аз қисмҳои анъанавии фолклоранд. Ин-гуна афсонаго барои муайян карданни боқимондаҳои ақидаҳои кӯхна, урфу одат, тасаввурот ва маданияти ибтидой аз ҳама зиёдтар материал медиҳанд.

Қисме аз афсонагои тилисмӣ персонажҳое доранд, ки ҳаракат ва мӯъчизори онҳо бевосита аз тарафи худашон не, балки бо ёрии предметҳои тилисмӣ – мӯъчизавӣ ба амал меояд ва иҷро мешавад. Яъне дар ингуна афсонаго персонажҳо ҳамчун одамони реалий амал мекунанд. Онҳо дар назди қувваҳои зӯр ва даҳшатнок камкуvvват мебошанд. Бинобар ин ҳам дар фах-

миши асрори пинҳонӣ ва ҳалли масъалаи дар пеш гузошташуда очиз ва пассиванд. Вале онҳо ҳамеша ҳамин тарв пассив шуда мондан намегиранд. Онҳо бо ёрии бевоситай предметҳои тилисмӣ ба қувваи мағлуб-нашаванд молик шуда, ниҳоят актив мешаванд. Ин хусусиятро дар афсонаҳои типи «Шамъдони тилисмот» дидан мумкин аст. Дар он ҷо Алоуддин ва «амаки мағрибӣ»-и вай ҳамин гуна қаҳрамонҳо мебошанд. Ангуштарӣ ва шамъдон – предмети тилисмот ва қувваи фаъоли пинҳонии онҳо шудааст.

Гурӯҳи дигари тилисмот баръакси ин ҳол аст. Дар ин типи афсона персонаж ва қаҳрамонҳо дар доҳили тилисмотанд. Онҳо тилисмро ба худ тобеъ кунонидаанд, «илми ӯро аз худ кардаанд». Бинобар ин онҳо дар ҳамаи кор актив ва соҳибхтиёранд. Худи онҳо ба ҷонварони гуногун ва предметҳо, паррандаҳо ва ҳайвонот бадал шуда, мӯъчизаҳо нишон медиҳанд. Аммо дар баробари ин предметҳои тилисмӣ ҳамчун восита ва қувваи иловагӣ ба корашон ёрӣ мерасонанд, ки худи он мӯъчизаи предметҳо ҳам натиҷаи амалиёти тилисмии қаҳрамонҳост. Барои ин афсонаҳои типи «Зардпарӣ ва Сабзпарӣ»<sup>1</sup>, «Гулпарӣ ва Моҳпарӣ», «Мориавгор» ва монанди инҳо характерноканд.

Дар афсонаи «Мориавгор» ду гурӯҳ одамон ва ду оилаи ба яқдигар муқобил муҳокима карда мешавад: якум оилаи «Мориавгор», ки ин оилаи девҳост. Мориавгор дар сурати мор аст. Оилаи дуюм — оилаи пирамарди камбагал мебошад. Мориавгор дар сурати мор омада ба духтари ин камбагал ошиқ мешавад. Дар охури гов ҳамёнҳои тилло мегузорад ва рӯзи сеюм овоз

---

1. Ин афсона баъдҳо аз тарафи Аҳмади Ҷомӣ кор карда шудааст ва дар вай ҳам ном ва хусусиятҳои афсона нигоҳ дошта шудааст.

бароварда дар сурате ки духтар ўро дида дод мезанад ва мегурезад, мегүяд: «Ха, се ҳамён тилло нағзу худам ганда-мй!» Охир духтарро ба ў никоҳ мекунанд. Духтар бо гапи дугонаҳояш никоби морро шабона месӯзад. Мори берун аз никоб – писари хушсурате буд; шабона дар хоб аз ин ҳодиса хабар ёфта, бо ғазаб баромада меравад. Чанд вакт мегузарад. Фарзанде таваллуд меёбад. Падаргүй мешавад. Охир зан бо фарзанд «Чўл гашта, мўл гашта» ба манзили Мориавгор мерасад. Бойгарии шавҳарашиб ниҳоят калон буд. Зан дар роҳ бисёр молҳо ва киштикорро дида мепурсад, ки: «Азони кист?». Одамон ҷавоб медиҳанд, ки: «Ин молҳои Мориавгор, ҳакқу мулкаш аз они Огоҷамоли Пуркор». Номи ин зан Огоҷамол буд. Модари Мориавгор аз ин келин хабар надошт. Мориавгор зану бачаашро бо як тилисм ду дона себ карда ба киса меандозаду ба хона медарояд. Модараш «баҳ-баҳ одамизод омад» гуфта фарёд мекунад. Баъд аз модарашро розӣ кардан Мориавгор онҳоро ба одам бадал мекунад. Модари шавҳар ва хешовандонаш аз паи нобуд кардани Огоҷамол меафтанд. Модаршавҳар ба ў намади сиёҳ медиҳад, ки шушта сафед карда биёраду намади сафедро сиёҳ. Бо тилисми Мориавгор ин кор ичро мешавад. Модари шавҳар аз ин кор пай бурда, «ин кори ту нест, кори шаҳбози ман аст» - гуфта мемонад.

Охир, модаршавҳар ҳоҳарзодай худро, ки «дев-духтари Ўғурчапешона» буд, ба Мориавгор никоҳ карда додани шуда, Огоҷамолро барои қайчӣ ба хонаи ҳоҳарашиб мефиристад. Огоҷамол бо гуфти шавҳарашиб ҳорзор, лойоб, беди қаҷ, қӯпуруки вайронай роҳи хонаи арӯси навро навозиш карда, ба хонаи вай медакарояд. Холашавҳар ўро ба сарбинӣ овора карда,

сӯзан зада, хуни ўро мемакад. Огочамол мӯи ўро ба сутун баста, қайчиро гирифта мегурезад. Чанд рӯз баъд тӯй мешавад. Шаби тӯй ба ангуштони Огочамол пахта печонда, ҳамир молида, равган мерезанд ва ба чои машъал дармегиронанд. Дар вакти келинбиёй Огочамол мегӯяд: «Эй Мориавгор, лелаки айёрам сӯхт». Мориавгор ҷавоб медиҳад: «Лелаки айёри ту чӣ сӯхт, дилаку ҷони ман сӯхт». Охир, ба даҳони келини нав авқоти (ордоби) ҷӯшон рехта, зану шавҳар баромада мегурезанд. Ҳудро аз ҳӯчуми девмодар ва хола ба воситай оина, шона, поку ва намак ҳалос мекунанд.

Чи тавре, ки маълум аст, дар ин ҷо на танҳо тилисмотро мебинем, балки як олам мочарои иҷтимоӣ, оилавӣ, муҳокимаи ҷавру зулми оила, майл ба тарафи камбагалон, муҳаббати озод ва монанди инҳоро мушиҳид мекунем. Предметҳои тилисмӣ бошанд, ҳамчун персонаж дар асар мавҷуданд ва ҳаракат менамоянд.

Гурӯҳи дигари афсонаҳо дар мавзӯи ишқу муҳаббат, бовафой, бовиҷдонӣ ва соғдили гуфта шудаанд. Ингуна афсонаҳо монанди афсонаи «Раҳмон ва Соҳиба» ва «Робиаи чилгизамӯ» на танҳо проблемаи ишқу муҳаббат, балки як қатор масъалаҳои оилавиро ҳам муҳокима мекунанд.

Табиист, ки ин темаҳо муқобили ахлоқи вайрон, кирдори ношоистаи табақаҳои болонишин, бевиҷдонӣ, сустиродагӣ, майшатпарастӣ («Бозургонбача») гузашта шудааст. Дар «Бозургонбача» протсесси вайроншавии ахлоқи табақаи боло, амалдорон (дар образи писари амир) нишон дода мешавад.

Афсонаҳои оид ба қудрат ва садоқати духтарон – занҳо («Сайёхи шаҳри зумзум»), муносибати оилавӣ, дӯстӣ («Бибисанамсултон», «Кали зирак») низ аз таҷ-

рибаҳои зиндагии ҳалқ баромадаанд, ки онҳо ҳам ба рӯхия ва ҷаҳонбинии худи эҷодкорон вобастаанд.

Муҳокимаи ҳалқ васеъ аст ва барои ин ҳама воситаҳои гуногуни тасвирот ва ифодаро кор карда баромадааст. Яке аз онгуна приёмҳо масалгӯй (баснягӯй) мебошад. Афсонаҳои типи «Бузак» ва «Ҷумчӯқақ» на танҳо бо ҳусусияти баснягӯй ва ҳарактери бачагона доштани ҳуд аҳамиятноканд, балки дар баробари ин барои тарғиб намудани ҳунармандӣ ва мудофиа намудани ҳуқуқи косибон буданашон ҳам қимати калон доранд.

Афсонаҳои сатиравӣ- юмористӣ ҳам бо приёмҳои маҳсуси ҳуд материали хеле аҷоиб мебошанд. Масъалаҳоро ҳартарафа ҳал намуда, манзароҳои аҷоиби ҳудсанҷӣ, ҳунарсанҷӣ, танқиди рӯҳониён ва масҳаракунии арбобони дин, зиндагонии ҳасисҳоро ҳанда-оварона намоиш медиҳанд. Афсонаҳои «Ду ҳасис», «Айёру Маккор», «Лаку Пак» ва монанди инҳо ба ин мазмун гуфта шудаанд.

Қаҳрамонӣ, паҳлавонӣ дар афсона мавзӯъ ва масъалаи муҳим мебошад. Мо дар аксарияти афсонаҳо амалиёти қаҳрамонӣ – баҳодуриро дида метавонем, дар баробари ин афсонаҳои маҳсуси қаҳрамонӣ ҳам мавҷуданд. Баъзе аз онҳо ҳарактери таърихӣ доранд. Бинобар ин, номҳо ҳам бо номҳои таърихӣ мувоғиқ моянд.

Афсона ва қиссаҳои дар давраи советӣ оғарида-шуда, миқдоран хеле кам бошанд ҳам, аз ҷиҳати мундариҷаи идеявӣ, тарзи амалиёт ва ҳусусиятҳои бадей тамоман нав ва аз ҳамаи афсонаҳои пеш гуфташуда баландтар меистанд. Онҳо инъикоскунандай ҳаёт ва муборизаи ҳалқи советӣ мебошанд.

## ЛАТИФАХО

Латифа жанри маҳсуси сатиравии фолклори тоҷик буда, аз воқеаҳои ҳурде иборат аст. Дар вай аз ҳодисаҳои зиндагӣ магзи асосӣ гирифта гуфта мешавад. Мазмуни умумии ин тарзи эҷодӣ ҳам ба маънои луғавии термини «латифа» вобаста аст. Латифа – некӯгӯй, чизи нек ва нозук гуфтан аст, ки аз қалимаи «лутф» (қалимаи арабӣ) гирифта шудааст. Ҳуди ин қалима ҳам дар лугат маънои «нармӣ» ва «нозуқӣ»-ро мефаҳмонад.

Дар эҷодиёти ҳалқ «латифа» - сухани нек ва нозук тамоман ҳарактери сатиравиро гирифтааст. Ба ин муносибат баъзе ҳодисаҳои ҷиддии сиёсӣ-иҷтимоӣ ҳам бо сатира ва юмор омехта шуда рафтанд.

Шарту зарурияти пайдоиши латифаҳо ҳамчун жанр ҳандаи сатиравии умумихалқӣ нисбат ба ҳақиқати замон, ба синф ва табақаҳои ҳукмрон, нисбат ба тартиботи вайрон, қирдорҳои ношоистаи одамони ҷудо-гона ё ин ки гурӯҳҳои алоҳидаи ҷамъият мебошад. Дар ҳақиқат ҳам ҳандаи сатиравӣ як хели мубориза, ё воситаи мубориза шуморида мешавад. Мардум на танҳо суруд, тарона, рубойӣ, газал, достон, афсона, зарбулмасалро аслиҳаи муборизаи мафкуравии ҳуд шуморидаанд, балки роли ҳандаи масхараомезро ҳам дар ҷамъият муайян карда, муносибат ва ҳиссиёти ҳудро ба ин восита нишон додаанд ва ифода намудаанд. Одатан, ҳанда ба ягон ҳодиса ва воқеа асос меёбад. Пас вай бояд ба ягон шакл дароварда шавад. Шакли ҳанда – сухани нек нозук ва нарм аст.

Латифа шакли аз ҳама муҳтасару қӯтоҳи насри ҳалқӣ аст. Дар латифа типҳо – персонажҳо мавҷуданд. Ҳарактер ва ҳусусияти онҳо ба таври ҳулоса дода мешавад. Ҳаракати персонажҳои мусбат ҳам нисбат ба

худи воқеа ва ҳачми асар кўтоҳ, vale ҳамеша ба мақсадрасанда мебошад.

Ба жанри қадима будани латифа шакку шубҳае нест. Ханӯз то сар шудани адабиёти классикӣ, мардум ин намуди эҷдиро истифода мебурданд. Муносибатҳои иҷтимоии худро нисбат ба зиндагӣ ва гурӯҳҳои гуноғуни ҳамъиятӣ ифода мекарданд. Баъдҳо, дар асри XIII-XIV-XV ба вучуд омадани асарҳое, ки таркибан монанди латифаанд, ба ҳамин маъно далолат мекунанд. Яъне шакли адабии «Гулистон»-и Саъдӣ (қисми насраш дар асри XIII, «Рисолаи дилкушо»-и Убайди Зоконӣ дар асри XIV, «Баҳористон»-и Ҷомӣ дар асри XV) натиҷаи таъсири латифаҳои ҳалқии қадимӣ мебошад. Пайдоиши ҳазлиёти насрини шоирони ҷудогона (Саъдӣ, Убайд, Камол, Ҳисрави Дехлавӣ, Мушфиқӣ) ҳам инро тасдиқ мекунад. Ҳикоячаҳои «Гулистон» ё «Рисолаи дилкушо» аз рӯи ҳарактер, соҳти худ ва тарзи баёнашон айнан латифа мебошанд. Масалан, аз Саъдӣ:

«Ҳикоят: Обидеро подшоҳе талаб кард. Обид андешид, ки доруе бихӯрам то заиф шавам.

Магар эътиқод дар ҳаққи ман зиёdat кунад. Овардаанд, ки дору қотил буд, бихӯрд ва бимурд.<sup>1</sup>

Ин латифаест, ки обиди иззатпарастро ба шакли риёзатдидагони бемаъни масхара карда нишон медиҳад. Дар «Гулистон» порчаҳои ҳурди маҳсуси «латифа» номида шудагӣ ҳам ҳастанд, ки онҳо мазмунан насиҳатӣ ва ҳаҷвиянд.

Масалан: 1. «Латифа: Каждумро гуфтанд:

— Чаро ба зимистон берун намеой?

Гуфт:

— Ба тобистонам чӣ ҳурмат аст, ки ба зимистон низ берун оям».<sup>2</sup>

1. Саъдӣ, «Гулистон», саҳ. 53.

2. Ҳамин китоб, саҳ. 126.

2. «Латифа: Ҳар кӣ бо бадон нишинад, некӣ на-  
бинад».¹

3. «Латифа: Андак - андак хеле шавад ва қатра-  
катра селе гардад. Яъне онон, ки дasti қудрат надо-  
ранд, санги хурда нигоҳ доранд, то ба вакти фурсат  
димор аз димоги золим бароранд».<sup>2</sup>

Аз Убайди Зоконӣ:

«Касе аз мавлоно Азӯиддин пурсиd, ки:

— Чун аст, ки дар замони хулафо мардум даъвои  
худой ва пайгамбарӣ бисёр мекарданد ва акнун наме-  
кунанд?

Гуфт:

— Мардуми ин рӯзгор чандон аз зулм ва гуруснагӣ  
афтодааст, ки на аз худояшон ба ёд меоред ва на аз  
пайгамбар».<sup>3</sup>

Дар ҳақиқат ҳам агар латифаҳои халқиро бо  
ҳикоя ва латифаҳои дар боло овардашуда муқоиса  
намоем, таъриҳан халқӣ будани ин шакли жанрӣ, ба  
адабиёти китобӣ таъсир баҳшидани вай ва дар оянда  
бо таъсири адабиёти китобӣ ё ба таври монандоварӣ  
тараққӣ кардани латифаҳои халқӣ ҳамчун жанр равшан  
мегардад. Масалан, аз латифаҳои халқӣ:

1. «Чанд рӯз мулло Насриддин қозӣ шуда буд. Рӯзе  
касе ба назди Афандӣ омада арз кард:

— Тақсир гови маро дар кӯча гови шумо зада кушт.  
Аз рӯи шариат шумо бояд ба ман товон дихед.

Афандӣ чунин ҷавоб дод:

— Гов – ҳайвон, як ҷондори беақл аст. Аз рӯи ша-  
риат ба кори беақлон кас ҷавобгар нест.

Даъвогар гуфт:

1. Саъдӣ. «Гулистон», сах. 146.

2. Ҳамон китоб, сах. 150.

3. «Намунаҳои адабиёти тоҷик», 1940, сах. 120.

— Не, не, ман ғалат кардам. Гови ман гови шуморо зада күшт.

Афандӣ ба ҳаяҷон омада гуфт:

— Ин тавр бошад, сохиби вай ҷавобгар аст».

1. «Амири Бухоро рӯзе аз Мушфиқӣ пурсид, ки:

— Ман зӯрам, ё подшоҳи Афғонистон?

Мушфиқӣ каме фикр карду баъд гуфт:

— Агар масъала дар бораи борбардорӣ бошад, аз ҳардӯяton ҳам ҳари ман зӯр аст. Чунки вай як ман борро мебардорад, аммо ҳардӯи шумо ним ман борро ҳам бардошта наметавонед; ва агар масъала дар душман мағлубқунӣ бошад, аз дуяton ҳам дехқони хоккан зӯр аст».

Соҳти композитсионӣ, тарзи баён ва муҳокима ҳам дар ҳикоячаҳои шоирони нишондодашуда ва ҳам дар латифаҳои ҳалқӣ умумӣ мебошад. Дар латифаҳо нисбат ба мазмун, рафти масъала ва ҳодиса персонажҳои гуногун интихоб карда мешуданд. Ҳамин ҳусусиятро ҳам мо дар ҳикояча ва латифаҳои Саъдӣ, Убайди Зоконӣ, Ҷомӣ ва ҳаҷвиёти Мушфиқӣ дида метавонем.

Дар тараққиёти минбаъдаи латифаҳо персонажҳои дигар пайдо шуданд. Мушфиқӣ ҳамчун қаҳрамони асосии латифаҳо интихоб карда шуд. Сабаби ин ҳам вобаста ба хислату ҳарактери ҳаҷвиёти Мушфиқӣ ва ба ҳарактери эҷодии ҳалқӣ мувоғиқ омадани вай аст. Нотарсӣ, меҳнатдӯстӣ, ҳалқпарварӣ, норозигӣ аз зулм ва аҳволи бади ҳуд, зиндадилӣ, ростгӯй ва ҳаҷвчигӣ – ҳамаи ин хислатҳои Мушфиқӣ ба эҷодкорони латифа – ба ҳалқ маъқул афтодааст. Номи Мушфиқӣ барои ифода намудани фикрҳои иҷтимоӣ-ҳаҷвии ҳалқ воситаи бисёр ҳубе шудааст.

Дар баробари ин дар латифаҳо қаҳрамони дигари доимӣ – Мулло Насриддин Афандӣ дохил гардид. Асрҳост, ки Мушфиқӣ ва Афандӣ дар латифаҳо қаҳра-

монҳои асосии мусбат мебошанд ва эҷодкорон ба ин во-  
сита фикру мақсади худро ифода менамоянд.

Ҳамин тариқа, тематикаи асосии латифаҳои то-  
револютсиягӣ иборат аз инҳо буд:

1. Бар зидди синфи ҳоким – зидди феодалий.
2. Бар зидди рӯҳониён – атеистӣ.
3. Бар зидди тартиботи чамъиятӣ.
4. Бар зидди ахлоқи вайрони табақаҳои гуногуни  
чамъият, дар бораи хушодобӣ – афоризм.
5. Ба манфиати ҳалқ – дехқонҳо, ҳунармандон ва  
бечорагон – гуманизм.
6. Дар бораи дониш ва ҷоҳилӣ, маърифатпарварӣ  
ва боз як қатор масъалаҳои зиндагӣ-чамъиятӣ темати-  
каи латифаҳоро ташкил медиҳанд.

## РУБОИЁТ

Рубой яке аз жанрҳои қадимтарин ва интишорёфтаи  
фолклори тоҷик мебошад. Рубой аз ибтидо то ҳол ба  
тарақиёти назм таъсири калони мусбат баҳшидааст.  
Рубой қалимаи арабӣ буда, маънояш шеъри ҷорисӣ  
мебошад.

Тарақиёти рубой дар тасвироти пурра ва гуногуни  
зиндагонӣ просесси аҷоиберо нишон медиҳад. Рубой  
дар айни замон ҳам бо соҳти бадеии худ, ҳам бо мо-  
хияти идеявӣ ва психологии худ приёми маҳсус барои  
ифода намудани идея ва ҳолати рӯҳии оммаи ҳалқ  
шудааст. Вай мероси қадимтарин ва овози баланди  
фолклори ҳозира ҳам мебошад. Дигаргунии доимӣ  
дар фолклор, чи тавре ки дар бобҳои аввал гуфта  
будем, яке аз хислатҳои характернок аст. Аз ин ҷиҳат  
дар рубой ҳам, монанди жанрҳои дигари фолклор  
дигаргунии доимӣ дида мешавад, ки сабаби пайдоиши

садҳо рубои ба якдигар монанд шудааст. Қатъй назар аз он, ки дар ин гуна рубоиҳо монандии умумӣ бисёр аст ва ифодаҳои такрор хусусияти маҳсуси онҳо шуда мондааст, дар мазмун ҳар қадоми онҳо ба худ мустакил аст ва дар бораи масъалаҳои гуногуни зиндагӣ сухан меронад.

Пас рубой ҳамчун жанр чист?

Рубой – шакли кӯтоҳ, ҷорнисрай ва тамоман ба қонунияти поэтикӣ (вазн, оҳанг, қофия) ва мантиқи сухан мувоғик кунонида шудааст, ки дар байни мардуми шаҳру қишлоқ ба таври оммавӣ паҳн шуда монанди суруд, афсона ҳолати расмиро гирифтааст. Тарзи қофиябандии вай аз ибтидо ду хел шудааст. Як қисми рубоиҳо дар мисраи 1-2-4 қофия доранд ва ҳамоҳангии мисраҳоро ба ин восита таъмин менамоянд. Аммо мисраи 3-м аз қофия озод аст, танҳо ба ҳамин маъно ўро мисраи озод ҳам мегӯянд.

Масалан, агар мисраъҳои қофиядорро бо аломати шартии «а» ва мисраи озодро бо «б» ишора кунем, ҳамин гуна схемаро нишон додан мумкин аст:

Эй лоларӯҳо, доги ту ҳасрат моро		а
Афтода ба рӯи ту муҳаббат моро		а
Пайкони ту бар синаву доги ту ба дил		б
Ормони ту то рӯзи қиёмат моро		а

Дар ин рӯбой қалимаҳои «ҳасрат», «муҳаббат», «қиёмат» қофия ва қалимаи «моро» ки такрор шуда омадаст, радиф мебошад. Аксарияти рӯбоиёти ҳалқӣ ҳамин тавр соҳта шудаанд. Ниҳоят қисми қами рӯбоиҳо бо қофияе, ки дар ҳамаи мисраҳо омада бошад соҳта мешаванд.

Ай хона баромадум зира-зира		а
Бо куртаи карбосию рангум хира		а

Хар вакт хумори рўи ёрум гира  
Як оҳ кашум, мадрасаҳо даргира

| а  
— а

Албатта, схемаи аввала нисбат ба дуюмаш сабуктар аст, вай дар протсесси эҷодӣ ҳам сабуқӣ меоварад. Баъзан дар байни рӯбоиҳо нисбат ба ин ду шакл тарзи вайрони қофиябандӣ ҳам дида мешавад. Вале ин шакли вайрон ба мазмун таъсир набахшида аст. Бо вучуди дар як рубой ҳар хел будани системаи қофияҳо алоқамандии мисральҳо аз ҷиҳати мазмун дар асл як хел мондан мегирад. Ин намуд аз он иборат аст, ки дар як рубой ҳар як байт бо қофияи маҳсус меояд. Агар радиф дошта бошад, гоҳо радиф дар чор мисраль як хел мешавад, гоҳо ба қофия мувофиқат мекунад. Масалан, ба рӯбои зерин нигоҳ қунед:

Ту себи ману соя ба боғи дигарӣ,  
Ту шамъи ману нури чироғи дигарӣ.  
Фамгин манаму ту гамгусори дигарӣ,  
Бадном манаму ту дар канори дигарӣ.

Рубоиёти ҳалқӣ аз ҷиҳати вазн ҳам ба худ хосанд. Аксарияти онҳо бо вазнҳои маҳсуси ҳалқӣ гуфта шудаанд. Зоро худи рубой ҳам шакли маҳсуси эҷодиёти даҳанакии ҳалқ мебошад. Ин шакл аввал дар адабиёти ҳалқ ба вучуд омадааст. Ҳанӯз дар асри X, ки адабиёти классикии тоҷик ба вучуд омада назми тоҷик хеле тараққӣ карда буд, шоирон дар қатори достон, қасида, қитъа ва газал рубой ҳам менавиштанд. Барои ҳамин ҳам жанри рубой тараққӣ мекард, ки гӯяндагон барои баён намудани фикри том ва ҳиссияти баланд, эмотсияни чуқури худ бо ин шакли кӯтоҳ имконият пайдо карда буданд. Фикрро дар ин шакли кӯтоҳ ба як марказ ҷамъкардан расмияти умумӣ шуда монд. Ин ҳусусиятҳо

ба шоирон хуш омада, дар эчодиёти худ рубоиро ҳам интихоб кардан.

Дар баробари ин рубой ба ахли тасаввуф ҳам маъкул омада буд. Барои ин, ки дар рубоии ҳалқ як қатор ифодаҳо ва терминҳе ки айнан ба мақсади сӯфиҳо мувофиқ меомаданд, тайёр буданд. Онҳо монанди «гул», «булбул», «ёр», «шамъу парвона»... буда, рамзҳои аз таҷрибаҳои зиндагии худи ҳалқ ба вучуд омадагӣ ҳисоб меёфтанд. Дар таҳти ин ифодаҳо гайр аз маъни аслий маъни дуюме ҳам истода буд. Вале дар ҳалқ ин рамзҳо ва маъни маҷозӣ ҳаргиз ба дунёи мавҳумот (берун аз ҷамъият ва табиат) намерафт. Барои ахли тасаввуф рубой аз ин сабаб ҳам хеле мувофиқ омад, ки пур аз рӯҳи ҳалқ буд, ифода ва терминҳои бадей тайёр буданд. Пас, ахли тасаввуф бо ин шакл шеърҳо гуфта, он ифодаву терминҳои тайёро ҳамчун аломати шартӣ ба мақсади худ мувофиқ гардонда, кори худро пеш мебурданд. Онҳо метавонистанд фикрҳои зиддизамонӣ (дар вақти роли оппозитситонӣ доштанашон) ва философии суфизмро зудтар паҳн намоянд. Зоро ин шакл (рубой), ки аз ҳалқ баромада аст, зуд дастраси омма шуда метавонист.

Ҳамин тариқа, рубой дар ибтидо шакли дӯстдоштаи назми суғизм шуда, он ифода ва терминҳо маъни сеюм ва ҷоруми пӯшидaro ҳам дар бар гирифтанд.

Оҳиста-оҳиста рубой (ҳам бо роҳи тасаввуф ва ҳам назми гайритасаввуф) жанри расмии адабии китобӣ – адабиёти классикий шуда монд. Дар асри XI-XIX дар адабиёти китобӣ рубой ба дарачаи баланд кор карда шуда, устодони машҳур монанди Умар Хайём ва Мӯҳаҷӯӣ ба вучуд омаданд. Таракиёти минбаъдаи рубоиёти ҳалқӣ дар алокамандӣ бо рубоиёти китобӣ воеъ гардида аст ва ҳам чунин акси ин ҳол.

Рубоиҳои халқӣ торафт меафзуданд, ба таъсироти калоне дучор мегардиданд ва вариантаҳои нав пайдо мешуданд. Бо ҳамаи ин дигаргуниҳо рубой жанри бойтарини фолклори тоҷик шуда монд, ки дар байни халқ бо номи «чорбайтаҳо» ҳам машҳур аст ( байт дар фаҳмиши мардум ба маънои танг-мисраъ, ба маънои васеъ умуман шеър мебошад).

Макони пайдоиши рубой – чорбайтаҳо (дубайтиҳо) қишлоқ мебошад. Дар натиҷаи торафт наздиқ шудани муносибати шаҳру қишлоқ тараккиёти истеҳсолот ва мураккабшавии муносибатҳои сиёсӣ-иқтисодии одамон қисми зиёди «чорбайтаҳои» қишлоқ дар байни мардуми шаҳр пахн шуд ва баъд чорбайтаҳои шаҳр ҳамроҳ шуда рафт. Ҳар қадоми гурӯҳҳои иҷтимоии шаҳру қишлоқ рубоиро мувофиқи мақсади сиёсӣ-иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва завқи дабеии худ кор мефармуданд ва тағиیر медоданд. Дар ин сурат ҳам коркарди умумӣ асосан ба мардуми қишлоқ ҳос буд. Онҳо бештар рубоиро бо намудҳои дигари санъат – музика, рақс, ҳофизӣ як карда, репертуар тартиб медоданд. Дар ҳангоми амалиёти драмавӣ пайдоиши рубоиҳои нав табиӣ шуда мемонд.

Мундариҷаи рубоиёт инҳоят гуногун аст. Аз деталҳои зиндагонии шаҳсӣ қашида то масъалаҳои калони иҷтимоӣ-сиёсӣ ва фалсафавӣ дар рубоиёти халқӣ акс ёфтааст. Як қисми зиёди рубоиҳои то револютсиягӣ дар мавзӯи ишқу муҳаббат гуфта шудааст.

Муҳаббат, мунозира, вафо, хоксорӣ, шикоят аз бевафогӣ дар ин шакли кӯтоҳ хеле хуб ифода ёфтааст. Ин мазмунан ишқу муҳаббати камбағалона буд, ки ба таври бадей ифода мейфт.

Дар рӯи раҳут мисоли гард афтодум,  
Ай хурдани ғамҳота ба дард афтодум.

Ай хурдани ғамҳота намондай ҳангум,  
Чанд моҳ шудай ба ранги зард афтодум.<sup>1</sup>

Яке аз сабабҳои зиёд будани рубоиҳое, ки муҳаббати шахсӣ-индивидуалиро ба таври типикӣ нишон медиҳад, гарӣӣ ва аз ватан овора шудан мебошад. Ҳангоми ҷудогии ёрон аз ҳамдигар сабаби пайдоиши «газали доги ҷудоӣ», рубоиҳо ва яке аз сарчашмаҳои илҳоми гӯянда шудааст. Дар ҳақиқат ҳам марде, ки по ба биёбони гарӣӣ мениҳод, бо суханҳои:

Аз хона баромадам, рубоӣ гуфтам,  
Сесад газали доги ҷудоӣ гуфтам.  
Сесад газала гӯш кунӣ, ё накунӣ,  
Ин байта барои ёдгорӣ гуфтам.<sup>2</sup>

бо хонаводаи худ, бо ёри меҳрубонӣ худ видъе мекард. Дар ин ҳолат аламангезона сухан гуфтани гусел-кунанда, маҳсусан арӯсе, ки бо умеди калоне ва орзуҷ ҳаваси зиёде аз хонаи «ороми» падари худ ба хонаи шавҳар омадааст, табиист; вай он ҳама орзуҷ ҳавас ва умедашро ба «фардои қиёмат» ҳавола мекунад. Муайян аст, ки вай гарӣӣ ва сафари гарибиро – сафари бе-бозгашт мепиндошт:

Эй дӯст, бирафтӣ, бе маломат бошӣ,  
Аз мо, ки чудо шудӣ, саломат бошӣ.  
Мо ҷанга задем ба доманат рӯ ба умед,  
Ту додраси мо фардои қиёмат бошӣ.<sup>3</sup>

1. М. Турсунзода. "Намунаи фолклори тоҷик", саҳ. 120.

2. Дар ҳама ҷо.

3. А. Балдиров. "Намунаи фолклори тоҷик". саҳ. 19, 65, 78, 81.

Дар баробари ҳиссиёти индивидуалӣ дар рубой мазмуни иҷтимоӣ-объективӣ низ баён карда мешавад, ки қисми зиёди ингуна рубоиҳо ҳам дар ғарифӣ ба вучӯд омадаанд. Зоро ғариф ҳудро дар зиндагии ҳамон вактаи ҳуд танҳо намебинад. Вай ғарифиро натиҷаи тартиботи ҷамъияти қӯҳна ва ё ин ки натиҷаи тағйироти зиндагӣ дониста, ҳудро тасалӣ медод:

Дунё ба мисоли қӯзай зарринай,  
Ови даҳонум гоҳ талху гоҳ ширинаи.  
Ғамгин мабош дил, кори ҷаҳон инай,  
Ин зинда ҷудогӣ ба сари ҷандинай.<sup>1</sup>

Дар рубоиҳо ҳисси баланди ватандӯстӣ, меҳру муҳаббат ба хонаву ҷой, ба табиати ватан, ба ҷое, ки ўро ҳамчун модар ба воя расонадааст, тарбият кардааст, баён карда шудааст. Ватанро оромгоҳи рӯзгор, гаҳвораи роҳат ва кони майшат медонад ва нисбат ба ҳаёти ғарифӣ бадбинии сахте баён мекунад:

Наълат ба касе, ки ай ватан қанда шавад,  
Афтад ба ғарифио ба кас бандон шавад.  
Ҷархи фалаке гардаву оя ватануш,  
Гар мурдаи садсола бувад, зинда шавад.<sup>2</sup>

Як гурӯҳи рубоиҳо дар мавзӯи никоҳи маҷбурӣ гуфта шудаанд. Мазмуни материалҳои ин мавзӯъ рангоранг аст. Қисми рубоиёт аз тарафи мардон ва қисман аз тарафи занон – духтарон гуфта шудааст. Аммо аксарияти рубоиёти дар ин мавзӯъ гуфташуда, эҷоди занҳо – духтарҳост. Духтар ба гайри ҳоҳиш берозигиаш ба

1. А. Балдиров. "Намунаи фолклори тоҷик". саҳ. 19,65,78,81.

2. А. Балдиров. "Намунаи фолклори тоҷик". саҳ. 19,65,78,81.

шавҳар дода мешавад. Шавҳраш мустабид, дағал, бадахлок, рӯхонии пир ва гайра; бинобар ин дар оилаи вай ҷабру зулм ҳукмронӣ мекард. Ин шароит занро ба «кофир» номида таҳқир кардани шавҳари номуносиб маҷбур мекунад. Вай дилҳоҳи аслии худро навозиш карда, мегӯяд:

Имшаб ҳама шаб синҷаи дар мепоюм.  
Ай ҳавли замин бисӯҳт ҳар ду поюм.  
Курбони поҳот мешавам, ки бедорум.  
Сар ай бағали кофир читур бардорум

Ба ингуна никоҳи маҷбурий баъзан худи сардорони оила сабаб мешуданд. Саъии бехудаи падару модар дар оилаи нав норозигӣ пайдо мекард. Аз ин ҷост, ки духтар бадбаҳтии худро аз саъии хонаводай худ дониста ба падараши арз мекунад:

Болои ҳисор саркашолай шолӣ,  
Отам гули сурху ман гули бағдодӣ.  
Эй отаи чун, ҷояки noctom додӣ,  
Ҳар чанд сӯҳтум, ота, худут тан додӣ.

Ба шавҳари номуносиб саъӣ кардани сардори оила на танҳо худи духтарро, балки ёру дӯстони ўро ҳам ба норозигӣ маҷbur мекард. Махсусан дар оилаи ўгай ба амал омадани чунин ҳол алами арӯс ва наздикони ўро зиёд мекунад:

Сар то сари духтар заъфарунай имшаб,  
Духтар ба дасти золимунай имшаб.  
Эй ақаи ўгай, ҷонут сӯза,  
Ба золим додӣ, дилум месӯза.

Дар баязे рубоиҳо сабукфикрӣ ва ноустувории баязе занҳо дар интихоби шавҳар тасвир ёфтааст. Табъи зарпараст ва ахлоқи гӯё мешчаний вай ўро дудила, ноустувор ва нисбат ба ошиқи камбагал бевафо иншон медиҳад.

Офтоб баромадай, маҳтови ту ку?  
Э ёр, ту омадӣ, савғоти ту ку?  
Дар ҷеваки ту буҳои як сӯзан нест,  
Барҳезу бирав ҷои истодан нест.

Аз тарафи дигар, илова ба он, ки баязे духтарон ва занон булҳавасӣ мекарданд ва бенавоиҷо қашшоқӣ вичдони бечорагонро азоб медод, мардум аз никоҳи барвакти, аз ҷавон ба шавҳар додани духтарон ҳам, ки қонуни вайрон ва зидди ҷамъияти мебошад, шикоят ва норозигии ҷидди баён кардаанд.

Як қисми бузурги рубоиҳои ҳалқӣ бо мазмуни шикояти, зидди замонӣ, бар зидди зулм гуфта шудаанд. Эҷодкунандагонн ингуна рубоиҳо аҳамият ва қимати таърихии дехқону дехқониро фахмида ва ҳамон тавр ҳам нишон додаанд. Онҳо бо «неъмати рӯи замин аз ранчи дехқон мешавад» гуфтани худ пайрави фикри оид ба дехқонҳо гуфтаи Носири Ҳусрав шудаанд. Дар он ҳақиқати зиндагӣ ин тавр тасвир ёфтааст:

Тахту бахту салтанат ай маҳдуми бӯрдокӣ ай.  
Ҳиммати ҷарчинбурӯш як саллаву як тоқӣ ай,  
Неъмати рӯи замин ай ранчи дехқон мешава,  
Лек дехқон гушнаву золим чунин бӯрдокӣ ай.<sup>1</sup>

Ин фикр бо байти зерини классик ва гуманисти бузурги асри XI Носири Ҳисрав ҳаммазмун ва ҳамовоз аст:

1. М. Турсунзода, "Намунаи фолклори тоҷик", саҳ. 87.

«Неъмати мунъим чарост дарё, дарё,  
Мехнати муфлис чарост киштӣ, киштӣ»?!.

Ин маъний дар порчай дигари ў боз ҳам равшантарифода ёфтааст:

«Мир ҳама гандуми дехқон хӯрад,  
Барзгар аз курси ҷавин нагзарад.  
Шоҳи ситамгар ба тамошо равад,  
Хирмани дарвеш ба ягмо равад».

Бо вучуди ин ҳама зулм мардуми дехқон ва камбагал ноумед намешавад, вай нотарс, шучоъ аст. Мехнаткаш (дехқон) дар роҳи ҳақиқат на аз султон метарсад ва на аз ҷазои ў. Вай нотарсона мубориза мебарад. Муборизаи ҳалқ дар роҳи ба даст овардани ҳукуки худ ҷон фидо карданро ба ошиқи дар роҳи ишқи поки худ устувор буда монанд кардааст:

Диле дорам, ки аз султон натарсад,  
Зи банду қундаву зиндон натарсад.  
Дили ошиқ мисоли гурги гушна,  
Ки гурги гушна аз ҷӯпон натарсад.<sup>2</sup>

Нотарсӣ ва умеворӣ, ҳаёт ва зиндагичӯй бехтарин хислати ҳалқи меҳнаткаш аст. Ин ҳусусиятҳо барои ин ҳам қувватнок мешуд ва авҷ мегирифт, ки ҳалқи мазлум тағйироти замон ва зиндагиро то рафт зиёдтар идрок мекард. Вай ҳодиса, воқеа ва тартиботи ҳаётро муҳокима карда, бо боварии қатъӣ ба ин натиҷа меомад, ки асос ва пойдевори зулм ва золимон абадӣ

1. Н. Хисрав, «Мунозира бо худо».

2. Турсунзода, "Намунаи фолклори тоҷик", саҳ 87, 88.

нест. Тантанаи синфи ҳоким мубаққатист. «Чоҳкан – зери ҷоҳ аст». Ҳалқи мазлум бо ҳамин маъно мегуфт:

Ҳар он кас мақсадаш кину фасодай,  
Фалак ҳаргиз муроди ў надодай.  
Ба чонуш мераса охир балое,  
Касе бар камбагал гар зулм кардай<sup>1</sup>

Бинобар ин ҳам муборизаи аслиҳанок бурдан бар зидди золимон дар фикри ҳалқ ҳолати табииро мегирифт. Гунаҳкорони бегуноҳ аз пайи интиқом мерафтанд. Нафрати омма нисбат ба синфи ҳоким торафт зиёд мешуд:

Ай хуна баромадум бозӣ-бозӣ,  
Баста бурдан мара сагони қозӣ.  
Тирдон бошаву қӯша камоне созӣ,  
Бар синаи золимон тир андозӣ.

Пайдоиши рӯбоиҳои таъриҳӣ ҳам ба протсесси ҳудди ҳамон муборизаҳо вобастааст. Муборизаи актив, шўриши мусаллаҳи стихиявӣ ва гоҳо як андоза муташаккили ҳалқ дар рӯбоиҳо ҳам инъикос ёфтааст. Баъзан персонажҳо ва ҷойҳо конкрет, гоҳо ҳодиса ба таври умумӣ тасвир карда шудааст:

Фарёд, ки дар даштаки мой мечангӣ (й),  
Овози нафир кашидануш ай Ванҷай.  
Ниспи лашкаруш ба роҳи Ёвон мегашт,  
Ниспи дигаруш насиби оби Панҷай.

---

1. Турсунзода, "Намунаи фолкори тоҷик", саҳ 87,88.

Ин мазмунан ба яке аз шўришҳои деҳқонони Ховалинг, Балчувон, шўришҳои Мизроб ва Восеъ бахшида шудааст. Вале ба қадомаш тааллук дорад, маълум нест.

Аҳамияти бузурги донишро ҳалқ хеле хуб мефаҳмид. Бинобар ин доноро ҳамеша муқобили нодон мегузозшт ва дар ҳамай жанрҳои эҷодӣ инро муҳокима мекард. Ба ин восита соҳиби фаҳми комил, маърифатнок, илмнок шудан тавсия карда мешуд. Барои ин ки ин васият ва насиҳат асоснок ва пуркувват кунонида шавад, гӯянда ин фикрро аз номи Афлотун ва дигар донишмандон баён мекунад. Зоро ки Афлотун дар байни мардум ҳамчун файласуф, олим ва ахлоқомӯзи машҳури дунё шӯҳрат ёфта, эътироф карда шуда буд. Аз ин чост, ки аз номи вай гап задан маҳз барои қувват додан ва асоснок кунонидани фикрҳои дидактикий-ахлоқий мебошад:

Гуфт Афлотуни доно вақти мурдан як сухан:  
«Ҳайф доно мурдану сад ҳайф нодон зистан».  
Хуб шуд доно бимурду рӯи нодонро надид,  
Мурдани доно беҳ аз як дам ба нодон зистан.

Як қатор рубоиҳои дар мавзӯи майшӣ гуфташуда ҳам ҳастанд, ки бештар ҳарактери мазҳакавӣ-ҳаҷӯй доранд. Як намунааш рубоии зерини дар бораи таомҳо гуфташуда мебошад:

Неъматҳо ҷамъ гаштану оша бикардан подшо.  
Ширбериң қозикалону қурутов шуд додҳо.  
Ялама шуд ҷевачию ширкаду мирзобошӣ.  
Шуд фатири равғани дар байни онҳо тӯқсабо.

Тамоми хусусиятҳои бадей ва тематикаи жанри рубоиро танҳо дар сурати ба андозаи муайян омӯхта шудааст.

дани намунаҳои рубоиёти ҳамаи вилоятҳои Тоҷикистон эзоҳ додан ва баён кардан мумкин аст.

## СУРУДҲО ВА ТАРОНАҲО

### а) СУРУДҲОИ ТАЪРИХӢ

Як қисм аз сурудҳои таърихӣ қариб ба қатори достонҳои таърихӣ даромадаанд. Вале ҳамаи ингуна сурудҳо аз ҷиҳати шакл ва алокаи дохилӣ – мундариҷавӣ монанди достон намебошанд.

Сурудҳои таърихии ба достон монанд, аз достон бо ин фарқ мекунанд, ки онҳо дар баёни масъала конкреттар, ба ҳодисаҳои таърихӣ наздиктар ва қаҳрамонҳо шаҳсҳои таърихӣ-реалий мебошанд. Дар ин сурудҳои таърихӣ фактҳои таърихӣ бештар ҷойгир шудаанд.

Сурудҳои таърихӣ ҳанӯз дар замонҳои қадим пайдо шудаанд. Онҳо ҳамсафари достонҳои таърихӣ-қаҳрамонӣ мебошанд. Нишонаҳои манзуими сурудҳои таърихӣ то асри XIX бокӣ мондааст. Агар намунаи манзуими ба даст даромадани ингуна сурудҳоро дар фолклори рус асри XVI (аз вақти Қазонро соли 1552 гирифтани Иван Грозний) шуморанд, мо дар фолклори тоҷик фақат намунаҳои сурудҳои таърихии аз асри XIX ва ибтидои асри XX бокӣ мондагиро дорем. Азбаски дар фолклоршиносии тоҷик ҷустуҷӯҳои маҳсус доир ба ёфтани ва ҷамъ намудани сурудҳои таърихӣ ниҳоят кам шудааст, факти мавҷуда ҳам дар ин бора нокифоя мебошад. Факти ягона аз асри XIX суруди шӯриши Восеъ ва Нозим аст.

Шӯриши Восеъ – яке аз шӯришҳои машҳури дехқон мебошад, ки дар асри XIX, соли 1885 ба амал омадааст. Шӯриш дар кӯҳистони Тоҷикистон дар миқёси районҳои Балҷувон ва Ҳовалинг бо сардории Восеъ

ба муқобили системаи даҳшатноки амирони мангит ва ҳокимони маҳаллии вай ва умумай ба муқобили ҷабру зулми ҳокимон, арбобон ва рӯҳониён шуда буд. Ин шўриши бо ҳарактери революционӣ ташкил шудагӣ, ба манфиати деҳқонони камбагал, барои ба даст даровардани истиқлолияти ҳалқ буд. Чи тавре, ки дар «Таърихи муҳтасари ҳалқи тоҷик» гуфта мешавад, ин шўриш «чӣ бо ҳайати роҳбарӣ ва чӣ бо қувваи асосии худ ҳарактери революционӣ дошт».<sup>1</sup> Вай дар нишон додани таърихи зиндагӣ ва муборизаи революционии ҳалқи тоҷик ҳуҷҷати гаронбаҳо мебошад. Вай ҳуҷҷатест, ки рӯҳия ва ҳиссияти озодиҳоҳӣ, ватандустӣ ва гуманистии гузаштагонро ба авлоди имрӯза нишон медиҳад. Шуури революционӣ, ҳиссияти ватандустӣ ва ҳушёрии синфии одамони моро боз ҳам зиёдтар, баландтар ва тезтар менамуд.

Фидокори ҳалқ Восеъ гарчи бо лашкари худ мақсади озодиҳоҳии худро то ба охир иҷро карда натавониста, ба ҷангили ҳунини ҳокими Балҷувон ва ба ҳукми қотили амир гирифтор гардиҷ, вале ҷонбозиҳои вай дар роҳи мубориза, дар роҳи озодӣ ба ҳадар нарафт. Образи қаҳрамон – ватандусти ҳалқ дар байни мардум зинда ва абадӣ монд. Восеъ – символи қаҳрамонӣ барои шўришҳои баъдина шуда монд. Хотираи абадии ў дар адабиёти даҳанакӣ чунин зинда ва ҳаяҷоннок тасвир ёфтааст, ки вай ҳуни ҳар ҳонанд ва шунаванди суруди мазкурро ба ҷӯшу ҳурӯш меоварад ва нафрости ўро нисбат ба амир ва ҳокимони вай ва умумман нисбат ба душманони озодии ҳалқ зиёд мекунад. Гӯяндагони суруд, бешубҳа, иштироккунандагони шўриш ва наслҳои бевоситаи онҳо буданд.

1. Б. Faфуров. Таърихи муҳтасари ҳалқи тоҷик, саҳ. 376.

Тарзи ифодаи ин суруд ба таври типикий шева ва ифодаи поэтикии районҳои ҷанубӣ мебошад, маҳсусан шевави Ҳовалинг ва Балҷувонро дар ҳуд акс кунондааст. Ин на таҳо барои фолклоршиносҳо ва этнографҳо аҳамиятнок аст, балки барои шевашиной ҳам материали хеле қиматбаҳо шуда метавонад. Шакли бадеии суруди «Шӯриши Восеъ» дар поэтика «мусаллас» ном дорад, ки ин яке аз шаклҳои маҳсуси адабиёти даҳанакӣ шуморида мешавад. Ин шакл ҳамчун ҳодисаи анъянавӣ баъдҳо ба адабиёти китобӣ таъсир баҳшида, сабаби пайдо шудани намуди нави «мусаллас» гардидааст. «Мусалласи мураккаби» Абдураҳмон Мушфиқӣ дар асри XVI беҳтарин намунаи шакли мусаллас дар адабиёти классикии тоҷик мебошад.

Тарзи поэтикии «мусалласи» ҳалқӣ нисбат ба он дигар аст: дар баъзе суруд ва таронаҳо дар ҳар банд ҳар се мисраи «мусаллас» ҳамқофия шуда омада, баъд аз ҳар банд нақорати 4-мисрай такрор мешавад. Масалан, дар суруди «Шӯриши Восеъ» нақорати умумӣ ин аст:

Восеъ газост имрӯз,  
Чон мубталост мимрӯз.  
Фавғои рӯзи маҳшар  
Бар фуқарост имрӯз.

Дар баъзе намудҳо нақорат ихтисор ёфта, ба андози як мисрӣ такрор шудааст. Аммо шакли умумӣ вайрон нашуда мондан мегирад. Масалан, суруди «Гулҷон» ва як қисми суруди «Соли нав» ҳамингуна аст:

Гулҷон дар тори тутай,  
Куртаяи Гулҷон кабутай.  
Ҷӯраи Гулҷон сиёлутай,  
Эй вой даригат, Гулҷон.

Е ин ки аз суруди «Соли нав»:

А инча рафтам то Унчй,  
Сараманда фаранчй,  
Амаки сүфем булунчй.  
Соли нав муборак бошаде.

Дар сурудхои таърихӣ ҳалқ қаҳрамонҳои худро ҳаққонӣ ва реалистона тасвир мекунад. Аз ин ҷиҳат ҳам он чӣ, ки дар бораи Восеъ гуфта шудааст, сифати ҳақиқии қаҳрамон аст. Ҳалқ (сароянда) дар симои қаҳрамонҳои худ одамони мусбат, ватандӯстон ва роҳбарҳои часурро диддааст. Баръакс, баъзан муносибати манғии сарояндаро ҳам нисбат ба қаҳрамони мусбат диде метавонем. Ин, албатта, аз рӯи бад дидани ў нест, балки ба воситаи тавсиф нишон додан ва қайд кардани тарафҳои манғии вай аст. Ин ҳодисаи табий ва анъанавист. Зеро ки фолклор ва суруди таърихӣ ҳам ҳамеша ҳақиқати зиндагиро инъикос менамояд. Аз ҳамин ҷиҳат А. М. Горкий гуфта буд, ки фолклор аз қадимтарин вақтҳо сар карда ҳамсафари таърих шуда омадааст.

Нишон дода шудани муносибатҳои гуногуни одамон ҳам дар сурудҳо аз ҳамин ҳамсафарии фолклор бо таъриҳом омада мебарояд<sup>1</sup>.

Чустучӯҳои фолклоршиносӣ суруди дигари таърихиро муайян карданд. Ин суруд, ки дар райони Тавилдараи вилояти Фарм соли 1947 аз забони ҳофиз Неъмат Абдуллоев (таваллудаш 1884) навишта гирифта шудааст, дар бораи шўриши Нозим мебошад.

1. Ба журнали «Шарқи Сурҳ», 1950 № II, ба мақолаи муаллифи ин китобча «Шуриши Восеъ ва сурудҳои таърихӣ» муроҷиат кунед.

Аз рёй баёноти гүянда (хофиз) ва мундарицаи суруд Нозим аз Тутқавули Күлоб буда, дар атрофи худ як гурӯҳ аз дэхқонон – камбағалонро чамъ карда муқобили саркардагон-сипоҳони Тутқавул шўриш мекунад. Саркардагон фармон медиҳанд, ки Нозим дастгир карда шавад ва ба дор овехта шавад. Шўриш бо сардории Нозим ғалаба мекунад. Молу ҳол ва ҳазинаи саркардагон мусодира ва ба камбағалон тақсим карда мешавад. Шўришчиён ба муносибати ғалабай худ ид эълон мекунанд.

Охир ду нафар аз хешовандони фурӯхташудаи Нозим шабона Нозимро дар хобаш дастгир мекунанд ва ў ба дор овехта мешавад. Шодиқул ном кас чизҳои мусодира кардашудаи сипоҳонро аз байнин ҳалқ меғундорад ва ба тариқи ҷарима аз онҳое, ки бо Нозим шарик буданд, 30 ҳазор танга меғундорад. Ин ҳодиса гўё дар охири асли XIX, баъд аз шўриши Восеъ воқеъ гардида будааст. Ҳақиқати ин воқеа, Нозим ва амалиёти ўро равшан кардан тадқиқоти маҳсусеро талаб мекунад. Намунаи суруд ин аст:

1. Нозим буд марди хотам,  
Дар ҳавлинуш рех мотам.  
Ҳарам мондай беодам,  
Сад водареги Нозим.
2. Дар лаби дарё сангай,  
Тутқавул мулки тангай.  
Да болои Нозим ҷангай.  
Сад водареги Нозим.
3. Дар гардануш дохтан қил,  
Кашидануш дар сафил,  
Мардум шудай хунидил,  
Сад водареги нозим.

Суруди дигари таърихӣ, ки дар ибтиди аспи XX бахшида ба шӯриши Қаландаршоҳ гуфта шудааст, низ ҳучҷати муҳим аст.<sup>1</sup>

Баъзан сурудҳои таърихӣ ба муносабати мотами ягон каси таърихӣ ба таври марсия гуфта шаванд ҳам, тамоми ҳусусиятҳои таърихӣ дар сурудҳои марсиявии таърихӣ нигоҳ дошта шудаанд. Дар ингуна марсияҳо ба тасвири воқеаҳои таърихӣ, ҳиссиёти зиёди андӯҳ, ки нисбат ба қаҳрамон ифода ёфтааст, илова шудааст. Масалан, «Усмочонуме» ном суруд – марсияро гирем. Соли 1918-1920 дар Қаротегин бар зидди тартиботи амирий ва ҳокими он чо шӯрише барпо гардида буд. Сардори ин шӯриш Усмон ном касе буд, ки вай охир дар натиҷаи пароканда шудани шӯриш ба даст афтода, ба тарзи фочидавӣ кушта шудааст. Ин ҳодиса бо номи «Шӯриши Усмон» машҳур аст.

Ба муносабати марги фочиавии қаҳрамон аз тарафи оилаи вай ва гӯяндагон-ҳофизон суруд-марсия гуфта шудааст.

Баъзе сурудҳои мазмунан контрреволюционӣ ҳам ба вучӯд омада буданд. Ингуна сурудҳо маҳсусан дар ибтиди барпо шудани Ҳукумати Советӣ дар Осиёи Миёна, воқеаҳои револютсияи Бухоро ва гурехтани амир Олимхон пайдо шуда буданд. Бешубҳа онҳо аз тарафи душманҳои ҳалк, тарафдорони амир, амалдорон, бойҳо ва рӯҳониён гуфта шуда буданд. Монанди суруде, ки дар вай Иброҳимбек таъриф карда мешуд, Анварпошоҳ «ҷадиди қоқ» номида мешуд ва ба рафтани Олимхон «сад водарег» гуфта мешуд. Аммо дар натиҷаи мубориза бо тӯда ва фикрҳои контрреволюционӣ ингуна сурудҳо дар худи ҳамон вакъто зуд барҳам ҳӯрда

1. Ба журнали «Шарқи Сурҳ», 1950. № 11 «Шӯриши Восеъ ва сурудҳои таърихӣ» муроҷиат кунед.

рафтанд. Дар онгуна сурудҳо таърих вайрон карда мешуд ва онҳо ҳечгуна аҳамияти иҷтимоӣ-таъриҳӣ на-доранд.

## б) ТАРОНАҲО

Яке аз жанрҳои эҷодиёти ҳалқ тарона мебошад. Тарона аз ҷиҳати ҳаҷми худ аз газал фарқ намекунад. Андозаи гуногуни вай умуман ба андозаи газал мувоғиқ меояд. Аммо бо баъзе ҳусусиятҳояш аз газал фарқ карда меистад. Аз ҷиҳати поэтикӣ бошад, газал асосан як навъи қофиябанӣ дорад. Аммо тарона ба ин қонуни газал итоат намекунад. Дар қофиянӣ метавонад айнан монанди газал ё ба таври маснавӣ бошад ва ё мумкин аст дар шаклҳои дигар (мусаллас, мураббаъ, қитъа ва дигарҳо) бошад. Аз ҷиҳати мазмун дар газал масъала андаке умумитар гузошта мешавад, дар тарона бештар конкретӣ ҳам дорад, композитсияи маҳсусе дорад ва воқеаи зиндагӣ ба таври муҳсус суруда мешавад.

Тарона ҳам монанди жанрҳои дигари фолклор мазмунан гуногун мебошад. Як қисми таронаҳо таронаҳои динӣ буданд, ки дар маросиму мавридиҳои динӣ ҳонда мешуданд. Ба монанди таронаҳои «Асадӣ», «Раби ман» ва як қатор таронаҳои дигар, ки бештар қаландарҳо иҷро мекарданд, бешубҳа, барои тарғиби мақсади рӯҳониён, зиёд кардани эътибори дин ва обруи арбобони дин хизмат мекарданд. Он таронаҳо пур аз ҳиссииёти итоаткорӣ, таслимшавӣ, ба тақдир тан додан ва гарданфурорӣ ба қонунҳои шариат буд. Аммо қисми зиёди асосии таронаҳо – таронаҳои ҳалқӣ мебошанд. Таронаҳои ҳалқӣ дар ҳар ҳел маврид-даравгарӣ, хир-

манкӯбӣ, чуфтронӣ (заминронӣ), ҳашарҳои умумӣ, маросимҳои гуногун ва гоҳо дар ҳангоми истироҳат гуфта мешаванд. Махсусан протсесси меҳнат, ки ба вуҷудоварандаи ҳама чиз аст, ба пайдо шудани таронаҳо ҳам сабаби асосӣ мебошад. Зиндагонии пешазреволютсиягии дехқонҳо манзари гамонгезу қулфатноке буд. Дар онгуна шароити вазнин ва хафакунанда, ки нафаси озод кашидан мумкин набуд, ба дехқон лозим меомад, ки ҳеч набошад, ҳиссиёти инсонии ҳудро баён кунад, «дили пурдарду аламашро ҳолӣ намояд». Чунонки Энгелс гуфта буд, бо сурудани таронаҳо дехқон меҳост меҳнати вазнин, мондашавӣ ва андӯхи рӯзгорро аз хотир фаромӯш кунад; дар меҳнати ҳуд, дар зиндагӣ сабукӣ биёварад. Дар ин сурат вай маҷбур буд, ки ҳақиқати ҳаётро нишон диҳад, беимдод, бечора ва берӯзӣ мондани табакаи меҳнаткашро бо забони ҳуд гӯяд. Вакте, ки «Таронаи хирманкӯбӣ»-ро аз назар гузаронем, ин тавр вазъиятго мушоҳида мекунем:

Хирмане дорему худ як дон намегирим мое,  
майдае, майдае.  
Дар лаби оби равон лабташнае мемирим мое,  
майдае, майдае.  
Дар биёбон нола кардам, хирмани гул даргирифто,  
майдае, майдае.  
Ҳайфи рӯи бегуборам чангу хокистар гирифте,  
майдае, майдае,  
Дарди дандон дораму дандон ба дандои мондаямо,  
майдаё, майдаё.  
Рози дил дорам, забонам баста, ҳайрон мондаямо,  
майдаё, майдаё.

Дар ҳар банди суруд нақорати иловагӣ ба шакли ҳӯп-ҳӯп, ҳӯп – майдо-майдо кӯб тақрор карда мешавад.

Чунон ки дидем, таронаи мазкур дар протсесси кор гуфта шудааст. Вай гүё дар хирманкӯй ёриасони «галагов» ва ҳамдами «хӯпчӣ» (хирманкӯб) шудааст. Аммо тарона иборат аз баёни умумӣ нест. Дар вай як олам шикоят ва норозигӣ аз зиндагонии саҳти гузашта ва аҳволи иҷтимоии дехқон дида мешавад. Ифодаҳои такроршаванди «майдае, майдае» ҳам, аз як тараф, яке аз элементҳои шаклии таронаҳоро ташкил карда бошад, аз тарафи дигар, ба чуқур баён карда шудани ҳиссиёти эмотсионалии гӯянда ёрӣ додааст.

Таронаҳое, ки бо мисраи «хирманта задум шола» ва «Бои сиёҳи мазанг» сар мешаванд<sup>1</sup>, дар хизмати бойҳо зиндагии тоқатшиканонаи батракон ва аз он зиндагӣ норозигии саҳти онҳоро баён мекунад.

Ба ин шароити вазнини зиндагӣ на танҳо дехқонон, балки ҳунармандон – камбағалони шаҳр ҳам гирифтор буданд. Ҳунарманд ҳам, монанди дехқонони камбағал, менолид ва бо назм сӯзу гудоз, ҳасрат ва шикояти худро баён менамуд. «Таронаи боғандагӣ» манзараи ала-мангези зиндӣ ва меҳнати пурмашаққату камҳосили ҳунармандон.. майдай пешазреволютсиягиро нишон медиҳад:

Дилакам зардоб шуд аз чақ-чақи боғандагӣ,  
Чашмакам пуроб шуд аз риштаҳои кандагӣ.  
Аз саҳар то шом почак мезанам дар чаҳчаҳак,  
Қоматам пуртоб шуд аз кору бори зиндагӣ.  
Рӯз то шом дастгаҳам дар дамгаҳам чақ мезанад,  
Шом то шаб кампири бечора вак-вак мезанад.  
Субҳи содик устокор дарвоза тақ-тақ мезанад.  
Рангакам бетоб шуд дар зери бори зиндагӣ.  
Ҳафтai аввал дучарха нимчаресмон тофтам,

1. А. Болдирев. "Намунаи фолклори тоҷик", саҳ. 129-130.

Хафтаи дуюм ба зүр як чүра карбос бофтам.  
Аз фурӯши устокор як ноңи арзан ёфтам.  
Туф кунед, эй дүстон, бар рүи ин ёбандагй.  
Духтари бемор дар кунчак кашоказ мекунад,  
Кампир аз баҳри пиёва дег оташ мекунад,  
Бачаяк аз гуштангй по мезанад, гаш мекунад,  
Танакам абгор шуд аз куртаҳои чандагй.<sup>1</sup>

Баъзе таронаҳо ба шакли газал даромада, воқеаи сюжетнокро дар худ акс кунонидаанд. Дар онҳо, бо вучуди пурра тасвир шудани ҳаракату хислатҳои қаҳрамон, воқеа монанди достон қашол намеёбад. Ингунა таронаҳо бо шакл ва мундариҷаи худ, ҳам тарзи баён-услуб ба ҳикоячаҳои пандомези Саъдии Шерозӣ монандӣ доранд. Ана яке аз намунаҳои бехтарини ин хел таронаҳо, ки дар ҳимояи бечорагон гуфта шудааст:

Ятиме карда гум раҳ, дар шаби тор,  
Ҳамегардид гирён шаҳру бозор.  
Ҳамеларзид аз сармову мегуфт:  
«Паноҳе нест оё бар мани зор.  
Гуруснаам, падар модар надорам,  
Калитак меравам дар шаҳру бозор.  
Ба ки дардам бигӯям, чора ҷуям,  
Дар ин дунё надорам як мададгор».  
Зани пире шунида зории ў,  
Ба хона бурду лутфаш кард бисёр.  
Таомаш дод в-он гоҳ, кард хобаш,  
Ятимро карда осуда зи озор.<sup>2</sup>

1. М. Турсунзода. "Намунаи фолклори тоҷик", саҳ. 40.

2. Дар ҳамон ҷо, саҳ. 66-67.

Баъзе таронаҳое ҳам, ки ҳарактери бачагона доранд, аз мазмуни иҷтимоӣ ҳоли нестанд. Тарона на танҳо аз тарафи калонсолон гуфта мешуд, балки бачагон ҳам эҷод мекарданд. Дар таронаҳои пешинаи бачагон ҳам забони соддаи бачагона, ифодаҳои бачагона барчасти намоёнанд. Фикр дар вай ниҳоят оддӣ ифода карда шудааст. Чунончи, ба таронаи зерин дикқат кунед:

Бозор-ба рафтам,  
Дутор ба дастам  
Кӯрбошӣ қапид  
А банди дастам.  
Кӯрбошӣ мурад,  
Раҳмаш наомад.  
Пеш-пеши товут  
Одам наёбад.

На танҳо забон ва шакли таронаи мазкур ба таври типикий ба лаҳчай районҳои шимолӣ хос аст, балки тарзи баёни норозигии гӯяндаи тарона низ бачагона мебошад: «кӯрбошӣ мурад», «пеш-пеши товут одам наёбад» маҳз ифодаи протести синғӣ, ҳисси синғии бачагона аст. Таронаи аз ин ҳам оддитар, номуташаккилтар ва ҳатто парокандафикртар, ки ҳақиқатан далели ифодаи рӯхия ва тарзи фикркунии бачагона мебошад, ин аст:

Яку дую сею чор,  
Ман духтари Кали Ёр,  
Кали Ёри чоқандоз,  
Мусичча-ба дон андоз.  
Мусичеки берӯзӣ,  
Аз ин келин месӯзӣ.

Дар байни таронаҳо як хел таронаҳо ҳастанд, ки «Алла» меноманд. «Алла» - суруди модарон аст. Дар ингуна таронаҳо рӯхияи модарон, муҳаббат, муносибати нисбат ба фарзанд, оила, тарбияи қӯдак, муносибати нисбат ба зиндагӣ ва ҷамъият доштаи модарон равшан ифода мейбад. Мутаассифона, ҳанӯз таронаҳои пешинаи «Алла» ҷамъ оварда нашудаанд. Аз ин сабаб дар бораи ҳусусиятҳои маҳсуси онҳо пешакӣ сухан рондан мумкин намешавад.

Як қисм таронаҳо дар мавзӯи ишқӣ гуфта шудаанд. Таронаҳои лирикӣ ҳам ишқӣ, ҳам бо мазмуни иҷтимоӣ (норазигӣ аз никоҳи мачбуриӣ, шикоят аз тартиби зиндагӣ) ҳастанд. Дар ингуна таронаҳо ҳиссиёти баланди ишқӣ-лирикӣ бо фикрҳои иҷтимоӣ якҷоя шудааст.

## в) БАДЕҲАҲО

Бадеҳа – як намуди суруд ва тарона мебошад. Вай ҳумчун шакли адабии маҳсус дар адабиёти ҳалқ аз қадимтарин замонҳо то ин вақт мавҷудият дорад. Бадеҳа мумкин аст, ки мазмунан лирикӣ, панду насиҳатӣ, шикоятий ва ошиқона бошад. Вай одатан барои ташкил кардани рӯхия ва фикри пароканда ҷудагӣ, барои ташкил кардани хурсандӣ ба таври диалог-дар байни ду қас гуфта мешавад. Сарояндагон албатта марду зан ва писару духтар мебошанд. Дар баъзе бадеҳаҳо сарояндагон дар ҳуди шеър ҷойгир шуда, дар баъзеаш онҳо берун аз текст мемонанд.

ОНҲОЕРО, ки берун аз текст мондаанд, танҳо аз мазмуни суханонашон фаҳмидан ва ҷудо кардан мумкин аст. Бадеҳае, ки дар вай тарафайн дар байни ҳуди шеър мебошанд, монанди қоиди сухан ва ё ҷумлаҳои айнаннақлшуда, бадеҳа аз ду қисм иборат аст: Су-

хани гүянда ва сухани персонажҳо. Инро диалог ё бадехаи бавосита мегүянд. Яъне дар ингуна бадехаҳо эҷодкунанда (гүянда) дигар асту қаҳрамонҳо дигаранд. Баъзан ҳодиса баъд аз воқеъ шудан аз тарафи яке аз қаҳрамонҳо (одатан мард) хикоя карда мешавад. Масалан: бадехаи «Зар бидех», ҳамингуна аст. Ин бадеха бандҳои 4-мисрай дорад. Мисраи чорӯмаш тақрор-накарот мебошад («Гар бӯса ҳоҳӣ, зар бидех»). Ин бадеха барои ин ҳам мароқовар аст, ки муҳокимаи масъалаи муҳаббат сар то по бо радди талаб мегузарад. Ҳоҳиш ва матлаби ошиқонаи толибро, ки дар ду мисраи аввали ҳар як банд ба тарзи тезис оварда шудааст, матлуб дар мисраи сеюм истеҳзокорона рад мекунад, ки ин гӯё антитетис мебошад. Дар мисраи чорум (тақрор) маҳбуба талаби худро пешниҳод мекунад, ки ин гӯё синтези ҳамаи он фикр шуда мемонад. Бадехаи мазкур сар то по ҳамин тариқа моҳирона сохта шудааст:

Гуфтам: эй нозукбадан,  
Як бӯса меҳоҳам, бидех,  
Гуфто: бирав аз пеши ман,  
Гар бӯса ҳоҳӣ, зар бидех,

\* \* \*

Гуфтам: надорам симу зар,  
Овардаам ҷон даргузар.  
Гуфто: наҳӯр хуни чигар,  
Гар бӯса ҳоҳӣ, зар бидех,

\* \* \*

Гуфтам: чафодорӣ макун,  
Дар ҷони ман хорӣ макун.

Гуфто: бирав зорй макун,  
Гар бўса хоҳй, зар бидех<sup>1</sup>.

Гарчанде, ки суханро дар ин чо мо аз худи ошик мешунавем, vale ў гуфтугӯи бевосита бо маъшуқ надорад. Вай ҳодисаи шудагиро накл ё хикоя карда истодааст. Бинобар он ин ҳам яке аз намудҳои бадехаи бевосита мебошад.

Бадехаҳои бевосита одатан ҳам дар мазмун, ҳам дар шакли мураккаб мешаванд. Ин мураккабӣ сабаби ба вучуд омадани шакли нав – мухаммас дар адабиёти ҳалқ шудааст. Мухаммасе, ки дар адабиёти даҳанакӣ ҳаст, ба маънои пурраи худ шакли намунавии мухаммас буда аз мухаммаси китобӣ фарқ мекунад. Ба конунияти шеърий тамоман мувоғиқ будан, мазмуни пуробутоб, лавҳаи бисёр зебои бадей ва санъати сухан – қимати бадеии ўро таъин менамояд. Масалан, бадехаи «Зан ва шавҳар», ки аз номи шахси сеюм гуфта шудааст, ҳамин гуна мебошад; дар ин бадеҳа -- мухаммас дар бораи вафодории зану шавҳар гап меравад. Шавҳар ба зани худ безътиборона, нобоварона, баҳонаҷӯёна ва нописандона муносибат мекунад. Зан бошад, бо тамоми ҳастии худ ҳаракат мекунад ва мефаҳмонад, ки вай дар оила ба шавҳари худ вафодор аст, ҳаргиз ба беандешагӣ ва беҳудагардӣ кор надорад ва ба роҳи бад рафтсанро намехоҳад. Ана чанд банди вай ин аст:

Шавҳар бигуфт ба зан: эй дилбари дилозор,  
Табъи хушат надидам, ҳар рӯз кина бисёр;  
Ҷавру ҷаво қашидам аз баҳри ту ситамгор;  
Афтодаам ба хорӣ, дар доми ту гирифтор,

1. М. Турсунзода. "Намунаи фолклори тоҷик", саҳ. 52-53.

Кардй ҳамеша манро фанду фиреби бисёр.  
Гуфто занак ба шавҳар: аз ман чӣ ор дорӣ?  
Дар хизматат шарикам, дигар чӣ кор дорӣ?  
Чонам ба туст пайванд, бовар ба ман надорӣ?  
Ҳар ҷо агар равӣ ту, кори ман интизорӣ,  
То вақте боз гардӣ, бинем ҳарду дидор.

### г) Лирикаи ишқӣ – газалҳо

Мо микдори ниҳоят ками газалҳои навишта шуда-  
гиро дорем, ки онҳо дар маҷмӯаи А. Болдирев – «На-  
мунаи фолклори тоҷик» (қисми 2, чопи 1938), М. Тур-  
сунзода – «Намунаи фолклори тоҷик» (қисми 2, нашри  
соли 1940) ва якчандташон дар журналҳои «Бо роҳи  
Ленинӣ» ва «Шарқи Сурх» чоп шудаанд. Файр аз ин,  
дар спектаклҳо ва дар программаҳои консерт намуна-  
ҳои хуби газалҳои ҳалқиро дида метавонем.

Аммо лирикаи ҳалқ танҳо аз газал иборат нест. Вай  
аз газал, рубой, бадеҳа ва таронаҳо иборат мебошад. Газал дар фолклори тоҷик таърихи қалоне дошта  
бошад ҳам, нисбат ба жанрҳои дигар ҳодисаи ҷандон  
қадима нест. Вай дар эҷодиёти ҳалқ танҳо баъд аз он,  
ки газал дар адабиёти китобӣ жанри мустақил шуд,  
шакли оммавиро гирифт. Агар фолклор бо жанрҳои  
дигари ҳуд (достон, бадеҳа, тарона, рубой, афсона)  
ба адабиёти китобатӣ таъсири қалон бахшида бошад,  
дар газал вай бештар аз адабиёти китобатӣ таъсир  
гирифтааст. Азбаски мо намунаҳои аввали газалҳои  
ҳалқиро надорем, дараҷаҳои тараққиёти вайро баён  
карда наметавонем.

Дар газлҳои ҳалқӣ вариантҳои гуногун мавҷуданд.  
Сабаби ин аз ҳуди ҳалқӣ будани вай омада мебарояд.  
Газал на монанди фасона, достон, бадеҳа ва марсия аз

тарафи гўянда ва сароянданагони маҳсус суруда мешавад, балки монанди рубой, суруд ва тарона дастраси ҳама шуда омадааст. Уро ҳама – пиру чавон, зану мард, духтару писар дар хона, дар маърака ва дар сахро ба таври танҳой ва ё умум меҳонданд ва меҳонанд. Ин ҳолат ба дигаршавии текст, ба мувоғиқ кунонида шудани вай ба ҳолати рӯҳи ҳар қадоми онҳо оварда расондааст. Маҳорати сароянданагони газалро дараҷаи бадеии худи газалҳо муайян мекунад. Сароянданагони бомаҳорат, ки текст, оҳанг ва поэтикаи газалро якбора қабул мекунанд ва ба назар мегиранд, вариантиҳои хуби бадеиро ба вучуд меоваранд. Онҳое, ки бештар як тарафи масъала, маҳсусан оҳангро мегиранд, ба ҷиҳати поэтикий кам аҳамият медиҳанд. Дар натиҷа варианти номукаммали газал пайдо мешавад.

Шакл ва мундариҷаи газалҳо гуногун аст. Дар кори ба вучудоварии газал ҳам гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ иштирок кардаанд. Дар маркази ингуна асарҳо (чунон ки бештарини текстҳои лирикӣ гувоҳӣ медиҳад) рӯия ва идеологияни дехқонҳо, ҳунармандони шаҳр ва батракони қишлоқ меистад.

Шароит ва моментҳои пайдоиши газалҳо ҳам ҳар хел аст. Қисме аз онҳо дар шароити гарӣ гуфта шудаанд. Фарӣ дар он вақт ҳадисаи оворагардие буд, ки дар натиҷаи маҷбурияти иҷтимоӣ-иктисодӣ-сиёсӣ ба амал меомад. Фарӣ шудан – аз ёри худ, аз хонаву ҷой, аз дӯстон ва аз ватани худ чудо шудан буд. Бинобар ин қасе, ки ба гарӣ афтодааст, худро дар банд ҳис мекард. Дар банд будани вай аз он сабаб аст, ки ў ё дар шароити сарбозӣ ё мардикорӣ ва ятимиӣ ва ё бо ягон сабаби иҷтимоӣ аз ватан дур шудааст. Ана вақте ки вай ватан, ёру дӯстон ва обу ҳавои ҷои аслии худро ба хотир меоварад, ҳисси лирикӣ, эмотсияи чукури ў ба ҷӯш меояд. Марди гарӣ бо ҳиссиёти балнд, муҳаббати

худро нисбат ба зиндагӣ, ба ёру диёр, ба ватанаш баён мекунад:

Шавҳар бигуфт бо зан: ман аз ту ор дорам,  
Дар аҳду дар вафоят кай эътибор дорам.  
Бар ман вафо кунӣ ту, ҷонро нисор дорам,  
Ҷонро нисор дорам, хизмат ҳазор дорам.  
Эй зан, ту бевафой, ин ҳарфҳо чӣ даркор?

Гуфто занак ба шавҳар: майли дигар надорам,  
Бо сӯи навҷавонон ҳарғиз гузар надорам.  
Майли ту дар дили ман, бо қас назар надорам.  
Тӯҳмат макун ту бар ман, акнун ҳабар надорам.  
Ман дигаре наҳоҳам, эй мардаки сияҳкор!

Ҳамингуна бадеҳа – муҳаммаси бисёр нағз гуфташуда бадеҳаи «Ошиқ ва маъшук» мебошад. Ин ҳам айнан дар мавзӯи вафодории ошиқу маъшук бар вазни бадеҳаи «Зан ва шавҳар» гуфта шудааст.<sup>1</sup>

Бадеҳаҳои бевосита ҳам ҳастанд. Дар онҳо диалоги бевосита меравад. Яъне ба гайр аз тарафайн, ки берун аз ҳуди текст монда, суханашон аз рӯи мазмун чудо карда мешавад, каси сеюми нақлкунанда иштирок намекунад.

Темаи асосии ингуна бадеҳаҳо ҳам ишқу муҳаббати ҷавонӣ мебошад. Дар ин мазмун як қатор суханбозӣ, ҳозирҷавобӣ ва имтиҳонкунин байни ду қас мегузарад. Бадеҳаҳои «Шоҳдуҳтар», «Чашмаки ман» айнан ҳамингунаанд. Бадеҳае, ки бо мисраи «Кабқак шававу ағба бароям, ёрам»<sup>2</sup> сар мешавад, аз қабқ шудани духтар то сабза шуда аз замин баромадани вай, аз уқоб шудан

1. М. Турсунзода. "Намунаи фолклори тоҷик", саҳ. 75-76.

2. Дар ҳамон ҷо, саҳ. 67-69.

то барра шудани чавонписар мунозира ва суханбозӣ меравад. Шарти асосӣ – бо сухан банд кардани якдигар аст. Дар бадеҳае, ки бо мисраи «Ба Кобул меравӣ, як лаҳзае ист» сар мешавад, гӯё дар ҳангоми гуселкунӣ ба сафари Кобул гуфта шудааст, ки ин на ба тарзи суханбозӣ, балки аҳду паймони муқаррарии ошиқона аст ва меҳри якдигарро месанҷад.

Бадеҳаи характери юмористӣ доштагӣ ҳам мавҷуд аст. Вай дар гуфтугӯи ошиқона бо ҳазли сабуки шахсӣ-ичтимоӣ мегузараид. Яъне, аз як тараф, масъалаи ҷиддии иҷтимоӣ-пурсиҷҳо дар бораи ахволи иҷтимоӣ-иктисодӣ, аз тарафи дигар, пурсиҷҳо дар бораи он ки духтар як хоҳарак ва писар як додарак ҳам дорад, ки онҳо ҷуфти дуюми ошиқонаро бояд ташкил намояд. Дар охир вазъият ва шароити иҷтимоии ҳар қадоми онҳо дар натиҷаи саволҳо равshan шуда мемонад. Масалан, намунае аз ингушаи бадеҳа чунин аст:

Бача – Рафтум дари дарвоза,  
Дарвоза қулфай, занҷир.  
Занҷира кӣ қач мондай?  
Як духтари ҳисорӣ.  
Эҳ духтари ҳисорӣ.  
Бигӯ, ки чӣ ном дорӣ?

Духтар – Номакма агар пурсӣ,  
Раъногули мароврӣ.  
Эй бача, тура пурсум,  
Бигӯ, ки чӣ ном дорӣ?

Бача – Номакма агар пурсӣ,  
Сафарбеги чорторӣ.  
Эй духтар, туро пурсум,  
Ту хоҳаракам дорӣ?

Духтар – Тагурӯи хуб дорум,  
 Шоҳиу зарнигорӣ.  
 Эй бача, тура пурсум,  
 Ту ҳам тагурӯдорӣ  
 Бача – Тагурӯи хуб дорум  
 Ай похолои шолӣ.<sup>1</sup>

Бадеҳа дар ҳақиқат шаклу намуди аҷоиб ва хеле мароқовари назми ҳалқӣ аст. Вай шакл ё ин ки приёми маҳсуси ҳудимиҳонкунӣ, суханбозӣ ва воситаи хуби ҳозирҷавобӣ мебошад. Аксарияти бадеҳаҳо дар мавриди гуфтугӯй (чӣ гуфтугӯи ошиқона ва чӣ гуфтугӯи муқаррарӣ) дар байни ду шахс ва ё ду гурӯҳ ба вучуд меояд. Ин албатта, ба маънои лувавии калимаи «бадеҳа» вобаста аст. «Бадеҳа» - истилоҳи ҳалқист, ки аслан аз калимаи «бадеъ» маънои гуфтани чизи нафиси навро дорад. Дар айни замон дар таҳти термини «бадеҳа» ё «бадеа» дар як фурсати кӯтоҳ пайдо кардани сухан ва ё ҷавоби нави бадеи нафиси мантиқан фикр кардашуда фаҳмида мешавад.

Сари кӯҳӣ баланд то кай нишинам,  
 Ки лола сар барорад, ман бичинам,  
 Ки лола сар барорад, бебаҳо шуд,  
 Чилими нукрагӣ аз даст ҳато шуд.  
 Чилими нукрагӣ бандаш биринҷӣ,  
 Ҳама кас дар ватан, мо дар гарӣӣ.  
 Биё булбул, ба ин кӯча гузар кун,  
 Бизан чаҳ-чаҳ, Лайлиро ҳабар кун.  
 Бизан чаҳ-чаҳ, ки Лайлӣ боҳабар шуд,  
 Биё бар ҳоли зори ман назар кун.<sup>2</sup>

1. М. Турсунзода. "Намунаи фолклори тоҷик", саҳ. 70-71.  
 2. А. Бодиров. "Намунаи фолклори тоҷик", саҳ. 26-27.

Фариби қаротегинӣ худро на фақат аз он чихат ба Мачнун ва ёрашро ба Лайлӣ монанд кардааст, ки дар байни онҳо муҳаббати самимӣ мавҷуд аст, балки барои он ҳам мебошад, ки онҳо мисли Мачнун ва Лайлӣ дар замони нобаробарӣ, маҷбурияти замона ва зиндагӣ аз ҳамдигар чудо афтодаанд. Бо ин дар назари хонанда манзараи мудҳиш ва пурмашақҷати замонҳои гузашта ҷилвагар мешавад. Шарҳи газали мазкур табии қиссаи Лайлӣ ва Мачнун ва таърихи зиндагонии Одина (қаҳрамони асари С. Айнӣ)-ро ба хотир меоварад. Сабаб ҳамин аст, ки аз ватан овора шудагон, аз як тараф, ба фироки ёру бародар, аз тарафи дигар, аз гами ватан менолиданду «ай боди диёри худ дилма шод кунум» гуфта дар саҳрои гарӣӣ худро тасаллӣ медоданд.

Гарчанде ки баъзе гарибҳо оворагии худро «аз дasti он нозук бадан» медонанд, барои мо сабаби иҷтимоии ҳодиса пӯшида нест. Дар замони гузашта дар сухан озод набудани мардуми камбагал дар лирикаи камбагалона ҳам акс ёфтааст. Фарib овора шудааст на барои он ки ёраш, дӯстораш ҳукм карда бошад. Вай гирифтори ҳукми замона аст. Ӯ ё аз талош ва қашоқашни рӯзгор, ки ин ҳам ба шароити иқтисодии вай вобаста аст ва ё бо саъии синғҳои душман ба банд афтодааст. Вале вай ин зиддиятҳои ҳаёти иҷтимоӣ-синфиро дарк карда наметавонист, бинобар ин то ба дараҷаи «мачнунӣ» аз дasti «он нозукбадан» менолид. Фазали машҳури Кӯҳистони Бадахшон ҳамингуна манзараро намоиш медиҳад:

Гаштам чу булбул дар ҷаҳон,  
Аз дasti он нозукбадан.  
Андар ҷаман дорам фигон,  
Аз дasti он нозукбадан.

Дар мулки нав ҳастам гариб,  
Пурсиданам омад табиб,  
Нолам мисоли андалиб  
Аз дasti он нозукбадан.<sup>1</sup>

Модоме ки аҳвол, ҳис, фикру хаёл, орзуу ҳаваси  
марди гариб нисбат ба ёру диёр ин аст, пас ў чигуна  
ватани азизи худро орзуу накунад:

Боду ҳавои чаманам орзуст,  
Хўрдани оби ватанам орзуст.

Сар аз дарвозаи ватан дарун кардани гариб ҳам  
барои худи ў, ҳам барои ёру дўстон ҷони аз тан рафт-  
танро бармегардонд. Фунчай дили ёрон мешукуфт.  
Мана ба муносибати ингуна мавридҳо маъшуки инти-  
зорикашида беихтиёр ба гуфтан ва сурудани газали шод-  
монӣ водор мешуд:

Ёр омаду ёр омад,  
Ёр ай раҳи дур омад;  
Бархезу каноруш гир,  
Ёри рафта боз омад,  
Гур-гuri заминҳо шуд,  
Фунчай дилум во шуд.  
Ҳар тараф назар кардум.  
Ёракум ба худ омад.

Як қисми ғазалҳо дар таҳти таъсири никоҳи маҷ-  
бурий пайдо шуданд. Системаи гайриқонунии никоҳ  
дар зиндагӣ ва оила тағйироти калон меоварад; бори  
вазнин ба гардани бечорагон меафтод. Дар интихоби

1. А. Болдиров. "Намунаи фолклори тоҷик", саҳ. 47-59.

зан ва шавҳар соҳибхтиёр ва соҳибхуқук набудани одамон бисёр вакт онҳоро рӯҳан азоб медод. Ин ҳол сабаби нисбат ба молдорон, нисбат ба худи молу зар бо назари бадбинӣ нигоҳ кардани онҳо шудааст. Бинобар ин дар газалҳои бо ин мазмун гуфта шудагӣ мо тасвири зебогии ёр ва дар он замон «муайянкунандай қадру қимати одамизод» будани пулу молро мебинем. Ошик-сароянда реалистона нишон додааст, ки дар замони гузашта дуҳтар ҳамчун мол фурӯҳта мешуд. Аз ин чост, ки газалҳои ҳалқӣ, гайр аз қимати бадеиашон, барои омӯҳтани таърихи зиндагонии ҳалқ, барои доностани психологияи меҳнаткашҳо аҳамияти зиёди донишдихӣ доранд. Дар ин бора газале, ки мисраи такроршавандааш «ту садбарги қадом бοғӣ» мебошад, характеристернок аст.<sup>1</sup>

Баъзе газалҳо рӯҳияи оилаи нотифоқ, вайрон ва аъзоёни баттоли оиларо нишон медиҳанд. Дар ин сурат вайроншавии муносибати зану шавҳар дида мешавад, ки ин шояд дар натиҷаи ба таъсири оилаи вайрон афтода, ба характеристоҳи истибдодӣ молик шудани шавҳар ба вучуд омада бошад:

Офтоб таги абранда,  
Ман дида наметонам.  
Ҳавлиш таги савранда,  
Ман рафта наметонам.  
Тӯпиш гули шафтолу,  
Ман дӯхта наметонам.  
Ошакаш заҳру закӯм,  
Ман ҳӯрда наметонам.  
Ҷоғаҳаш пури гаждум,  
Хорафта наметонам.

1. А. Болдирев. "Намунаи фолклори тоҷик", саҳ. 67.

Умуман, ғазалиёте, ки бо иштироки дехқонҳо, хунармандон, камбағалон – батракон ба вучуд оварда шудааст, эҳсосот, рӯҳия ва идеологияи худи он гурӯҳи иҷтимоиро инъикос менамояд.

Циҳати поэтикӣ ғазалҳо вобаста ба услуби ҳалқии вай мебошад. Бештарини ғазалҳои ҳалқӣ ба шакли муқаррарии классикии ғазал риоя накарда гуфта шудаанд. Бинобар он мо ғазалҳои ба таври маснавӣ, мусаллас, китъа ва дигар шаклҳои маҳсуси ҳалқӣ гуфташударо зиёдтар мушоҳид мекунем. Қисми хеле ками ғазалҳо шакли муқаррарии худро нигоҳ доштаанд. Дар вазн ва андозаи умумии шеър ҳам назми ҳалқ мухсус аст. Аммо ин нишон намедиҳад, ки ҳалқ дар эҷодкунии ғазал аз адабиёти китобӣ таъсир нағирифтааст. Баръакс, қайд кардан зарур аст, ки ба тараққиёти минбаъдаи ғазалҳои ҳалқӣ назми китобӣ таъсири калоне бахшидааст. Ин таъсир бештар ба воситаи дар байни омма пахӯн шудани ғазалҳои шоирони классик ба амал омадааст.

Дар ғазалиёти ҳалқ ва умуман дар лирикаи ҳалқӣ «параллелизми психологӣ» (параллелизм муқоисаи ҳаракати предметҳо бо ҳаракат ва ҳусусияти одам мебошад) зиёд дида мешавад. Дар ҳар кадом ғазал мо як намуди параллелизмро мебинем. Масалан, қисми аввали ғазали «Ёр Қўқанд меравад»-ро гирем:

Мо кавкем, қаҳқаҳа кунем даштҳора,  
Бо нулҳои сурх мебарем дилҳора.  
Сунбул шавем, соя кунем роҳҳора,  
Офтоб набора дилбари бепарвора....

Ғазалҳои «Гули садбарг»,<sup>1</sup> «Дилбар»<sup>2</sup> ва гайраҳо ин масъаларо боз ҳам равшантар мекунанд. Чигунагии

1-2. М. Турсунзода. "Намунаи фолклори тоҷик", саҳ. 68, 76, 77.

параллелизмро рұхияи әздекунанда – сароянданғон мұайян мекунад. Ба воситаи параллелизм дар лирикаи халқрамз, киноя, истиора ва ташбеки рангоранг то рафт меафзуд. Әңдиети даҳанаки халқ аз ингұна санъати бадеъй бой аст, балки худи сарчашмаи воситаюи бадеъ мебошад. Ин хусусият дар ҳамаи намудхон назми халқдида мешавад. Масалан, дар ин газали мустазод:

Хуршед ба бом ояду бом паст шавад, пероҳани чок,  
Хуши мо ба ү менигарад, масть шавад аз сурати пок.  
Мағрур набош аз ин чамоли хуши худ, монандаи гул,  
Ин равнақи бозори ту ҳам паст шавад, гул резад хок.  
Ман омадаам ба дидани чонона, аз по то сар...  
Садбарги сафеди ман буро аз хона, дар пеши назар.  
Боз омадани туро худо медонад, то соли дигар...  
Ман дүсті вафор, худордо чый кунам, ү душмани мост.

## ЗАРБУЛМАСАЛ ВА МАҚОЛА

Зарбулмасал – ифодаи күтоҳест, ки аз таҷриба ва хulosai соҳаҳои гуногуни зиндагӣ ба вучуд омада, дар вакти нутқ карданамон кор мефармоем. Зарбулмасалҳо аз ҷиҳати баромади худ гуногунанд. Онҳо аз қадимтарин замонҳо сар карда пайдо шудан гирифтанд; ба таври анонимӣ ба вучуд омада, охир моли умуми-халқӣ шуда рафтанд. Вакто ки гап дар бораи ба вучуд омадани зарбулмасалҳо меравад, қайд кардан даркор аст, ки вай ба замон, маврид, мавқеъ, зиндагии халқҳо ва муносибатҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ-иктисодӣ вобаста аст. Зарбулмасалҳо натиҷаи мушоҳидай бевоситаи зиндангонии реалий мебошанд.

Ҳамаи зарбулмасал ва мақолаҳо якбора ба ин шакли күтоҳи хulosавӣ соҳиб нашудаанд. Дар таърихи

пайдоиши баъзеашон аввал протсесси мукаммал ва мураккаби баёнот гузашта баъдҳо, одатан, он баёноти нисбатан мұфассали худро гүянда хulosса кардааст. Хulosai сухан ва ҳикояи гуфташуда, мазмуни он сухан, ҳикоя ва нақлро дар бар гирифтааст. Ҳикоя ва афсонаҳои залбулмасалро ба вучуд овардагӣ аз хотири мардум баромада ё дигар шуда рафта бошанд ҳам, залбулмасал чандин асрҳо боз давом дорад ва дар ин муддат фақат ҷавоҳир майноро аз он манбаи асосии худ нигоҳ дошта, фикрҳои пурмальниро ба ёд меорад ва ифода мекунад. Аз ин чост, ки ӯро ҳамчун хulosai қӯтоҳи ҷоқеа ва ҳодиса ё мундариҷаи асосии онҳо қайд кардан мумкин аст. Азбаски асарҳои ҳалқӣ навишта нушудаанд, нишон додани протсесси дар боло зикркардашуда душвор аст, дурусттараш, фақат таҳмин карда мешавад. Ин ҳодисаро мо метавонем бо баъзе материалҳои адабиёти китобатӣ исбот намоем.

Протсесси аз ҷоқеа ва ҳодиса ба вучуд омадани мақол ва зарбулмасал (протсесси натиҷабарорӣ) ҳодисаи адабии қадим аст. Ин ҳодисаи ачиби, мухим ва аз нав коркардаи адабии ҳалқ, ки баъдҳо сабаби пайдоиши шакли нави эҷоди зарбулмасал шудааст, ба адабиёти китобатӣ таъсири қалон гузаштааст. Класикҳои адабиёти тоҷик ин ҳодисаи адабӣ ва тарзи эҷодиро ҳамчун анъанаи беҳтарин давом доданд. Дар асарҳои назму насли классикӣ нишонаи протсесси ихтиisorшавиро хеле равшан дида метавонем. «Гулистон»-и Саъдий Шерозӣ ана ҳамингуна протсесро нишон медиҳад. Саъдӣ бо «Гулистон»-и худ дар адабиёти классикӣ навигарии қалон ба вучуд оварда, дар кори ба вучудоварии ин шакл таҷрибаи бои адабиёти ҳалқро ба назар гирифтааст ва аз нав ба дараҷаи баланди эҷодӣ кор карда баромадааст.

Дар боби аввали «Гулистан» Саъдӣ доир ба ҳаёти подшоҳон ҳикояте меоварад. Гап дар бораи он меравад, ки подшоҳ дониш, фахм ва қобилияти писарҳояшро танҳо аз рӯи зебогию қаду қомати онҳо муайян карданӣ шуда, писари баландқади зеборо қобил ва писари кӯтоҳқади на он қадар зеборо нодону ноқобил мепиндорад. Дар ҳақиқати кор акси ин ҳол дида мешавад. Охири ин қисми ҳикоя, ки Саъдӣ аз забони шоҳзодаи хурдӣ баён мекунад, ин аст: «Эй падар, кӯтоҳи хирадманд беҳ аз нодони баланд. На ҳар чӣ ба қомат меҳтар, ба қимат беҳтар». Ингуна хulosсаҳо на ҳамеша бо наср, балки бо назм ҳам оварда шудаанд. Масалан, дар боби дигари «Гулистан» ҳикояте оид ба машғулияти ду бародар оварда шудааст, ки яке хизмати сultonро мекард, дигаре касби дарвешона дошт. қадоми ин кор хуб аст, аз хulosai зерин, ки дар охири ҳикоя оварда шудааст, маълум мегардад:

«Ба даст оҳани тафта кардан ҳамир,  
Беҳ аз даст бар сина пеши амир».

Баъдҳо, чунон ки дида мешавад, ҳамингуна хулосаҳои дар «Гулистан» мавҷудбуда, монанди:

«Гурбаи мискин агар пар доштӣ,  
Тухми гунчишк аз ҷаҳон бардоштӣ».

ва ё:

«Бо бадон бад бошу бо некон накӯ,  
Чои гул – гул бошуҷои хор – хор».

дар истеъмоли мардум аз манбай асосии худ чудо шуда рафтанд. Дар он сурат онҳо ҳамчун шакли алоҳида ба

қатори мақол ва зарбулмасал дохил шуданд. Ин ҳодиса, ки мо дар адабиёти китобатӣ дида истодаем, таҳмин карда мешавад, ки эҳтимол дар фолклор ҳам айнан ана ҳамин тавр протсесс пеш аз адабиёти китобатӣ ба амал омада бошад. Такрори күшоду равшани ҳодисаи мазкурро мо баъдҳо қисман дар асарҳои фолклорӣ, бештар дар адабиёти бадеӣ – китобатӣ хеле равшан му-шоҳида мекунем.

Аз ин нуктаи назар реша ва асли баромадани зарбулмасалҳо, ки номи хоси одамонро нигоҳ доштаанд, низ ҳамин тавр фаҳмидан даркор мешавад. Аз ин чост, ки зарбулмасали кӯҳнашудаи «То худо натияд, то кайтияд Ҳотами Той» ҳам ҳамчун ифодаи хуносавӣ дар вақти худ асос ё манбае дошта, баъд аз он ба ҳодисаҳои ба ҳамон ҳикоя монанд, аҳамияти умумии истеъмолӣ пайдо кардааст. Дар баробари ин ба вучуд овардан ва гуфтани зарбулмасалу мақол ба тавру роҳи мустақил ҳам давом кардааст.

Зарбулмаалҳо дар давраҳои гуногуни зиндагонӣ, дар муҳити муайяни иҷтимоӣ, дар шароитҳои сиёсӣ-иқтисодӣ бо мазмунҳои гуногун ба вучуд омадаанд ва кор фармуда шудаанд. Дар зарбулмасалҳо муносибати иҷтимоӣ ва муносибатҳои равшани нисбат ба ҳодисаҳои табиат доштаи ҳалқ акс ёфтааст.

Пас, тематикаи жанри зарбулмасал ва мақол аз чӣ иборат аст? Дар зарбулмасалҳо ва мақолаҳо аз ҳурдтарин масъалаҳои зиндагӣ сар карда, то масъалаҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ акс ёфтаанд. Норозигиҳои гуногуни, фикрҳои дар бораи нобаробарии ҷамъияти гузашта, панду насихат, агитатсияю пропаганда барои ҳушӯр будан, зиндагиро донистан, дуруст рафттор кардан, дустию ҳамкорӣ – ин ҳама тематикаи мақол ва зарбулмасал мебошанд. Азбаски дар протсеси ҳаёт мардум дар дасти худ будани калиди бахту ризқу

қисмати худро донистанд ва фаҳмиданд, ки тақдирашон ба ҳаракати онҳо вобаста аст, ба умеди қувваҳои берун аз табият шудан ва ба хости илоҳӣ тан додан муроде хосил намегардад; пас маҷбур шуданд, ки аз «мадади худо» рӯ гардонанд. Фикрҳо ба муқобили ҳокимони осмонӣ ва заминӣ (мисли «ба умеди худо нашаву буттая дор») ба вучуд омадагӣ, ҳаминро тасдиқ мекунанд. Дар баробари ин ба бойҳо ва шикамсерони бепарво («шиками бой нағораи худост»), «шикамсер чӣ парвои гушна дорад»), нисбат ба руҳониёни каллоб, фиребгар («сӯфии соғ, авлиёи ҳардӯз»), нисбат ба душманон («ҳазор дӯст кам, як душман зиёд», «душманат гар паشا бошад, камтар азfilaш мадон»), нисбат ба дӯстони нодон («ҷони нодон дар азоб») ва як қатор монанди ҳаминҳо мақол ва зарбулмасалҳои эҷодкарда шудагӣ, маҳсули муҳокимаи ҳаётӣ-иҷтимоии ҳалқ мебошад.

Зарбулмасал ва мақолҳои дар мавзӯи дӯстӣ, ҳамкорӣ, қадрдонӣ, эҳтиром, машварат дар амалиёт («аз дӯст як ишорат, аз мо ба сар давидан», «аз як даст садо намебарояд», «дар ҳама кор машварат бояд») ва монанди инҳо айнан ба мақсади иттифоқчигии ҳалқ хизмат мекунанд. Инҳо хулосаҳое мебошанд, ки бевосита аз тарҷибаҳои зиндагӣ баромадаанд.

■ Яке аз ҳусусиятҳои беҳтарини ҳалқ меҳнатдӯстӣ аст, ки дар зарбулмасал ва мақолҳо низ инъикос ёфтааст. Аз ин ҷост, ки дар барои меҳнат зурбулмасалҳои пурмагз ва хулосаҳои олимқсад ба вучуд омадаанд.

Зарбулмасаҳое, ки нисбат ба меҳнат гуфта шудаанд («бе меҳнат роҳат мијассар намешавад», «аз бекорӣ қадуқорӣ», «аз зиндаи бекор мурда беҳтар аст», «то меҳнат накунӣ, нон нахӯрӣ», «ҷӯянда ёбанда аст», «дасти одамизод гул аст», на танҳо меҳнатдӯстии мардумон ва аз он натиҷа баровардани онҳоро нишон медиҳанд, балки

дар баробари ин вазифаи сафарбаркунӣ ҳам доранд. Хонанда ва шуновандагонро ба кор, ба меҳнат ҷалб менамоянд. Меҳру муҳаббат ва шавқу ҳаваси касро ба зиндагӣ зиёд мекунанд. Гӯянда-эҷодкунандагони фолклор сарчашмаи ҳаёт, зиндагӣ ва шарти асосии ҳаёти одамизод будани меҳнатро хеле хуб медонанд. Бинобар ин ҳар чӣ бошад ҳам, «аз бекорӣ қадукорӣ» карданро тавсия кардаанд, ки ин маъни умуман бекор намондан ва ба ягон кор машгул шуда манфиат оварданро мефаҳмонад.

Ҳамаи ин фикрҳо ва ҳулосаҳо бар зидди муфтхӯрон ва танбалу коргурезон гуфта шудаанд. Вақте ки одамон меҳнат мекарданду роҳат намедиданд, ҳосили меҳнаташон ба ҳудашон насиб намекарду ба коми як гурӯҳ муфтхӯрҳо мерафт, шикояти онҳо (меҳнаткашҳо) ба вучуд меомад:

Киҳо қашанд ҷавру ҷафо,  
Киҳо қунанд айшу сафо.



Вале бо ҳамаи ин шикоят, онҳо дар зиндагӣ ва меҳнат ноумед намешуданд. Ҳамаи зарбулмасалҳо, ки дар мазмун ва масъалаҳои гуногуни зиндагӣ ба вучуд оварда шудаанд, натиҷаи ҳулоса ва муҳокимаҳои таҷрибавии ҳалқ мебошанд, ки бо афкори ҳикматомӯз ва пандомӯз ҳазинаи адабиёти ҳалқро ба дурдона ва ҷавоҳироти маъни бой карданд.

Муносибатҳои синӣ-ҷамъиятӣ характери синфии зарбулмасал ва мазмuni идеи онро низ муайян мекунад. Аз ин сабаб зарбулмасал аз тарафи қадом гурӯҳи ҷамъиятӣ бо қадом мақсад, ки гуфта шуда бошад, дар вай идеи ҳамон гурӯҳ ҷойгир шуда мемонад. Як қисм зарбулмасалҳои характери консервативӣ доштагӣ ва ё умуман нисбат ба ҳалқи

мехнаткаш бегона будагӣ ҳам, албатта, вобаста ба идеяи эҷодкунандагони онҳост. Бар зидди ин гуна зарбулмасалҳо, зарбулмасалҳои ҳарактери сатиравӣ доштаи ҳалқ ба вучуд омадааст («Шиками бой нағораи худост»).

Зарбулмасалҳои сатиравӣ ва юмористӣ на танҳо нисбат ба синфҳои муфтҳӯри ҷамъият, балки нисбат ба масъалҳои гуногуни зиндагӣ-ҷамъиятӣ ҳам гуфта шудаанд.

Якчанд сарчашмаҳои пайдошавӣ ва ба вучудоии зарбулмасалҳо мавҷуданд. Як қисми зиёди зарбулмасалҳо натиҷаи муҳокима ва ҳулосаҳои бевоситай ҳуди ҳалқ мебошад, ки нисбат ба ҳакиқат, ба ҳаёт, ҳодисаҳои табиат, муносибатҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ, нисбат ба таъсири рафикон, меҳнат... гуфта шудааст. Қисми дигари зарбулмасалҳо маҳсули адабиёти китобатии бадеӣ мебошанд.

Бисёре аз нависандагон ва шоирон сухани ҳудро баъзан монанди зарбулмасал ва мақол ба таври ҳулоса – натиҷа сохтаанд. Ингуна ҳулосаҳоро, ҳоҳ назм ва ҳоҳ наср, ҳалқ ҳамчун зарбулмасал гирифта кор фармудааст ва оҳиста-оҳиста онҳо ба эҷодиёти ҳалқ дохил шуда рафтаанд.

Масалан, аз Саъдии Шерозӣ:

1. «Ҳар беша гумон мабар, ки ҳолист,  
Шояд ки паланг ҳуфта бошад».
2. «Дидем басе, об зи сарчашмаи ҳурд,  
Чун пештар омад, шутуру бор бибурд».
3. «Шишаи бишкастаро пайванд кардан муш-  
кил аст».

Ингуна ҳулосаҳои шоирон – нависандагон ҳам дар натиҷаи ҳондан ва муҳокима кардани асарҳон онҳо, ҳам ба воситаи мактабҳо дар байни ҳалқ пахн шуда рафтааст. Дар баробари ин бисёр шоирон, нави-

сандагон зарбулмасалҳои ҳалқиро ба таври васеъ фоида бурдаанд. Бинобар ин шубҳае нест, ки қисми зарбулмасалҳо ҳам аслан дар ҳалқ ба вучуд омада, баъд аз он нависандагону шоирон истифода бурда аз нав кор кардаанд; пас аз ин он зарбулмасалҳо ё дар шакли пешина ва ё дар шакли тағирёфта боз ба ҷодиёти ҳалқ гузаштаанд. Ба ҳар ҳол шароити таърихии ин протсессро ба назар нагирифтан мумкин нест. Як қисми забурмасалҳо, монанди «на ширি шутур ҳоҳам, на дидори араб» маълум аст, ки ба муқобили истилогарони араб гуфта шудааст, vale шароити пайдоиши бештарини онҳо монанди ин маълум ва конкрет нест.

Роҳи дигари пайдошавӣ-ба вучуд омадани зарбулмасалҳо натиҷаи ба таври оммавӣ кор фармуда шудани ифода ва хулосаҳои роҳбарони давлатӣ – сиёсии замони мо мебошад. Бисёр суханҳои хулосавии рафиқ И. В. Сталин ва шиорҳои партияи большевикӣ монанди зарбулмасал истифода бурда мешавад: «қалъае нест, ки большевикон ўро фатҳ накунанд», «кадрҳо ҳамаро ҳал мекунанд», «зан дар колхоз қувваи бузург аст», «қавли большевик аз кораш фарқ намекунад»... Ҳамин тариқа, инҳо ба ҳазинаи фолклор ҳамчун зарбулмасал ва мақол доҳил шуда рафтаанд.

Соҳту тарзи поэтикии зарбулмасалҳо ҳам аҷоиб аст. Қариб бештарин зарбулмасалҳо ба таври мачоз ва истиора (метафора) соҳта шудаанд. Яъне онҳоро бо маъни аслиашон не, балки бо маъни мачозӣ, киноявӣ, истиоравӣ кор мефармоянд. Ингуна соҳти поэтикии чунон дар рамка дароварда ва ба таври мантиқӣ пурра кардашуда мебошад, ки зарбулмасали дар истеъмолбуда, дар доираи як маъно, як мақсад ва ё як масъала маҳдуд шуда намемонад, балки вай маъни зиёде дорад, объекти муайян кардашуда васеъ ва ҳаматарафа муҳокима карда мешавад. Чунончи:

тандын, насиҳат, пропаганда, киноя-ҳамагӣ дар як чо бо мақсади ислоҳ кардани касе ва ё тасдиқ намудани ҳодисае хизмат мекунанд. Ба ин масъала предметхой истиоравӣ, ки дар зарбулмасал ҳастанд, ёрӣ мерасонанд. Характери он предметҳо бо характеристики объекти умумӣ, ҷамъбаст ва типикӣ кунонида шудааст. Зурбулмасалҳои зерин намунае аз онҳо мебошанд:

1. «Кунад ҳамчинс бо ҳамчинс парвоз,  
Кабӯтар бо кабӯтар, гоз бо гоз».
2. «Сари дарахти мевадор ҳам аст».
3. «Сангигаз бинро об намебараад».
4. «Аз пушти шолӣ курмак об иехӯрад».
5. «Аз девона мепурсӣ, ки маҳ чанд».
6. «Аз нӯги ҳамир-фатир».
7. «Ба болои сӯхта-намакоб»...

Типикӣ будани ингуна зарбулмасалҳо то он дарча, ки ҳар қадоми онҳо нисбат ба замон, мавзеи истифодабарӣ, нисбат ба объекти муҳокима, муносибати иҷтимоӣ ва дигарҳо ҳаргуна шарҳ талаб карда метавонад ва характеристики ҳудро дигар карда, ба ҳар ҳодиса ва кори зиндагӣ мувофиқат мекунад. Масалан, агар

1. «Ҳар кас барои мурдаи худ мегирияд».
2. «Буза гами ҷон, қассоба гами ҷарбу».

барин зарбулмасалҳоро дар асоси нишондоди боло шарҳ додани шавем, ҳамин тавр чизи мураккаб шуда мемонад. Дар он сурат конкретонидани маъноро на дар ҳолати берун аз текст будани зарбулмасал, балки дар контекст ҷустуҷӯ кардан даркор аст.

Зарбулмасалҳоро аз ҷиҳати соҳт ва таркиб асосан ба ду хел ҷудо кардан мумкин аст: пурра ва нопурра. Зарбулмасали пурра, ки тавре ки фолклоршиносон ни-

шон медиҳанд, ҳамеша аз ду қисм иборат мебошад. Дар қисми якум сурати воқеа ва муҳокимаи умумӣ қайд карда шуда, дар қисми дуюм, одатан, хулоса бароварда мешавад. Масалан, зарбулмасали «шайхро ҳунар нест, хонақо танг аст». Қисми аввал -- «шайхро ҳунар нест», қисми дуюм -- «хонақо танг аст». Таркиби «шикам се чӣ парвои гушна дорад», «айба кӣ кунад, - маиб», «боимҷон арzon, ҳарҷакӣ дорад»... барин зарбулмасалҳо айнан ҳамин тавр аст. Зарбулмасали нопурра, одатан, танҳо аз як қисм иборат аст, ки натиҷа тамоман бо вай як шуда рафтааст («об дар ҳушкӣ намеистад», «ба оши тайёр бакавул») ва ё муҳокимаест, ки натиҷаи вай танҳо тасаввур карда мешавад («дили одат карда балои ҷон», «оби дари хона қадр надорад»).

Бо ин ҳусусияти худ зарбулмасали нопурра ба мақол наздик мебошад. Мақол бо ҳусусиятҳои бадей ва соҳти худ (соҳти грамматикий, оҳанг ва характеристикий образҳо) ба зарбулмасал умуман хеле наздик аст. Дал фарқи мақолро аз зарбулмасал дар ин медонад, ки зарбулмасал муҳокимаи пурраро ифода мекунад, аммо мақол фақат ба муҳокима далолат мекунад, ки вай ҳам муҳокимаи пурра намебошад. Маслан, «бо дасти бегона ош мепазад, «болон мурда сад ҷӯб», барин ибораҳо айнан мақол мебошанд. Зурбулмасал бо характеристикий ва маънои муҳокимаи умумикуй ва синтез гуфта мешавад ва мақол дар бораи ҳодисаи конкретӣ гап мезанад («аз даҳонаш бӯи шир меояд», «аз таги биниаш хабар надорад»).

Оҳанг дар зарбулмасал ва мақолҳо роли қалоне дорад. Дар масалаҳои манзум оҳангнокӣ, музикавӣ будан, қофия доштан ва дар наср равонӣ, хулосавӣ, муҳокимавӣ ва то як андоза оҳангнокӣ яке аз сабабҳои зуд аз худ карда шудан ва ба таври оммавӣ интишор ёфтани жанри мазкур шудааст. Алоқа ва таркиби син-

таксисий-стилистикии мақол ва масалаҳо ҳам ҳамин вазифаро ичро мекунад ва қувват медиҳад.

Аҳамияти кор фармуда шудани зарбулмасал ва мақолҳо нихоят дараҷа қалон аст. Редаксияи «Правда» дар давраи пеш аз революция сарлавҳай як қисм мақолаҳоро аз зарбулмасал гузошта чоп мекард. Рафиков Ленин ва Сталин дар асарҳо ва баромадҳои худ зарбулмасал ва мақолҳоро кор фармуда омадаанд. Нависандагон ҳам дар асарҳои худ масал ва мақолҳоро кор мефармоянд.

Буррой, пурмаъногӣ, таъсирнокӣ ва хулосаи мантиқӣ будани зарбулмасал дар корҳои агитаторӣ ва пропагарндаи замони мо роли қалон мебозанд. Ин аст, ки А. М. Горкий, вақте ки дар маҷлиси муҳаррирони газетаҳои шӯъбаҳои сиёсӣ (политотделҳо) баромад кард, маҳсус қайд карда буд, ки «забони деҳқон, забони образ, забони зарбулмасал ва мақолҳоро гирифта, ба душман зарба додан лозим аст».

Горкий зарбулмасалҳоро «забони образноки ҳалқ» меномад, ки бо он ба душман зарба додан лозим аст. Бо ин худи ҳалқро аз нав тарбия кардан зарур ва осон аст. Вай барои шуури мардуми замони моро ба манфиати революция, ба манфиати коммунизм аз нав сохтан ёрии қалон расондааст. Ба воситаи зарбулмасал муҳаббати ҳалқро ба меҳнат, ба зиндагии озоду осудаҳолона ба вучуд овардан ва ҳисси адовати ўро нисбат ба душманон, муфтхӯрон ва зиёнкорон зиёд кардан мумкин аст. Ин кор борҳо дар таҷриба санҷида шуда, натиҷаҳои хуб додааст. Зарбулмасал ва мақолҳо аз хулосаҳои мантиқии зиндагонӣ мебошанд, ки ин хулоса, аз ҷавохироти маъни бахравар нашудан ва бо мақсади замони мо истифода набурдан аз «сарчашмаи санъати сухан» - ҳикмати ҳалқ фоида нағирифтган мумкин нест.

Муносибатҳои нави зиндагӣ, ҷамъияти, иқтисодӣ ва маданий ба фолклор таъсир бахшида, зарбулмасалҳои

шон медиҳанд, ҳамеша аз ду қисм иборат мебошад. Дар қисми якум сурати воқеа ва муҳокимаи умумӣ қайд карда шуда, дар қисми дуюм, одатан, хулоса бароварда мешавад. Масалан, зарбулмасали «шайхро ҳунар нест, хонақо танг аст». Қисми аввал -- «шайхро ҳунар нест», қисми дуюм – «хонақо танг аст». Таркиби «шикам се чӣ парвои гушна дорад», «айба кӣ кунад, - маиб», «боимҷон арzon, ҳарҷакӣ дорад»... барин зарбулмасалҳо айнан ҳамин тавр аст. Зарбулмасали нопурра, одатан, танҳо аз як қисм иборат аст, ки натиҷа тамоман бо вай як шуда рафтааст («об дар ҳушкӣ намеистад», «ба оши тайёр бакавул») ва ё муҳокимаест, ки натиҷаи вай танҳо тасаввур карда мешавад («дили одат карда балои ҷон», «оби дари хона қадр надорад»).

Бо ин ҳусусияти худ зарбулмасали нопурра ба мақол наздик мебошад. Мақол бо ҳусусиятҳои бадӣ ва соҳти худ (соҳти грамматикий, оҳанг ва характеристи образҳо) ба зарбулмасал умуман хеле наздик аст. Дал фарқи мақолро аз зарбулмасал дар ин медонад, ки зарбулмасал муҳокимаи пурраро ифода мекунад, аммо мақол фақат ба муҳокима далолат мекунад, ки вай ҳам муҳокимаи пурра намебошад. Маслан, «бо дасти бегона ош мепазад, «болои мурда сад ҷӯб», барин ибораҳо айнан мақол мебошанд. Зурбулмасал бо характеристер ва маънои муҳокимаи умумикуниӣ ва синтез гуфта мешавад ва мақол дар бораи ҳодисаи конкретӣ гап мезанад («аз даҳонаш бӯи шир меояд», «аз таги биниаш ҳабар надорад»).

Оҳанг дар зарбулмасал ва мақолҳо роли қалоне дорад. Дар масалаҳои манзум оҳангнокӣ, музиковӣ будан, қофия доштан ва дар наср равонӣ, хулоsavӣ, муҳокимавӣ ва то як андоза оҳангнокӣ яке аз сабабҳои зуд аз худ карда шудан ва ба таври оммавӣ интишор ёфтани жанри мазкур шудааст. Алоқа ва таркиби син-

таксисий-стилистикии мақол ва масалаҳо ҳам ҳамин вазифаро ичро мекунад ва қувват медиҳад.

Аҳамияти кор фармуда шудани зарбулмасал ва мақолҳо ниҳоят дараҷа калон аст. Редаксияи «Правда» дар давраи пеш аз револютсия сарлавҳаи як қисм мақолаҳоро аз зарбулмасал гузошта чоп мекард. Рафиқон Ленин ва Сталин дар асарҳо ва баромадҳои худ зарбулмасал ва мақолҳоро кор фармуда омадаанд. Нависандагон ҳам дар асарҳои худ масал ва мақолҳоро кор мефармоянд.

Бурротгӣ, пурмаъногӣ, таъсирнокӣ ва хулосаи мантиқӣ будани зарбулмасал дар корҳои агитаторӣ ва пропагарндаи замони мо роли калон мебозанд. Ин аст, ки А. М. Горкий, вақте ки дар маҷлиси муҳаррирони газетаҳои шӯъбаҳои сиёсӣ (политотделҳо) баромад кард, маҳсус қайд карда буд, ки «забони деҳқон, забони образ, забони зарбулмасал ва мақолҳоро гирифта, ба душман зарба додан лозим аст».

Горкий зарбулмасалҳоро «забони образноки ҳалқ» меномад, ки бо он ба душман зарба додан лозим аст. Бо ин худи ҳалқро аз нав тарбия кардан зарур ва осон аст. Вай барои шуури мардуми замони моро ба манфиати револютсия, ба манфиати коммунизм аз нав сохтан ёрии калон расондааст. Ба воситаи зарбулмасал муҳаббати ҳалқро ба меҳнат, ба зиндагии озоду осудаҳолона ба вучуд овардан ва ҳисси адоватьи ӯро нисбат ба душманон, муфтхӯрон ва зиёнкорон зиёд кардан мумкин аст. Ин кор борҳо дар таҷриба санҷида шуда, натиҷаҳои хуб додааст. Зарбулмасал ва мақолҳо аз хулосаҳои мантиқии зиндагонӣ мебошанд, ки ин хулоса, аз ҷавохироти маъни баҳравар нашудан ва бо мақсади замони мо истифода набурдан аз «сарчашмаи санъати сухан» - ҳикмати ҳалқ фоида нағирифтган мумкин нест.

Муносибатҳои нави зиндагӣ, ҷамъиятӣ, иқтисодӣ ва маданий ба фолклор таъсир баҳшида, зарбулмасалҳои

шон медиҳанд, ҳамеша аз ду қисм иборат мебошад. Дар қисми якум сурати воқеа ва муҳокимай умумий қайд карда шуда, дар қисми дуюм, одатан, хулоса бароварда мешавад. Масалан, зарбулмасали «шайхро хунар нест, хонақо танг аст». Қисми аввал -- «шайхро хунар нест», қисми дуюм – «хонақо танг аст». Таркиби «шикам се чй парвои гушна дорад», «айба кй кунад, - маиб», «боимчон арzon, харҷакй дорад»... барин зарбулмасалҳо айнан ҳамин тавр аст. Зарбулмасали нопурра, одатан, танҳо аз як қисм иборат аст, ки натиҷа тамоман бо вай як шуда рафтааст («об дар хушкӣ намеистад», «ба оши тайёр бакавул») ва ё муҳокимаест, ки натиҷаи вай танҳо тасаввур карда мешавад («дили одат карда балои чон», «оби дари хона қадр надорад»).

Бо ин хусусияти худ зарбулмасали нопурра ба мақол наздик мебошад. Мақол бо хусусиятҳои бадей ва соҳти худ (соҳти грамматикий, оҳанг ва характери образҳо) ба зарбулмасал умуман хеле наздик аст. Дал фарқи мақолро аз зарбулмасал дар ин медонад, ки зарбулмасал муҳокимаи пурраро ифода мекунад, аммо мақол фақат ба муҳокима далолат мекунад, ки вай ҳам муҳокимаи пурра намебошад. Маслан, «бо дasti бегона ош мепазад, «болои мурда сад чӯб», барин ибораҳо айнан мақол мебошанд. Зурбулмасал бо характер ва маъни муҳокимаи умумикуй ва синтез гуфта мешавад ва мақол дар бораи ҳодисаи конкретӣ гап мезанад («аз даҳонаш бӯи шир меояд», «аз таги биниаш ҳабар надорад»).

Оҳанг дар зарбулмасал ва мақолҳо роли калоне дорад. Дар масалаҳои манзум оҳангнокӣ, музикавӣ будан, қофия доштан ва дар наср равонӣ, хулосавӣ, муҳокимавӣ ва то як андоза оҳангнокӣ яке аз сабабҳои зуд аз худ карда шудан ва ба таври оммавӣ интишор ёфтани жанри мазкур шудааст. Алоқа ва таркиби син-

таксисий-стилистикии мақол ва масалаҳо ҳам ҳамин вазифаро ичро мекунад ва қувват медиҳад.

Аҳамияти кор фармуда шудани зарбулмасал ва мақолҳо ниҳоят дараҷа калон аст. Редаксияи «Правда» дар давраи пеш аз революция сарлавҳаи як қисм мақолаҳоро аз зарбулмасал гузашта чоп мекард. Рафиков Ленин ва Сталин дар асарҳо ва баромадҳои худ зарбулмасал ва мақолҳоро кор фармуда омадаанд. Нависандагон ҳам дар асарҳои худ масал ва мақолҳоро кор мефармоянд.

Буррғӣ, пурмаъногӣ, таъсирнокӣ ва хулосаи мантиқӣ будани зарбулмасал дар корҳои агитаторӣ ва пропагарндаи замони мо роли калон мебозанд. Ин аст, ки А. М. Горкий, вакте ки дар маҷлиси муҳаррирони газетаҳои шӯъбаҳои сиёсӣ (политотделҳо) баромад кард, маҳсус қайд карда буд, ки «забони деҳқон, забони образ, забони зарбулмасал ва мақолҳоро гирифта, ба душман зарба додан лозим аст».

Горкий зарбулмасалҳоро «забони образноки ҳалқ» меномад, ки бо он ба душман зарба додан лозим аст. Бо ин худи ҳалқро аз нав тарбия кардан зарур ва осон аст. Вай барои шуури мардуми замони моро ба манфиати революция, ба манфиати коммунизм аз нав сохтан ёрии калон расондааст. Ба воситаи зарбулмасал муҳаббати ҳалқро ба меҳнат, ба зиндагии озоду осудаҳолона ба вучуд овардан ва ҳисси адовати ўро нисбат ба душманон, муфтхӯрон ва зиёнкорон зиёд кардан мумкин аст. Ин кор борҳо дар таҷриба санҷида шуда, натиҷаҳои хуб додааст. Зарбулмасал ва мақолҳо аз хулосаҳои мантиқии зиндагонӣ мебошанд, ки ин хулоса, аз ҷавоҳироти маъни баҳравар нашудан ва бо мақсади замони мо истифода набурдан аз «сарҷашмаи санъати сухан» - ҳикмати ҳалқ фонда нағирифтан мумкин нест.

Муносибатҳои нави зиндагӣ, ҷамъиятий, иқтисодӣ ва маданий ба фолклор таъсир баҳшида, зарбулмасалҳои

нав ба вучуд омаданд... Қисме аз онҳо бо роҳи тағийир додани мазмуни кӯҳна («бачаи бисёр – балои чон») ба нав («бачаи бисёр – ҳузури чон») ба вучуд оварда шудаанд; қисми дигарашон зарбулмасалҳои бевосита нав мебошанд. Масалан: «то меҳнат накунӣ, нон нахӯрӣ».

Чамъ кардани зарбулмасалҳо ва мақолҳо яке аз масъалаҳои муҳим мебошанд. Аввалин маҷмӯи зарбулмасалҳои тоҷик дар китоби «Матлаулулум маа маҷмуулфунун» дида мешавад, ки дастраси мо гардидааст. Баъдҳо дар «Намунаи адабиёти Эрон» ва дар замони мо дар «Намунаи адабиёти тоҷик» (1940) ва «Зарбулмасалҳои тоҷикӣ» ном китобчай Абулғани Мирзоев тартиб додагӣ ба микдори 300-400 зарбулмасал чамъ оварда шудааст. Китоби Мирзоев аз он ҷиҳат ҳам муҳим аст, ки муаллиф зарбулмасалҳоро дар контекст чамъ намуда, ба хонандагон мавқеи кор фармудани онҳоро нишон медиҳад ва моҳияти онҳоро маънидод мекунад.<sup>1</sup>

## ЧИСТОНҲО

Чистон яке аз жанрҳои фолклор аст. Дар чистон барои фаҳмидани тезии аклу заковати шунавандагӣ предметҳо дар асоси ҳусусиятҳояшон ба тарзи маҷозӣ (истиора, тавсиф ва ташбех) пинҳон карда мешаванд. Чистондигӣ ва чистонёбӣ яке аз воситаҳои дамгирӣ аст, ки дар вақти истироҳат ва баъзан дар вақти шабкорӣ ба ҳамдигар ба тарзи савол гуфта, ҷавоб мегиранд. Ба қавли Аристотел (384-322 пеш аз милод), чистон-истиораи хеле хуб тартибдодашуда мебошад.

Чистон яке аз шаклҳои қадими эҷодиёт аст. Дар қадим вай дар хизмати култҳо буда, яке аз воситаҳои

1. Ба китобчай А. Мирзоев, «Зарбулмасалҳои тоҷикӣ» (1940), муроҷиат кунед.

ифодакуни тасаввуроти динӣ – мифологӣ шудааст. Вай дар он вақт ҳамчун элементи рамл (фол) тасаввур карда мешудааст. Аммо эҷодкунандаи ин шакл худи ҳалқ аст, на ин ки арбобони дин ва раммолон (фолбинҳо). Бинобар ин ҳалқ торафт чистолнҳои нав эҷод мекард, зиндагӣ ва кайфияти худро ба воситаи он нишон медод.

Чистонҳо, бешубҳа, дар натиҷаи меҳнат аз тачрибахои бои ҳалқи меҳнаткаш ба вучуд омадаанд. Чистонгӯй бештар дар байни деҳқонҳо ва ҳунармандон одат буд. Онҳо инро шабона дар вақти шабкорӣ ва истироҳат, рӯзона дар вақти дамгирий мегуфтанд, эҷод мекарданд. Ба ин муносибат чистон вазифаи худандарманкуниро иҷро мекард. Вай дар сурати дар давоми кор гуфта шуданаш функцияи суруд, тарона ва бадеҳаро адо намуда, протсесси меҳнатро гӯё сабук мекард. Одамон дар ҳангоми истироҳат чистонгӯй ва чистонёбӣ карда, зирақӣ, ҳушӯрӣ, нуктасанҷӣ, ҳозирҷавобӣ, зиндагишиносӣ ва ҷизҳои дар зиндагӣ бударо то қадом дараҷа донистани ҳарифро месанҷанд ва худро ба меҳнати фикрӣ андармон мекунанд.

Ин кор ба роҳат ёрӣ медод ва як андоза сабаби фаромӯш шудани мондашавӣ ва ғаму гуссаи кори зиндагӣ мегардид.

Чистонгӯй маҳорати қалонеро талаб мекунад. Гӯянда бояд тамоми ҳусусияти предмети дар чистон пинҳон кардашуда ва дар доираи васеъ ҳосияти предмет ва ё ҳодисаҳои муқоисшавандаро донад. Дар он сурат ифодаи пӯшида ё ки ҷизи пинҳон кардашуда бо якчанд нишона ва аломатҳо дар байни гурӯҳи ташбехот, қинояҳо ва истиораҳо пинҳон шуда мемонад. Ба чистонёбанда лозим аст, ки аввал ташбехҳо ва истиораҳоро күшояд, онҳоро бо предмет ва ҳодисаҳои дигар андоза намояд, баъд аз он объекти пинҳоншударо ёбад.

Масалан:

Чист минкори ўст чун лайлак,  
Ҳар ду поящ бувад чун айнак.  
Нофи ўз пас аст, аз аз пеш,  
Вақти хўрдан ҳамекунад чак-чак.

Чавоби ин чистон «қайчӣ» мебошад. Аммо «қайчӣ» будани ўро фаҳмидан тонҳо дар сурате мусассар мешавад, ки ёбанди предметоро, ки «минкори» вай ба минкори лаклак, ду поящ ба айнак монанд буда, аз пасу пеш ё ки аз ду паҳлӯяш ноф дошта бошад, тасаввур намояд ва аз байни чизҳои ҷондор ва бечон ҷизеро, ки ҳамингуна нишона ва ё хислатҳо дошта бошад, чудо кунад. Ҳамин ки «нофи пасу пеш»-и ўро ҳамчун меҳчан пайвандкунанда ва «айнак»-ро ҳамчун ду доираҳаи ангуштгузаронӣ тасаввур карда, овози ўро дар вақти амалиёташ муқаррар намуд, ҳосил ва ҷавоби ин муҳокима «қайчӣ» мешавад. Бе ҳамингуна муҳокима барои касе, ки бори якум ба ин дучор шудааст, ёфтани душвор аст.

Пас, методи ёфтани чистон чӣ гуна аст? Ёбанди одатан ин саволҳоро медиҳат: «ҷондор-мӣ, бечон», меҳӯрдагӣ ё намеҳӯрдагӣ, «ҳалол-мӣ», «хурд-мӣ, қалон», «дар кучо мешавад»... Вақто ки ин саволҳо пешниҳод карда шуданд, ҷустуҷӯи ёбанди ба як соҳа равона мегардад ва фикри худро ба як тараф ҷамъ намуда, предмети пинҳоншударо пайдо карда метавонад.

Чунонҷӣ:

Чистон он лӯбат, ки дорад сад синон болои сар,  
Безабон бечашму гӯшу ҷон, дорад болу пар.  
Одамий ўро ба қаҷханҷар кунад забту ҳалок.  
Аз ақиби ҳар синонаш лаълу дурр ояд ба дар.

Ҷавоби ин «гандум» аст. Барои ёфтани ин аввал саволҳо пешниҳод карда мешаванд. Баъд аз ин гиреҳҳои

бадеиро күшодан даркор аст. Дар ин чо ниҳоли гандум ба лўъбат (чизи ачоиб, зоча), сўзанакҳои сари гандум ба синон (найза), баргҳои атрофи поя ба болу пар ва дандонҳои гандум ба лаълу дурр монанд карда шудааст. Дар айни замон предмети дуюми номаълум ҳаст, ки ў «качханчар» номида шудааст. Ин дос аст.

Ҳамингуна, аксарияти чистонҳоро ба таври маҷозӣ соҳта шудаанд ва мураккаб гардидаанд.

Дар баробари ин чистонҳое ҳам ҳастанд, ки узвҳои объекти пинҳон кардашуда дар онҳо бо узвҳои муқаррарии часад параллел оварда мешаванд. Шарти ёфтани предмети мазкур он мебошад, ки ёбанда ҳамаи ҳайвонҳо, предметҳое, ки хусусият ва алломатҳои предмети ба таври муаммо гузашташуда бо ў муқоиса карда шудааст, тасаввур намояд, аз онҳо он алломатро чудо карда гирифта, дар предмети алоҳида якчоя кунад. Масалан, чистони ба номи малах:

Як саволе аз ту дорам, эй рафиқи боҳунар:  
Дар биёбоне бидидам як ачоиб чонвар;  
Морчашму мўрпо, лайлакпару аждаршикам,  
Шутурзону, филгардан, шерсина, аспсар.

Баъзан параллелизм ба тарзи инкорӣ меояд. Яъне узвҳо ва алломатҳои бо чизи дигар параллел овардашуда шакл ва ё предметеро ташкил мекунад, ки вай мавҷудият надорад. Бинобар ин дар худи чистон параллели вай инкор карда шуда, танҳо муаммо бокӣ мемонад. Масалан, чистони ба номи тарозу:

Ачоиб лўъбате дидам,  
Ки шаш пою ду сум дорад;  
Миёни пушт дум дорад,  
Ачоибтар, ки аз вай нест.

Дар параллелизми инкорй гоҳо ҳар як хусусият ва аломати параллел овардашудаи муаммо алоҳида рад карда мешавад. Чамъости ингуна параллел тамоман паредмети дигар шуданаш лозим буд, vale азбаски муҳокимаи мантиқӣ имконият намедиҳад, гӯянда бояд муқоиса, ташбех ва параллели худро рад намояд:

Тагаш санг, санг нест.  
Рӯяш санг, санг нест.  
Морсар асту мор нест.  
Чор по дорад гов нест.

Чистонҳо ҳамеша аз ташбеҳоти мураккаб ва аз параллелизм иборат намешаванд. Онҳо нисбат ба чистонҳои дар боло овардашуда метавонанд оддитар ҳам бошанд. Баъзан дар сурати саволи оддӣ омадани чистон, маъни маҷозӣ ё истиоравиро ҷустуҷӯ накарда, фикр якбора ба ҷустуҷӯи аломат ва хусусиятҳо сафарбарӣ карда мешавад, ки он аломатҳо бевосита дар худи муаммо мавҷуданд. Масалан:

1. Ҳавзи кул-кулум.  
Почадарози калтадум (шутур).
2. Дар об меравад, тар намешавад,  
Дар ҷар меравад, ҷар намешавад (соя).
3. Меравад, меравад, ба пушташ нигоҳ намекунад  
(об).

Дар чистон баъзан масъалаҳои арифметикий ҳам дода мешавад. Дар ингуна чистон ёбанда фикри худро ба параллел ва ташбеҳу истиора не, балки ба муайян намудани адди номаълум сафарбарӣ мекунад.

Масалан: чистони нишастани тӯдаи булбул ба шоҳи гул аз ҳамин ҷумла аст. Баъзе аз ингуна чистонҳои арифметикий аз ҷиҳати ҳаҷми худ қалонтар ва

мураккабтар ҳам мебошанд. Чистони «Меҳмони араб» аз ҳамин қабил аст. Максади асосӣ дар ин чистон-дуруст, баробар ва аз рӯи маъно ва ҷинсият мувоғик, овардани тақсимоти як гоз ба 7 кас ҷӯфт-ҷуфт ва 5 гоз ба 7 кас ҳам ҷуфту ҳам тоқ мебошад. Чистонҳое, ки доир ба масъалаҳои арифметика мебошанд, бештар ба тарзи наср ба вучуд омадаанд. Ин на аз он ҷиҳат мебошад, ки гӯянда ба назм дароварда наметавонистааст, балки аз сабаби он аст, ки чистонҳои манзуми ҳалқӣ одатан аз ҷор мисра зиёд намешаванд, андозаи муқарарии вай ду-ҷор мисраъ аст. Чистонҳои якхатӣ, ки зоҳирان наср мебошанд, дар алоқаи дохилӣ онҳо ба қонуниятиҳои назм тобеъанд. Онвақт ҳуд аз ҳуд равшан аст, ки онҳо аз ду ҳисса иборат буда, дорои вазну қофияи маҳсусанд. Монанди:

1. Сандуқча пури меҳча (даҳану дандон ё ки анор).
2. Як суфача, панҷ бибича (кафи даст ва панҷаҳо).
3. Аз саг паст, аз асп баланд (зин).
4. Ҳудаш якта, ҷашмаш садга (гарбел).

Ҳамин тариқа, қариб ҳамаи чистонҳо ба қонунияти назм итоат мекунанд ва дар рамкаи назм ташкил ёфтаанд. Бинобар ин қоиди умумии чистонҳои ҳалқӣ намегузорад, ки ҳаҷми чистон аз доираи имкон гузарад. Маҳсусан чистонҳои арифметикӣ, ки ҳаҷман ва ҳатто мазмунан эпизодчае мебошанд, ҳамин тавр дар шакли наср мондан гирифтанд.

Дар чистонҳои китобатӣ қадре аз ин қонуниятиҳо берун рафтан ҳам аст. Чистонҳои манзуми китобатӣ ҳаҷман қалон ҳам мешаванд. Дар ин гуна чистонҳо, одатан, масъалаи васеътар ва мураккабтар муҳокима карда мешавад. Ҳатто масъалаи сиёсӣ-иҷтимоӣ муҳо-

кима карда мешавад. Масалан: «чистони шахмат» (Восифӣ) ва чистони «Тӯдаи булбулон»... (Лоҳути) аз ҷумлаи ҳамин гуна чистонҳо ҳастанд. Модоме, ки ҷунин аст, ба назм даровардани чистонҳои ҳалқии наср, ки ҳачми нисбаттан қалон доранд, мумкин будааст. Ҷунончи, шоир Лоҳутӣ гул ва булбулро ба назм даровардааст. Умуман чистонҳои қитобатӣ ба қонунияти чистонҳои ҳалқӣ риоя карда навишта шудаанд.

Ҷунончи, чистони «аносир» ва чистони «гандум», ки ҳам аз ҷиҳати соҳт, забон ва ҳам аз ҷиҳати муҳокима ба материали қитобатӣ будани вай далолат мекунад. Аммо чистонҳое ҳам дида мешаванд, ки бо ҳеч ҷиз аз материали ҳалқӣ фарқ намекунад. Мумкин аст, ки асоси онҳо аз ҳалқ гирифташуда, баъд аз нав кор карда шуда бошад.

Монади:

1. Ҷӣ ҷиз аст он, ки бошад гирду ғалтон,  
Ду номи зинда дорад, лек бечон.  
Ҳаре бошад, ки ин маъний нафаҳмад,  
Зи буз камтар бувад он марди нодон.
2. Ҳавзе, ки дар он рӯй нағунҷад ба миён,  
Нӯшад аз он об ҳама чонварон.  
Он чонваре нест, ки паррад ба ҳаво,  
Аспу шутуру гову ҳару одамиён.

Ҳамин тариқа, адабиёти қитобатӣ аз чистонҳои ҳалқӣ таъсири қалон гирифта, бо нумунаҳои беҳтарини ҳуд ба чистонҳои ҳалқӣ таъсир ҳам бахшидааст.

Гоҳо чистонҳои думаъногӣ дучор мешаванд. Дар ингуна чистонҳо ҳалли масъала дутарафа меравад: якаш ҳамчун зарбулмасал, дигаре ҳамчун чистон: «тираш ин қадар, титир-титираш ин қадар» (сӯзану ресмон) ва ҳамчун зарбулмасал нисбат ба ҳодисаи камаҳамият,

хурд, vale паҳншуда, овозадор, нисбат ба хурди ка-  
лонгап, камкори сертарадду... гуфта мешавад.

Пас, тематика, предмет ва объекти чистон аз чӣ  
иборат аст? Мушоҳидаи мунтазаму муфассал одамон-  
ро то ба дараҷаи дар шакли бадеъ фикр кардан ва  
тасвир намудани деталҳои зиндагӣ ва табиат оварда  
расонидааст. Объекти муҳокима дар чистон предметҳои  
чудогонаи конкретӣ мебошанд. Чистонҳо нисбат ба  
асбобҳои зиндагӣ-ҳоҷагӣ гуфта шудаанд:

1. Ҳавзи сангин,  
Оби рангин,  
Мори печон,  
Гули ҳандон (чироғ).
2. Осмон ялаққӣ,  
Замин таракқӣ (каланд).

Нисбат ба техника ва асбобҳои техники:

1. Аспе дорум дар гала,  
Даст бо ёлӯш мебарӣ.  
Наъра ба осмон мебара (милтик).
2. Тахтасонги қаҳрабо,  
Не дар замин, не дар ҳаво (киштӣ).
3. Мурғ аст, дарҳафт нашинаид,  
Қанаташ пар надорад.  
Одам ба вай нишинаид,  
Ба манзил зуд расонад (самолёт).

Нисбат ба ҳайвонот, парранда ва ҳашарот:

1. Чист он лӯбати писандида,  
Атласи бешумор пӯшида (товус).
2. Аз ин ҷо то Ҳисор,  
Меравад қатор-қатор (Мӯрча).

Нисбат ба ҳодисаҳои табиат:

1. Шутури гардандароз,  
Меравад дуру дароз (абр).
2. Сандуқчаи зулбиё,  
Худбандақу худкушо (ях).

Нисбат ба маҳсули хочагӣ ва деҳқонӣ:

1. Он чист, ки ў ба гурда монанд,  
Пушида кафан, ба мурда монанд (лӯбиё).
2. Амакам даруни гӯр, ришашон беруни гӯр  
(чуворимакка ва сабзӣ-бехӣ).

Нисбат ба узвҳои одамӣ:

1. Тофтем, тофтем  
Паси кӯҳ партофтем (кокул).
2. Исун арра, усун арра,  
Миёна гӯшти барра (забону дандон).

Мумкин аст, ки ба тағироти зиндагӣ нигоҳ карда дар чистон предмет ва мазмунҳои нав доҳил шудан гирад. Дар он сурат, аз як тараф, чистонҳои нав пайдо мешаванд, аз тарафи дигар, чистонҳои кӯҳна дар баробари мазмуни кӯҳнаи худ мазмуни навро ҳам соҳиб мешаванд.

Аҳамияти чистон маҳсусан дар мактабҳои мо қалон аст. Вай фикри эҷодии бачагони моро мекушояд. Аз як тараф бачагони мактабиро бо протсесси тафаккури одамони гузашта, бо восита ва асбобҳои пешина ошно намояд, аз тарафи дигар, қобилияти тезфикркунӣ ва муаммокушои онҳоро тарбия мекунад, доираи муҳокимаи онҳоро васеъ менамояд. Бачагон ҳам дар натиҷа

ё тақлидан ва ё мустақилона нисбат ба зиндагонии нав чистонхो гуфтан мегиранд.

## ДРАМАИ ХАЛҚЙ

Дар таҳти термин «драмаи халқй» ду маъно фахмида мешавад: 1) драмаи барои халқ аз тарафи драматургҳо ба вучуд овардашуда, 2) драмаи аз тарафи халқ ба вучуд овардашуда. Дар ин ҷо ба маънои дуюми он, дар бораи драмаи халқй муҳтасар сухан меронем.

Агар драмаро ҳамчун диалоги барои нишон додан ва тасвироти амалиёт кор фармуда мешудагӣ ҳарактеристика дихем, дар он сурат мо унсурҳои драмаи халқиро ҳанӯз дар пояҳои ибтидоии тараққиёти маданияти инсонӣ дига метавонем. Синкритизми ибтидой ба дараҷаи аввали эҷодиёти ҳамаи халқҳо ҳос аст, ки унсурҳои драмаи халқй дар вай дига мешуд. Он унсурҳои драмавӣ нисбат ба тараққиёти ояндаи зиндагӣ торафт мураккаб шуда рафтан гирифтанд. Урғу одати тӯй, сурудҳои тӯй ва умуман таронаҳои маъракавӣ то имрӯз унсурҳои синкритизмо нигоҳ доштаанд. Расмияти календарӣ ва тӯй-маъракавӣ, ки дар вай ҳаракат қариб тамоман ба таври драмавӣ мегузарад, инро ҳоло ҳам тасдиқ мекунад.

Дар асрҳои гузашта ҳатто дар сарои подшоҳӣ оварда ва нигоҳ дошта шудани «масҳарабозҳо» ҳам мавҷудияти қадимии драмаи халқиро нишон медиҳад.

Махсусан аз асри XIX сар карда драмаи халқй мураккаб ва пурратар шуд. Ин, албатта, ба муносибатҳои мураккаби давра, авҷ гирифтани муборизаи синғӣ вобаста буд. Вале дар фолклори тоҷик бо ин ҳама асарҳои махсусе, ки бо номи ҷудогона дар саҳнаҳои гуногун баромад карда бошанд, нестанд «Ҳар кио ҳар чӣ» гуфтагӣ барин, ҳар иҷроқунанда, ки вай гӯё

«артисти халқы» буд, мувофики дониш, иқтидор ва қобилияти эчодии худ як намоиш тартиб медод; аксар материалҳои тайёри фолклориро фоида мебурданд. Гоҳо ин аз тарафи як гурӯҳ одамон коллективона ичро карда мешуд. Мавриди түй, гаштак, зиёфатҳои калон, маърака ва маросимҳои гуногуни календарӣ (идҳо, сайрҳои солона: лола, гули биҳӣ, Наврӯз) ва монанди инҳо буд. Спектакл ва репертуари беном тамоман бо ҳарактери реалистӣ, комикий, иҷтимоӣ, таклидӣ ичро карда мешуд. Масалан, як намуде, ки ҳанӯз соли 1920 дар Чузӣ ном қишлоғи райони Шаҳринав ичро карда шуда буд, ин аст:

Ду рафиқ фавқулодда аз роҳ як ҳамён пул ёфтаанд, ки дар вай 16 тангаи бухорӣ ҳаст. Аввал дар бораи он ҷанҷол мекунанд, ки ҳамёнро пеш аз ҳама кӣ дидашт ва кӣ аз зимн бардоштааст, ҳамён бояд ҳаққи вай бошад. Баъд аз қадре муросо кардан баробар тақсим карда наметавонанду занозаний мекунад, зоро ки ҳар яке аз онҳо зиёдтар меҳоҳад. Охир маслиҳат мекунанд, ки ба назди қозии «одил» раванд, ки тақсим карда дихад. Қозӣ як танга ба якаш, як танга ба худ, як танга ба дигараш, боз як танга ба худ тақсим мекунад. Ҳамин тарика, музди тақсимоти қозии «одил» 8 танга шуда, ҳар қадоми даъвогарҳо 4 тангагӣ гирифта мераванд.

Аксар ҳаракати драмавӣ ҳарактерӣ сиёсӣ-танқидиро мегирифт. Ингуна намоишҳо на танҳо дар байни худи халқ, балки дар байни намояндагони синфи ҳоким ҳам гузаронида мешуданд. Чунончи, як намоише ки дар амлоқдорхонаи Қаратоғ соли 1920 нишон дода шуда будааст, ин аст:

Касе хирмани гандум мебардорад. Дар ин вакт қозӣ, муфтӣ, имом, сӯфӣ, доргачӣ ва оқсаққол ҳозир мешаванд. Дехқон аввал «ҳаққи» ҳамаи инҳоро медиҳад, «ҳаққи» давлатро ҳам чудо мекунад, аммо навбат, ки

ба оқсакқол расид, гандум тамом мешавад. Баъд аз шунидани ҳақорат ва шаллоқи бисёре, дехқон 2-3 гарбел аз хирмани ҳамсоя қарз гирифта медиҳад.

Аксарияти репертуарҳои ҳалқӣ ҳамингуна мазмун ва ҳарактери зиддифеодалий доштанд. Инҳо темаҳои сиёсӣ-иҷтимоӣ, комикӣ-сатирикӣ буданд.

Дар айни замон лӯхтакбоз – зочабозҳо ҳам пайдо шуданд, ки ба гайр аз бозии лӯхтак, музика ҳам менавохтанд. Онҳо бо номи «масҳарабоз» ё ки «сурнайчиҳо» машҳур шуда буданд. Аммо баъд ифодаи «масҳарабоз» барои ҳамингуна комикҳо хос шуда, барои тӯдаи мутахассисон калимаи «сурнайҷӣ» хос шуда монд. Ҳаракати драмавӣ ба воситаи лӯхтакҳо иҷро карда мешуд. Масалан, гап аз номи Бибиоиша ва Полвонкачал мерафт. Ин гурӯҳ оҳиста-оҳиста, гайр аз тӯй ва маъракаҳои дигар, дар шаҳру қишлоқ гардишҳои алоҳида ҳам мекарданд.

Ҳамин тариқа, комизми диалог бо приём ва ифодаҳои оддӣ вобаста шуда, ҳарактери синфӣ-иҷтимоиро мегирифт.

Дар замони мо дар СССР театри зоча ва кори соҳтмони маданий, маҳсусан бо мақсади тарбияи бадеии қӯакон хеле хуб ба роҳ монда шудааст. Театр дар СССР барои тарбияи коммунистии оммаҳои меҳнаткаши қалонсол он низ роли қалон мебозад. Мундариҷаи репертуарҳои театри имрӯза бо «театр» ё драмаи анъанавии ҳалқӣ қариб умумият надорад. Театрҳои бачагонаи мо план, тематика, тартиб ва техникаи муайянни кори худро доранд.

*Сталинобод, 1942-1951.*

## АДАБИЁТ

1. К. Маркс – Оид ба танкиди иктисодиёти сиёсӣ, 1939.
2. Ф. Энгелс – Китоби халқии немис. Маркс Энгелс чилди II.
3. В. И. Ленин – нутқ дар съезды III комсомол.
4. И. В. Сталин – Марксизм ва масъалаҳои милли- мус-тамликовӣ.
5. И. Сталин – Марксизм ва масъалаҳои забоншиносӣ, 1951.
6. П. Лафарг – Очеркҳои оид ба таърихи маданият, 1925; Аҳамияти таърихии сурудҳои тӯй. Хотираҳо дар бораи Маркс (брошюра).
7. М. Горкий – Адабиёти советӣ (брошюра), 1934, маърӯза дар съезды I умумииттифокии нависандагон.
8. М. Горкий – Дар бораи адабиёт (мачмуаи мақолаҳо).
9. Б.Faфуров – Таърихи муҳтасари халқи тоҷик, ч. 1, 1947.
10. М. Соколов – Фолклори рус (китоби дарсӣ).
11. Болдирев – Намунаи фолклори тоҷик, 1938.
12. М. Турсунзода – Намунаи фолклори тоҷик, 1940.
13. А. Мирзоев – Зарбулмасалҳои тоҷикий, 1940.
14. Бузургзода ва Чалилов – Инъикоси шӯриши Восеъ дар фолклор, 1940.
15. Б. Ниёзмуҳаммадов – Афсонаҳои тоҷикий, 1945.
16. Коллектив – Намунаҳои адабиёти тоҷик, 1940.
17. А. Кримский – Таърихи адабиёти форс, чилди 1, 1914.
18. Древние авторы о Средней Азии, 1940.
19. Б. Баротолд – Оид ба таърихи эпоси форсӣ.
20. А. Дехотӣ – Латифаҳо.
21. Х. Мирзозода – Адабиёти ватан (синфи V).
22. Ш. Ҳусейнзода – Адабиёти ватан (синфи VII).
23. Н. Маъсумӣ – Шӯриши Восеъ ва сурудҳои таъриҳӣ, «Шарқи Сурҳ», 1950, № 11.
24. Бобоюнус – Муҳаббати халқ, 1951.
25. Ш. Ҳусейнзода ва Маҳвашов – Адабиёти тоҷик (синфи VIII), 1950.
26. Ю. Налский – «Сурудҳои Бобоюнус», с. 1950.
27. В. Асрорӣ – Намунаи байтҳои халқии замони советии во-ҳаи Зарафшон. Жур. «Шарқи сурҳ» № 4 с. 1952.

# МУНДАРИЧА

<b>I. Масъалаҳои умумии эҷодиёти даҳанакии ҳалқ</b>	4
a. Сарсухан	4
b. Таълимоти марксизм-ленинизм дар бораи эҷодиёти даҳанакии ҳалқ	6
c. Муносибати санъат ва баъзе соҳаҳои фан бо фолклор	15
d. Оид ба масъалаи пайдоиши адабиёти даҳанакӣ ва тараққиёти ў	16
e. Эҷодиёти даҳонӣ ва хусусиятҳои маҳсуси он	21
f. Таъсири фолклор ва адабиёти китобатӣ ба ҳамдигар	33
<b>II. Масъалаҳои оид ба таърихи фолклоршиносӣ ва дараҷаи омӯхта шудани фолклори тоҷик</b>	39
1. Фолклоршиносии советӣ	42
<b>III. Фолклори маросимии тоҷик</b>	
1. Фолклори маросимиӣ ва календарӣ	45
2. Фолклори маросимии тӯй	57
3. Фолклори маросимии мотам	65
4. Назми сарбозӣ	71
<b>IV. Жанрҳои асосии фолклори тоҷик</b>	
1. Достонҳо	80
2. Афсонаҳо	88
3. Латифаҳо	96
4. Рубоиёт	100
5. Сурудҳо ва таронаҳо	112
а) Сурудҳои таъриҳӣ	112
б) Таронаҳо	118
в) Бадехаҳо	123
г) Ғазалҳо	126
6. Зарбулмасал ва маколҳо	135
7. Чистонҳо	146
8. Драмаи ҳалқӣ	155
9. Адабиёт	158

*H. Масуми*

**КОСПЕКТИВНЫЙ КУРС  
ПО ТАДЖИКСКОМУ ФОЛЬКЛОРУ**

*Част 1, Издание второе*

**Для заочников педагогических институтов  
(на таджикском языке).  
На правах рукописи.**

Ба чоп 13.05.2005 имзо шуд. Андозаи 70x100<sup>1/2</sup>.  
Коғази оғсет. Хуруфи адабӣ. Чопи оғсет. Ҷузъи  
чопии шартӣ 10,0. Адади нашр 300 нусха.